

ПИРМАҲМАД НУРОВ

ИСТИЛОҲШИНОСӢ

ДУШАНБЕ – 2018

АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ПИРМАҲМАД НУРОВ

ИСТИЛОҲШИНОСӢ

(воситаи илмии таълимӣ)

ДУШАНБЕ – 2018

УДК: 491.550-3

ББК:81.2.(2точик)

Н.-91

Дар ин воситай илмии таълимӣ роҳҳои пайдоиш ва рушди истилоҳоти илмӣ ва илмию техниқӣ дар забони тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, асосҳои назариявию амалии истилоҳоти илмии техниқӣ, қоидаҳои мураттаб, якгун ва стандартсозии истилоҳот, ҳамчунин меъёрҳои иқтибос кардани истилоҳоти байналмилалии илмии техниқӣ дар забони тоҷикӣ муайян карда шудаанд.

Зери мағҳуми «истилоҳоти илмии техниқӣ» истилоҳҳое фаҳмида шудаанд, ки дар қитобҳои дарсӣ доир ба асосҳои физика, астрономия, математика, химия, геология, электротехника ва гайра истеъмол мешаванд. Манбаъҳое, ки зимни таълифи қитобча истифода гардидаанд, асарҳои мутафаккирони гузаштаи тоҷик, адабиёти русӣ ва тоҷикӣ доир ба масъалаҳои назариявию амалии истилоҳшиносӣ, лугатҳои русӣ ба тоҷикии соҳаҳои илмҳои даққик, табиатшиносӣ ва техниқӣ ва ҳамчунин адабиёти илмӣ ва дарсии тоҷикӣ мебошанд.

Умедворем, ки ин воситай таълимӣ ба устодони донишгоҳу донишкадаҳо дар роҳи ба донишҷӯён омӯзонидани асосҳои истилоҳу истилоҳсозӣ роҳнамо гардида, ба муаллифону мутарҷимон адабиёти илмиву таълимӣ дастури хубе барои соҳтани истилоҳоти илмӣ ва техниқӣ мегардад.

Муаллиф: Пирмаҳмад Нуров – физикадон, доктори илмҳои филологӣ.

Мухаррир: Мирзо Ҳасан Султон – узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои филологӣ.

МУНДАРИЧА

ПЕШГУФТОР
БОБИ I. Ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти илмӣ ва илмию техникӣ дар забони тоҷикӣ.....
§1. Пайдоиши истилоҳоти илмӣ ва илмию техникии тоҷикӣ дар асрҳои IX-XIX.....
§2. Ташаккули истилоҳоти илмӣ ва илмию техникии тоҷикӣ дар замони Шӯравӣ (солҳои 1920-1990)
§3. Масъалаҳои муҳими кори истилоҳсозӣ ва истилоҳшиносӣ дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон.....
БОБИ II. Асосҳои назариявӣ ва амалии истилоҳоти илмии техникӣ.....
§1. Истилоҳ ва истилоҳшиносӣ
§2. Истилоҳи илмии техникӣ ва хусусиятҳои он....
§3. Ҳамbastагии калима, мағҳум ва истилоҳ
§4. Мағҳумҳои илмии техникӣ ва хусусиятҳои онҳо.....
§5. Номгон (номенклатура)-и илмию техникӣ.....
§6. Таалоботи дурустии системаи истилоҳоти илмии техникӣ.....
БОБИ III. Асосҳои эҷоди истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ.....
§1. Манбаъҳои ташаккули системаҳои истилоҳоти илмии техникӣ дар забони илмии тоҷикӣ....

§2. Тарз ва меъёрҳои сохтани истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ
§3. Навъбандии истилоҳоти илмии техникии тоҷикӣ.....
§4. Қоидаҳои сохтани муодилҳои тоҷикии истилоҳоти илмии техникии русӣ.....
§5. Қолабҳои сохтмони истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ.....
§6. Меъёрҳои иқтибос кардани истилоҳоти байналмилалии илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ.....
ХУЛОСА.....
ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ

ПЕШГУФТОР

Истилоҳот, аз чумла истилоҳоти илмӣ ва илмию техникӣ қисмати муҳими таркиби лугавии ҳар як забони миллӣ ва манбаъи ғанигардониву рушди минбаъдаи он мебошад. Дар забони муосири тоҷикӣ аксари истилоҳоти илмию техникӣ маҳз тавассути тарҷумаи адабиёти илмии техникӣ аз забони русӣ ворид гардидаанд ва ворид шудан доранд. Ва қариб тайи як сада аст, ки хонандагону донишҷӯёни тоҷик тавассути адабиёти тарҷумавӣ ва таълифӣ оид ба илмҳои муосир дониш меандӯзанд. Аввалан, лозим ба таъкид аст, ки тайи ин солҳо забони баёни китобҳои дарсӣ оид ба илмҳои муосири дақиқ ва техникӣ, мисли физика, математика, химия ва монанди инҳо бо қӯшиш ва заҳмати зиёди тарҷумонҳо ва муаллифони китобҳои дарсӣ ва таълимӣ барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва донишҷӯёни мактабҳои олии ҷумхурӣ хеле сайқал ёфта, ахиран рӯ ба беҳбудӣ овардааст. Ҳусусан аксари истилоҳоти соғи русии илмӣ муодилҳои тоҷикии ҳудро ёфтаанд. Ин комёбихо дар натиҷаи қӯшиши зиёди олимони алоҳидаи ин соҳаҳои илм, қомуснигорони тоҷик ва тарҷумонҳову муаллифон муюссар гардидааст.

Бо вучуди ин, дар забони баёни китобҳои дарсӣ оид ба асосҳои илмҳои дақиқ ва техникӣ (физика, математика, химия, геология ва гайра) ҳоло ҳам ҷумлаву ибораҳое дучор меоянд, ки аз ягон ҷиҳат нуқсон доранд, масалан душворфаҳм буда, бар хилофи

қоидаҳои калимасозӣ, ибораорӣ ва ҷумлабандии забони адабии тоҷикӣ сохта шудаанд. Ҳусусан истилоҳоти аз нигоҳи илмӣ ва забонӣ носаҳеху ғалат ҳоло ҳам ба ҷашм бармеҳӯранд.

Бояд зикр намуд, ки масъалаи эҷоди истилоҳоти тоҷикии илмҳои дақиқ ва техникӣ аз замони тарҷумаи аввалин китобҳои дарсӣ оид ба ин илмҳо то имрӯз аз масъалаҳои мураккаб, ва илова бар ин, басе масъулиятнок буду ҳаст. Пайдост, ки яке аз шартҳои асосии масъалаи истилоҳсозӣ хуб донистани нозукиҳои забонҳои муқтадири илм, мисли забони русӣ, пурра истифода карда тавонистани имкониятҳои дохилии забони миллӣ ва қолабҳои гуногуни калимасозиву иборабандии он мебошад. Вале, азбаски асосҳои илми мусир танҳо дар замони шӯравӣ тавассути адабиёти русии илмӣ дастраси хонандагони тоҷик гардид, дар ибтидо на ҳама қобилияти фаҳмидану сохтани муодилҳои тоҷикии истилоҳоти русии илмиро пайдо карданд. Ҳамин аст, ки танҳо баъди солҳои шастуми асри гузашта, баъди пайдо шудани мутахассисон ва тарҷумонҳои хуби ин соҳаҳои илм эҷоди истилоҳот якроҳу равиши нисбатан дуруст ёфт.

Як ҳусусияти садаи XXI - ҳамчун идомаи инқилоби илмиву техникӣ ва оғози инқилоби технологиву иттилоотӣ ин аст, ки ба ҳар як забони миллӣ ба таври селосо на танҳо истилоҳоти нав, балки баъзан якбора як системаи истилоҳоти комили ин ё он соҳаи нав ворид мегардад. Ин боиси дарҳамбарҳамиҳо дар истифодаи истилоҳоти мавҷуда ва истеъмоли

истилоҳоти нави воридшаванда гардида истодааст. Масалан, пайдоиши техникаи компьютерӣ ва Интернет ба забонҳои миллӣ истилоҳоти наверо ворид гардонида истодааст, ки баъзеи онҳо шаклан ба истилоҳоти илмҳои дақиқ ва техниқӣ монанд буда, vale аз ҷиҳати мағҳум фарқ мекунанд. Ё худ дар натиҷаи рушди техника ва татбиқу истифодай технологияҳои муҳталиф дар истеҳсолот низ ҳамин гуна ҳодиса ба ҷашм ҳӯрда истодааст. Ҳамин аст, ки имрӯз масъалаҳои мураттаб соҳтани системай истилоҳоти ҳар як соҳаи илму техника ва ҳамгунсозии онҳо дар забони тоҷикӣ, беш аз пеш аҳамияти амалӣ ва назарӣ пайдо кардааст.

Дар амалияи ҷаҳонии истилоҳсозӣ зери мағҳуми **мураттабсозии истилоҳот** дар ин ё он соҳаи таҳассусӣ (масалан илм, техника, маориф, истеҳсолот, ҳарб, иқтисодиёт ва монанди инҳо) фаъолияти якҷояи мутахассисони соҳа, забоншиносон ва мантиқшино-соҳро ҷиҳати ба тартиб даровардани истилоҳоти ин соҳа фаҳмида мешавад. Аз ҷумла дар забони муосири тоҷикӣ аз масъалаҳои муҳим дар ин роҳ соҳтани муодилҳои саҳехи тоҷикии истилоҳоти русии илмӣ-техниқӣ, шаклҳои дурусти навишти истилоҳоти иқтибосӣ, ислоҳи нуқсонҳои илмӣ ва забонии истилоҳҳо ва низоми ягона додани онҳо аст.

Якгунсозӣ (унификация)-и истилоҳот маънни муайян ва муқаррар намудани принципу қоида, тарз ва қолабҳои ягонаи истилоҳсозӣ, таърифи истилоҳот ва системабандӣ кардани истилоҳотро дар забони миллӣ дорад.

Системабандии истилоҳот маънии онро дорад, ки истилоҳои ҳар як соҳаи илм ҷудо ва муқаррар карда шуда, танҳо ба системаи истилоҳоти ҳамин соҳа вобаста карда мешаванд.

Стандартсозии истилоҳот маънии дар системаи як соҳаи илм (масалан, физика, математика, химия ва гайра) танҳо бо як қалима ё ибора ифода кардани номи ҳар як мағҳуми соҳаи мазкурро дорад.

Мураттабу якгунсозӣ ва стандартигардонии истилоҳоти ҳар як соҳаи илм ба низом дароварданӣ ҳам истилоҳоти ташаккулӯфта ва ҳам истилоҳоти тозаэҷод ва ё тозапазирӯфташударо дар ин соҳа фаро мегирад.

Якгунсозии истилоҳот ду навъ аст: якгунсозии дохилизабонӣ ва якгунсозии байнизабонӣ. **Якгунсозии дохилизабонӣ** раванди мураттабу низоми ягона додани истилоҳоти ин ё он соҳаи мушаххаси илмро дар дохили як забони миллӣ ифода мекунад. **Якгунсозии байнизабонӣ** (ё ҳуд ҳамгунсозӣ) раванди якшакл ё якреша соҳтани баъзе истилоҳоти миллиро дар қиёс бо истилоҳоти як ё якчанд забонҳои муқтадири илмӣ фаро мегирад.

Ҳамгунсозии байнизабонии истилоҳот дар забонҳои миллӣ одатан дар заминаи истилоҳоти забонҳои классикии илм (лотинӣ ва юнонӣ) ва яке аз забонҳои аз нигоҳи истилоҳот рушдкардаи илмӣ (англисӣ, русӣ, фаронсавӣ, олмонӣ) амалӣ карда мешавад. Дар ин самт дар забони илмии тоҷикӣ дар айни замон забони илмии русӣ нақши муҳим мебозад, зеро забони илмии муосири тоҷикӣ дар заминаи

тарчумай адабиёти илмии русӣ ва истилоҳоти он ташакқул ёфта, рӯ ба тараққӣ дорад. Дар ин кор дар ҳарду забон дар айни замон алифбои русии кирилликий мусоидат меқунад. Албаттa дар баъзе мавридҳо, хусусан дар навишти истилоҳоти байнамилалӣ тавассути забони русӣ ба инобат гирифтани савтиёти забони тоҷикӣ ва қоидаҳои имлои он зарур аст. Ба иборати дигар, истилоҳот дар забони миллӣ бояд аз рӯйи мазмун ҳамгун сохта шуда, аз рӯйи шакл, яъне аз рӯи қоидаҳои забон миллӣ гардонида шавад.

Ҳамин тариқ, дар забони илмии муосири тоҷикӣ мурратабу ҳамгун ва стандартсозии истилоҳоти илмиро бо ду роҳ амалӣ кардан мумкин аст:

- 1) истифодаи имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ дар соҳаи истилоҳсозӣ;
- 2) истифодаи забони илмии русӣ ва принсипҳои ташакқули истилоҳоти илмии русӣ;

Ин роҳҳо пайвастагии доимии илми ватаниро ба илми ҷаҳонӣ ва забони илмии тоҷикиро ба забонҳои муқтадири илм таъмин карда метавонанд.

Соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва қабул гардидани Қонун оид ба забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз падидаҳои муҳим дар таърихи нави давлатдории тоҷикон мебошад. Ин падидаҳо водор месозанд, ки акнун забони тоҷикӣ бояд дар тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву илмии кишвар амалан истифода карда шавад. Чунончи, ҷиҳати муомилоту муошироти илмӣ, мубодилаи илмӣ

ва болобурди ҷаҳонбинии илмии ҷомеа дар соҳаи илм бавучуд овардани забони илмии тоҷикӣ чун як вазифаи муҳим падид омадааст. Яке аз корҳои асосие, ки ҷиҳати татбиқи забони тоҷикӣ дар соҳаи илм мусоидат карда метавонад, бунёд кардани истилоҳоти миллии илмӣ ва низоми ягона додани он мебошад. Гузашта аз ин, тавре ки қаблан зикр гардид, вазифаи бунёд кардани забонии илмии тоҷикӣ дар вазъи кунунии ташаккули худ, масъалаи мураттаб ва якгунсозӣ (унификация)-и истилоҳоти ҳама соҳаҳои илм (илмҳои дақиқу табиатшиносӣ, илмҳои тиббиву техникӣ ва илмҳои ҷамъиатшиносӣ)-ро дар забони тоҷикӣ тақозо дорад. Ба гуфти дигар, мо танҳо дар сурате забони илмии тоҷикиро ба таври комил бунёд карда метавонем, ки агар системаи истилоҳоти ҳамаҷиҳата дурусту саҳехи ҳар як соҳаи илмро дар забонамон бавучуд оварем. Аз ин ҷост, ки имрӯз ҷиҳати иҷрои ин вазифаи бузург таҳқиқу омӯзиши тарзу усулҳои баёни афкори илмӣ бо забони тоҷикӣ ва принципҳои соҳтани истилоҳоти илмӣ беш аз пеш аҳамияти амалӣ пайдо кардааст.

Вобаста ба ин масъалаҳои кори истилоҳсозӣ дар забони илмии тоҷикӣ аз инҳо иборатанд:

- таълифи китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълим доир ба назарияи истилоҳшиносии илмии техникӣ;
- таҳия ва нашр кардани фарҳангҳои дузабонӣ ё якзабонии истилоҳоти соҳаҳои гуногуни илмию техникӣ;
- мураттаб, мукаммал ва мъёрисозии истилоҳот дар адабиёти илмӣ-техникии тоҷикӣ, яъне кори

муштараки мутахассисони ин ё он соҳаи илм (аз чумла, мутахассисон, муаллифон ва мутарҷимони китобҳои дарсӣ ва адабиёти илмии соҳавӣ), мантиқшиносон ва забоншиносон ҷиҳати такмили таҳрири истилоҳоти нуқсондор, мутобиқат додани истилоҳ ва мағҳум (яъне, дар системаи истилоҳоти як соҳаи илм бо як истилоҳ ифода шудани як мағҳум ва баръакс) ва монанди инҳо;

- муайян кардани принсипҳои соҳтани истилоҳоти илмӣ, қоидаҳои истилоҳсозӣ, муқаррар кардани шарту меъёрҳои пазириши истилоҳоти байналмилалӣ дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ;

- системабандӣ кардани истилоҳоти ҳар як соҳаи илм ва мағҳумҳои онҳо бо роҳи таҳияи фарҳангҳои тафсирии русӣ ба тоҷикии истилоҳоти илмӣ ва ҳамчунин зимни тарҷумаву таълифи жанрҳои гуногуни адабиёти илмӣ бо забони тоҷикӣ;

- стандартсозии истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ;

- таъсис додани хазина (бонқ)-и истилоҳоти илмӣ ва тариқи шабакаи компьютерӣ дастраси ҳама доираҳои илмиву тадқиқотӣ, маъмутиву идорӣ, ҷамъиятиву сиёсӣ, фарҳангиву тарбиявӣ намудани онҳо.

- баргузор кардани конференсияҳои илмӣ ва симпозиумҳо доир ба масъалаҳои назарӣ ва амалии истилоҳу истилоҳшиносӣ.

Бо дарназардошти ҳамин масъалаҳои муҳими кори истилоҳот мӯнишиш кардаем, ки нахустин китобчаеро оид ба таърихи ташаккулу таҳаввули истилоҳоти илмӣ ва илмию техникӣ дар забони тоҷикӣ

ва ҹанбаъҳои назариявӣ ва амалии истилоҳоти илмию техникӣ таҳия намоем.

Умединрем, ки ин воситаи илмии таълими бе устодони донишгоҳу донишкадаҳо дар роҳи ба донишҷӯён омӯзонидани асосҳои истилоҳу истилоҳсозӣроҳнамо гардида, ба муаллифону мутарҷимон адабиёти илмиву таълими дастури хубе барои соҳтани истилоҳоти илми бе техникӣ мегардад.

БОБИ I

ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ИЛМӢ ВА ИЛМИЮ ТЕХНИКӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

§1. Пайдоиши истилоҳоти илмӣ ва илмию техникии тоҷикӣ дар асрҳои IX-XIX

Аз забонҳои зиёди мавҷуда дар ҷаҳон (беш аз 3000) ками дар кам забонҳое воқеӣ гардидаанд, ки бо истифодаи онҳо осори бузурги илмӣ бοқигузор шуда бошад ва ин асор то имрӯз мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён, хусусан илмпешагон қарор гирифта бошад. Ҳушбахтона, забони форсии тоҷикӣ низ аз ин гуна афзалият бархӯрдор будааст. Ин забони илмии тоҷикӣ аст, ки таърихи қӯҳани бештар аз 1000-сола дошта, хиштҳои нахустини пойдевори бинои он дар асрҳои миёна, дар замони ташаккули аввалин соҳти давлатдории тоҷикон - давлати Сомониён гузошта шудааст.

Воқеан, баъди ба сари қудрат омадани сулолаи Сомониён ва ташкил шудани давлати мутамаркази Мовароуннаҳр ва Ҳурросон гардиши куллие дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии мардуми ин сарзamin ба вуқӯъ пайваст. Муҳимтарин тағйирот ин забони давлатӣ эълон шудани забони порсии дарӣ (тоҷикӣ) дар тамоми қаламрави Мовароуннаҳр ва Ҳурросон буд. Дар баробари ин, давлати Сомониён дар доираи васеи қаламрави худ шароите фароҳам овард, ки боиси пешрафти пешаварӣ, илм, фикри иҷтимоӣ ва

адабиёт гардид, Хусусан дар ин солҳои нисбатан ором аз ҷангҳои дохиливу хориҷӣ қувваҳои дарун-дарун ҷӯшzanандай илмӣ ба ҷунбиш меомаданд. Ин боиси пайдоиши муҳити донишпарваре гардид, ки дар он саромадони илми тоҷик - Абӯнасри Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Абӯбакри Розӣ, Абӯмаҳмуди Ҳуҷандӣ, Абулвафои Бузҷонӣ барин олимони ҷаҳоншумул ба воя расиданд. Ин олимон, аз ҷумла ба тадқики олами атроф пардохта, асрори бисёре аз ҳодисаву рӯйдодҳои табиатро ошкор соҳтанд ва натиҷаи тадқиқоти илмии ҳудро дар шакли асарҳои илмӣ мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён қарор доданд. Хусусан асарҳои илмии доир ба илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ оғаридаи олимони бузурги аҳди Сомониён – Абӯалӣ ибни Сино ва Абурайҳони Берунӣ қобили таваҷҷӯҳ аст.

Азбаски дар ин замон забони арабӣ ҳоло ҳам ҷун забони илм бо шаст пеш мерафт, ин мутафаккирони бузург низ дар оғози фаъолият асарҳои илмии ҳудро бо забони арабӣ иншо намуданд, то дастраси аҳли умум гарданд ва аксарият аз натиҷаҳои тадқиқоти илмии онҳо боҳабар шаванд. Вале талабот ва сиёсати давлатдории Сомониён мутафаккирони даврро водор месоҳт, ки нисбат ба таракқӣ додани забони порсии дарӣ (яъне, тоҷикии имрӯза) ва татбиқи он дар соҳаи илм низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда, имкониятҳои дохилии ин забонро дар баёни асосҳои илмҳои замона истифода баранд, то дурдонаҳои ҳар як илм дастраси аксари мардуми форсизабонон гардад. Ҳушбахтона, олимони мӯътабари замон - Абӯалӣ ибни Сино ва Абурайҳони

Берунӣ аз уҳдаи ин вазифаи заҳматталаб, вале боифтихор низ баромада тавонистанд. Натиҷаҳои тадқиқоти илмии худро доир ба илмҳои мантиқ, ҳандаса, табийёт, ҳайат ва монанди ин бо забони тоҷикӣ (бо хати арабӣ) Абӯалӣ ибни Сино дар асари «Донишнома» ва Абурайҳони Берунӣ дар «Китоб-уттафҳим ли авоили саноат-ит-танҷим» ва ҷонди дигар баён карданд.

Таҳлили забонии «Донишнома»-и Сино собит мекунад, ки он бо истифодаи комил аз имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ дар он марҳилаи ташаккул иншо гардидааст, масалан: «Аммо бухор чун аз гармгоҳ баландтар шавад, ҷунбиши вай гаронтар бувад ва ҷун ба он ҷойгоҳ расад аз ҳаво, ки сард бувад, сармои он ҷойгоҳ ӯро бубандад, зоро ки сармо бухорро зуд бибандад, ҷунон ки ҷун гармобаро дар боз қунанд, сармо аз берун ба ҳавои гармоба расад».

Дар асар ҷаҳор қоиди соҳтани истилоҳоти илмӣ истифода шудааст, ки ин афкори илмиро оммафаҳм мегардонад:

1) ба ҷойи калимаистилоҳи арабӣ гузоштани муодили тоҷикии он (ҳаракат - **ҷунбиш**, ашё – **ҷиз**, тағиирот – **гардиш**, мусаллас – **сесӯ**, мураббаъ – **ҷорсӯ**, илм – **дениш** ва ғайра);

2) дар заминай имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ соҳтани истилоҳоти илмӣ: **барсӯ**, **фурӯсӯ**, **молиш**, **бисовиш**, **пӯшан**, **пазиро**, **оромиш**, **пахно**, **миёнҷӣ**, **таркибазир**, **созӣ**, **носозӣ**, **ҷойгоҳ**, **қисматбазир** ва ғайра;

3) истилоҳ гардондани калимаи забони умум. Чунончи, калимаи «гирд», ки маънии лугавиаш «доирашакал будан» аст, чун истилоҳи илмӣ маънии нави «гарданда» гирифтааст: чунбиши гирд;

4) иқтибосу истеъмоли истилоҳоти арабӣ: **чисм, тӯл, арз, сабаб, макон, замон** ва ғайра.

Абӯрайҳони Берунӣ низ дар эҷод кардан ва мураттаб соҳтани истилоҳоти илмҳои риёзӣ (математика), ҳандаса (геометрия), ҳайат (астрономия) ва ҷуғрофия (география) хизмати босазо кардааст. Ӯ дар асари «Китоб-ут-тафҳим», ки соли 1029 ба забони тоҷикӣ таълиф кардааст, мағҳумҳои зиёди илмиро гирд овардааст. Аз лиҳози мазмуну мандарина ин асари Беруниро «Қомуси илмҳои дақиқ дар аҳди Сомониён» гуфтан мумкин аст. Асар ба тарики пурсишу посух таълиф гардида, дар он на танҳо номи мағҳумҳои илмӣ (яъне истилоҳҳои илмӣ), балки мазмуни ин мағҳумҳо (яъне, тафсири онҳо) низ оварда шудааст. Чунончи: *«Доира чист? Шаклест бар сатҳе, ки гирд бар гирди ӯ ҳатте бувад, ки номи ӯ муҳит аст ва давр низ хонанд ва ба миёни ӯ нуқтаест, ки ӯро марказ гӯянд ва ҳамаи ҳатҳои росте, ки аз марказ берун оянд ва ба муҳит расанд, ҳамчанди якдигар бошанд»* ва ғайра. Ӯ дар бисёр мавзузҳои асар зимни истифодаи калимаи арабӣ маънии тоҷикии онро дар низ меорад, чунончи: *«Иртифоъ - баландӣ бошад»* ва ғайра.

Мутаассифона, дар ин давра ва минбаъд (то асри XX, замони Ҳокимияти Шуравӣ ва замони Истиқолияти давлатии Тоҷикистон) дар ҷомеа

тафаккури илмию техникӣ ба вучуд наомад ва ҳол он ки ин раванд метавонист ба рушди минбаъдаи илму техника ва ташаккули забони илмии тоҷикӣ такони ҷиддӣ бахшад. Сабабҳо ба назари мо инҳоанд: якум, фароҳам оварда нашудани шароити комил барои саводнок кардани ҳамаи табақаҳои ҷомеа, яъне ташкил карда нашудани мактабҳои таҳсилот; дуюм, таъсис дода нашудани марказу мактабҳои илмие чун «Академияи Маъмун» ва дар онҳо муттаҳид карда нашудани олимони давр, ки ба таҳқиқу омӯзиши илмҳои замона ба таври самараҳаҳш сафарбар гардонида шаванд; сеюм, ба забони порсии дарӣ тарҷума нагардидани асарҳои илмие, ки бо забонҳои классикии илм –лотинӣ ва юнонӣ ва бо забони арабӣ таълиф шуда буданд;chorum, набудани имкониятҳои зарурӣ барои ба микдори зиёд китобат кардан ва дастраси аксарият гардонидани асарҳои илмии олимони давр, ки ба забони тоҷикӣ таълиф гардида буданд. Ҳамин аст, ки ин асарҳоро шумораи ками аҳолӣ, танҳо қасоне хонда метавонистанд, ки ашрофзодаҳо буданд ва хату савод доштанд.

Бо вучуди ин, дар асрҳои X – XII донишмандони дигари тоҷик қӯшиш намуданд, ки анъанаҳои Сино ва Беруниро дар ифода кардани афкори илмӣ ва соҳтани истилоҳоти тоҷикии соҳаҳои дигари илм, мисли фалсафа, ҳуқуқ, сиёsatшиносӣ, тиб(б) ва ғайра идома дижанд. Масалан, Носир Ҳусрави Қубодиёнӣ дар асарҳои худ «Зод-ул-мусофирин» ва «Ҷомеъ-ул-химатайн» дар баробари нигаҳдорӣ намудани

истилоҳоти чоринамудаи Сино, истилоҳоти зиёди арабии фалсафиро бо забони тоҷикӣ ифода намояд (масалан, танҳо бо истифода аз пасвандгунаи «пазир» чунин истилоҳҳо соҳтааст: **амрпазир**, **илмпазир**, **суратпазир**, **корпазир** ва гайра). Дар соҳтани истилоҳоти тоҷикии фалсафӣ саҳми олимон ва файласуфони дигар – Насириддини Тӯсӣ, Кутбиддини Шерозӣ ва дигарон низ хеле арзанда аст. И smoили Ҷурҷонӣ дар асари худ «Хазинаи Хоразмшоҳӣ» дар баробари ифода кардани афкори олимони табиби давр, дар соҳтани истилоҳоти тоҷикии тиббӣ хизмати арзанда намудааст. Чунончи, истилоҳҳое, ки дар ин асар истифода шудаанд, мисли беморӣ (**беморихои гузаранда**, **беморихои меросӣ**, **беморихои хунӣ**), хафақон (**астма**), яракон (**желтуҳа**), тандуруст, ширхора, зарабон, хунмурдагӣ, хобмондагӣ, уфунатпазир, бодангез, хунафзор, дардманд, шикастабандӣ ва гайра, аз ҷиҳати шакл ва муҷазӣ ҷолиби диққат мебошанд. Дар «Сиёсатнома»-и Низомулмулк истилоҳҳои соҳаи ҳуқуқ, сиёсатмадорӣ ва ҳарбӣ аз захирай луғавии забони тоҷикӣ гирифта шудаанд ва ё бо истифода аз имкониятҳои забони тоҷикӣ хеле зебо соҳта шудаанд: **сипаҳсолор**, **хазинадор**, **додгар**, **додгустар**, **дарбон**, **посбон**, **тиркаш**, **доварӣ** ва гайра.

Дар охири асри XIX, баъди Осиёи Миёнаро забт кардани Россия, ба марказҳои иқтисодиву фарҳангии тоҷикон чун шаҳрҳои Ҳуҷанд, Бухоро ва Самарқанд ворид шудани унсурҳои забони русӣ ба мушоҳида мерасад. Тавре ки таҳлили асарҳои маорифпарварони тоҷик чун Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоءъ»,

Мирзосирочи Ҳаким «Тұхафи ахли Бухоро» ва асарҳои асосгузори адабиёти нави точик устод Садриддин Айнӣ нишон медиҳад, онҳо нисбат ба соҳтани ҳамтои точикии истилоҳоти русиву аврупой бисёр таваҷҷӯҳ доштаанд. Ин суханварон аввалан қўшидаанд, ки ҳамтои точикии баъзе аз ин гуна калимаву истилоҳотро биёбанд ё бисозанд:

роҳи оҳан – железная дорога, **аробаи оташӣ** – поезд, **киштии оташӣ** – пароход, **киштии борқаш** – баржа, **чаъбаи садо** – грамафон, ҳаллоции **пунбакаши** – хлопковый завод, **мошинхонаи пунбакаши** (низ ба маънии хлопковый завод), **рӯзнома** – газета, **обдузд** – насос, **базмхона** – баловый зал, **тамошохона** – театр, **корхона** – фабрика, **боги вуҳуш** – зоопарк, **мошини суудкунанда** – лифт, **чароги барқ** – электричество, **маризхона** – болница, **савдохона** – биржа, **консулгарӣ** – консульство, ва файра);

Сониян, тавассути тарҷума (калка) ва бо роҳи истифодаи воситаҳои синтаксисии забони точикӣ, хусусан бандаки изоғӣ аз онҳо ибораҳои алоҳида соҳтаанд:

мошини хайётӣ (швейная машина), **печи оҳани** (железная печь), **мошини дастӣ** (ручная машина), **вагони электрик** (электрический вагон), **коласкаи дуасба** (двуколка), **кувваи электрик** (электрическая сила) ва файра;

Солисан, баъзе аз ин вожаҳоро пазируфта, ба савтиёти забони точикӣ мувоғиқ созанд:

иликтрик (электрик), **уттуму бил** (автомобиль), **истанса** (станция), **копеек** (копейка), **пристуф** (пристоф), **пulkовник** (полковник), **суд**, **күнка** (конка), **истонса** (станция), **истакон** (стакон), **грамафун** (граммограф), **духтур** (доктор), **сирк** (цирк), **телефун** (телефон), **лудка** (лодка), **уттуму бил** (автомобиль), **губернотур** (губернатор) ва ғайра.

§2. Ташаккули истилоҳоти илмӣ ва илмию техникии тоҷикӣ дар замони Шӯравӣ (солҳои 1920-1990)

Кӯшиши зинда гардонидани анъанаҳои истилоҳсозиву истилоҳпазирии Ибни Сино ва Берунӣ ба солҳои бистуму сиоми қарни XX, ба даврае рост омад, ки зарурати дастраси омма намудани комёбихои илми муосир дар миён буд. Ҳусусан талабот нисбат ба омӯзондани илмҳои муосир дар мактабҳои миёна вазифае пеш гузошт, ки дар забони тоҷикӣ истилоҳоти илмҳои математика, физика, химия, биология ва монанди инҳо ба вучуд оварда шавад. Он солҳо воситаи асосии соҳтани истилоҳоти илмӣ тарҷумаи китобҳои дарсии русӣ ба тоҷикӣ буд.

Дар саҳифаҳои китобҳои дарсии солҳои 20-30 мисли «Табииёт», «Ҳисоб», «Ҳикмат» (физика) ва ғайра ба истилоҳҳое дучор омадан мумкин аст, ки мувофиқи анъанаҳои Ибни Сино соҳта шудаанд: **оташароба** (поезд), **секунча** (треугольник), **санчишишиша** (пробирка), **чакрарез** (пипетка), **ҷӯшиш** (кипение), **туршиш**

(окисление), **шохабандӣ** (ветвение), **хӯшаандозӣ** (колошение), **тағийирпазирӣ** (изменчивость), **туршӣ** (кислота), **туршизо** (кислород), **дучарҳа** (велосипед), **тӯдагул** (соцветие), **зарринбарг** (златолистик), **бинибин** (риноскоп), **галаҷазира** (арихипелаг), **бомбаандозӣ** (бомбардировка) ва ф. Агарчи баъзеи ин истилоҳот аломатҳои барҷастай мағҳумро инъикос намекунанд, вале аз мавҷудияти анъанаҳои миллии истилоҳсозӣ ва тавоноии забони тоҷикӣ дар соҳтани истилоҳоти илмӣ шаҳодат медоданд, зоро шакли калима ва реҳтагиву мӯҷазии он аз давраи Ибни Сино яке аз меъёрҳои асосии истилоҳ буда, дар истилоҳоти нави мазкур риоя шудааст. Он солҳо инчунин равиши маорифпарварони тоҷик дар бобати мутобиқат додани калимаву истилоҳоти русиву аврупой ба савтиёти забони тоҷикӣ идома дошт, чунончи, **азӯт** (азот), **ҳидроген** (гидроген), **анҳидрид** (ангидрит), **ҳидрооксил** (гидрооксил), **хелий** (гелий), **конвексия** (конвекция) ва гайра.

Он гоҳ баъзе зиёйёни тоҷик таклифи таъсиси комиссияро ба миён гузоштанд, ки ба масъалаҳои соҳтани истилоҳоти тоҷикии илм машғул бошад. Дар баъзе мақолаҳо ҳамчунин таклифи ба ҷои калимаву истилоҳоти арабии тоҷикӣ истифода кардани муодилҳои комили тоҷикии онҳо низ ба вучуд омад, чунончи, **мардум** ба ҷои **ҳалқ**, **тавонو** ба ҷои **муқтадир**, **сухан** ба ҷои **нутк**, **савдогарӣ** ба ҷои **тиҷорат**, **хонавода** ба ҷои **оила** ва гайра. Албатта, гузориши ин гуна масъалаҳо дар чунин давраи инкишофи забони тоҷикӣ, ки вожаҳои ориятии арабӣ қисмати калони таркиби

лугавии онро ташкил медоданд, гоҳ ба назар рафтори яктарафа менамуд. Ҳамин нуктаро ба назар гирифта, устод Айнӣ навишта буд: «Умуман ба фикри ман ҳар чизе, ки то имрӯз аз арабӣ дар миёни тоҷикон даромада умумият гирифта ҳазм шудааст, аз вай гурехтан даркор нест». Дар омади гап бояд зикр кард, ки дар инкишофу такомули истилоҳоти илмӣ дар солҳои 20-30 саҳми устод Айнӣ хеле зиёд аст. Ӯ зимни таҳлили китобҳои дарсӣ истилоҳотеро, ки дар забон вайрон соҳта шудаанд, ва ё ба хонандай тоҷик фаҳмо нестанд, танқид карда, баҳри ислоҳи онҳо кӯшидааст.

Соли 1930 дар шаҳри Самарқанд конференсияи илмии тоҷикони муқими Ӯзбекистон баргузор шуд, ки дар он масъалаҳои забони адабии тоҷикӣ, хусусан истилоҳоти илмӣ баррасӣ гардид. Дар ин конференсия донишманди тоҷик – тарҷумони китобҳои дарсии тоҷикӣ Н.Бектош маърӯзае карда, таваҷҷӯҳи иштирокдорони конференсияро хусусан ба масъалай соҳтани истилоҳоти илмӣ дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳамчунин меъёрҳои истифодаву истеъмоли истилоҳоти русиву аврупой ҷалб намуд. Ҳамин сол комиссияи маҳсусе ба кор оғоз кард, ки барои дар шаҳри Сталинобод омода соҳтани якумин анҷумани илмии забоншиносон машғул буд. Дар маҷlisҳои ин комиссия дар атрофи маърӯзаи Н.Бектош дар бобати истилоҳот се гурӯҳи ақидаҳо ба вучуд омад. Гурӯҳи аввал дар ақидае буданд, ки он истилоҳоти иқтибосии арабӣ, ки дар забони тоҷикӣ мустаъмаланд, дар баробари истилоҳоти тоҷикӣ истифода шаванд. Гурӯҳи дуввум

тарафдори аз забони точикӣ батамом берун кардани истилоҳоти иқтибосии арабӣ ва ба ҷои онҳо истифода кардани ҳамтои точикии онҳо буд. Гурӯҳи саввум дар заминаи имкониятҳои дохилии забони точикӣ соҳта шудани истилоҳоти илмӣ ва барои соҳтани истилоҳоти нави илмӣ истифода кардани истилоҳоти русӣ ва интернатсионалиро зарур медонистанд.

Ниҳоят, дар анҷумани забоншиносон (соли 1930) муроҷиатномае қабул шуд, ки дар он се манбаъи асосии соҳтани истилоҳоти илмӣ зикр гардид:

- а) истифодаи имкониятҳои дохилии забони точикӣ;
- б) истеъмоли он истилоҳоти арабие, ки дар захираи луғавии забони точикӣ вуҷуд доранд;
- в) барои соҳтани истилоҳоти нав истифода кардани истилоҳоти русӣ ва ҳориҷӣ.

Мутаассифона, бо баъзе сабабҳои айнӣ ва зеҳнӣ ин тарзи истилоҳсозиву истилоҳпазирӣ дер давом накард. **Сабабҳои айнӣ** инҳоанд:

- 1) аз байн рафтани имкони муфассалан омӯхтан ва инкишоф додани анъанаҳои миллии истилоҳсозӣ ба сабаби иваз шудани хат (аз арабӣ ба лотинӣ ва баъдан ба кирилликӣ);
- 2) дар натиҷаи марзбандии нав ба ҳайати Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон дохил карда нашудани қадимтарин марказҳои тамаддуни ҳалқи тоҷик, ба ҳусус шаҳрҳои Бухоро ва Самарқанд, боиси суст гардидани баъзе анъанаҳо омад;

3) оғоз ёфтани замони таъқибу террор, ки дар натиҷа беҳтарин донишмандони тоҷик күшта ё бадарга шудаанд, ё тарки ватан карданд, боиси костани ҳусни забони адабӣ шуд;

4) даҳолати сиёsat ба кори забон истилоҳсозиро ба роҳи сунъии файриилмӣ дохил кард.

Сабаби зеҳнӣ ин аст: кам будани мутахассисони хуби кори тарҷумонӣ, ки на танҳо асосҳои як соҳаи илми муосир, балки қоидаҳои калимасозӣ, ибораорӣ ва ҷумлабандии забони тоҷикиро ба қадри кофӣ донанд.

Солҳои 1940-1960 луғатҳои русӣ ба тоҷикии истилоҳоти соҳавӣ оид ба биология, химия, география, физика, математика, пахтакорӣ ва ғайра ба нашр расид. Вале ба сабаби он, ки дар натиҷаи зӯроварии калимаву ибораҳои русиву аврупойӣ забони тоҷикӣ хеле қоҳида буд ва муаллифҳо дар забон ҷандон салоҳият надоштанд, дар ин луғатҳо истилоҳҳои соҳта шуданд, ки аз нигоҳи илмӣ ва забонӣ сернуқсон буданд. Барои мисол ҷанд намуна аз луғатҳои биология, география ва физика меоварем, ки тайи ин солҳо нашр гардида буданд: **ба замин расидан** (заземление), **адади номнок** (именованное число), **чароги бо газ даргиранда** (газовая лампа), **фавқулбаланданбӯҳ** (сверхвысокая частота), **шутури дубукра** (двухгорбый верблюд), **худмайибкунӣ** (аутотомия), **шапалаки туқмоқбурут** (бабочка-булавкоусная), **намудпаҳшавӣ** (видорасселение), **чаҳми фарқисарӣ** (глаз теменной), **барзиёдмондашавӣ** (переутомление), **яла шудани яхи ҳавзобаҳо** (вскрытие

водоемов), **гирдоби чуқуробӣ** (глубоководная пучина), **чисмҳои тагшинӣ** (осадочные породы) ва гайра.

Тавре, ки аз ин мисолҳо рӯшан аст, ба сабаби набудани як равиши илмии истилоҳсозӣ дар баязе мавридҳо муаллифҳо калимаҳои беколибу безеб, ибораҳои дурушту вайрон ба вучуд оварданд, гоҳо миёни истилоҳ ва шарҳи он фарқ нагузонтаанд.

25-29 майи соли 1959 дар шаҳри Маскав мушовираи умумииттифоқии истилоҳшиносон доир гардид, ки масъалаҳои истилоҳоти илмиву техникӣ, иҷтимоиву сиёсӣ, таълимиву педагогӣ, забоншиносӣ ва гайраро муҳокима карданд. Иштирокдорони мушовира қарор қабул карданд, ки дар забони ҳалқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ зимни тартиб додани қоидаҳои истилоҳсозӣ бояд ба ду сарчашма такя карда шавад:

аввалан, истифодаи пурраи имкониятҳои дохилии забони миллӣ;

сониян, танҳо дар мавридҳои зарурӣ истифода кардани истилоҳоти русӣ ва иқтибосии русӣ.

Вобаста ба пайдоиши ин диди нав нисбат ба масъалаи истилоҳу истилоҳсозӣ, соли 1960 дар назди Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон Кумитаи истилоҳот таъсис дода шуд. Кумитаи мазкур мутахассисони хуби шонздаҳ соҳаи илмро гирдиҳам овард. Вазифаи Кумитаи истилоҳот аз он иборат буд, ки принсипҳои илмии истилоҳсозиро дар забони тоҷикӣ муайян намояд ва ба тартиб додану таълиф кардани лугатҳои истилоҳот роҳбарӣ кунад, мутахассисон ва донишмандонро ба таълифи тақризи онҳо сафарбар

намояд. Яке аз муҳимтарин корҳое, ки Кумита ба сомон расонид, муқаррар соҳтани принсипҳои истилоҳсозӣ буд. Ин принсипҳо соли 1971 дар шакли як дастуруламале бо унвони «Принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ» рӯи чоп омад. Дар сарсухани «Принсипҳо...» меҳонем: «Вақти он расидааст, ки барои ҳалли масъалаҳои муҳимтарини терминҳои ҳозиразамони забони тоҷикӣ, барои муқаррар кардани принсипҳои он дастҷамъона ба кори ташкили илмӣ камар бандем. Аз ин рӯ, муқаррар намудани терминҳои илмӣ, ҷамъиятӣ, сиёсӣ, техникӣ ва гайра масъалаи ҳаётан муҳим ва кори таъхирназари давлатӣ мебошад». Тавре, ки яке аз тартибдиҳандагони ин дастурнома Я.И.Калонтаров дар як маърӯзааш зикр мекунад, «асоси таҳияи қоидаҳои умумии истилоҳоти забони тоҷикро дар навбати аввал пурра истифода кардани имконот ва воситаҳои худи забони тоҷикӣ ва ҳамчунин истифодай истилоҳоти русӣ ва ҳориҷӣ (ба воситай забони русӣ) ташкил медиҳад».

Дар дастурнома талаботе, ки нисбат ба масъалаҳои истилоҳот дар мушовираи умумииттиғоқии шаҳри Москав (соли 1959) гузошта шуда буд, қисман ба инобат гирифта шудааст. Ҷолиби дикқат он аст, ки баъзе аз ин намунаҳо аз қолибҳои вайрони калимасозиву иборабандӣ озод буда, сӯфтаву равон омадаанд ва анъанаҳои қадими истилоҳсозиро ба ёд меоварданд, масалан, углер – **зориясанҷ**, огнетушитель – **оташнишон**, ворохочиститель – **мошини ғӯзакаш**, компас – **кутбнамо**, вызывной полив –

обмонии нумӯбахш, симподии – шохи ҳосилбанд, засухоустойчивое растение – **растани хушкибардор**, борона – **сихмола**, лунный корабль – **киштии моҳнавард**, бутонизация хлопчатника – **шонабандии ниҳоли пахта**, ва гайра.

Баъди таъсиси Кумитаи истилоҳот кори истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ асосан бо ду восита ба роҳ монда шуд:

а) таълифи фарҳангҳои дузабонӣ (русӣ ба тоҷикӣ)-и истилоҳоти соҳавӣ;

б) таълиф ва тарҷумаи китобҳои илмӣ ва дарсӣ барои мактабҳои миёна ва олӣ.

Аз соли 1960 то имрӯз паси ҳам чанд фарҳангӣ русӣ ба тоҷикии истилоҳоти соҳавӣ чоп шуд, ки ба илмҳои забоншиносӣ, химия, ҷуғрофия, зоология, астрономия, меҳаникаи техникӣ, геология, физика, техника ва гайра мансубанд. Нашри ин фарҳангҳоро метавон як комёбӣ дар кори истилоҳсозӣ ном бурд, зеро дар онҳо мағҳумҳои зиёди илмӣ гирд оварда шудаанд. Вале таҳлили ин фарҳангҳо нишон медиҳад, ки дар онҳо гоҳи соҳтани истилоҳоти илмӣ на ҳама қоидаҳои китоби «Принципҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ» ва на ҳамаи тавонмандии забони тоҷикӣ истифода шудааст.

Таҳлили ин ла месозад, ки дар онҳо навъҳои калимасозӣ хеле маҳдуд аст ва илова бар ин баъзе калимаҳо ба колибҳои вайрон реҳта шудаанд. Қолибҳои серистеъмоли истилоҳсозӣ дар ин лугатҳо аз мисолҳои зерин равшан мегардад: **хунукшавӣ, таркунӣ, ба навъҳо**

чудокунӣ, радиокунонӣ, газнокунӣ, суръатнокӣ, давомнокӣ, шиддатнокӣ, азнавтарбиякунӣ, азнавбарқароркунӣ, давомнокӣ, муаллимтайёркунӣ, қасбмуайянкунӣ, азнавбаҳотироварӣ ва ғ.

Дар баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки дар байни фарҳангҳои истилоҳот фарҳангҳои тафсирие низ ҳастанд, ки ба эҷодкории ҷиддии илмӣ асос ёфтаанд. Ба қавли устод Муҳаммадҷон Шакурӣ (М.Шукuroв) «асари С.Қодирӣ «Лӯгати русӣ-тоҷикии истилоҳоти физика» аз ҷолибтарин намунаҳои фарҳангҳои истилоҳотии илмии тоҷикӣ буда, гумон меравад, ки дар истилоҳшиносии мо дер гоҳ нақши назаррас ҳоҳад дошт».

Ба назари мо низ, маҳз дар ҳамин фарҳанг боз як қӯшиши зинда гардондани анъанаҳои синоии истилоҳсозӣ зоҳир мешавад. Барои тақвияти фикр чанд намуна аз ин фарҳанг меорем: **шикасти дугунаи нур** (двойное лучепреломление), **нишонаатомҳо** (меченые атомы), **ҳаракати гирдхатта** (движение по окружности), **қӯчиш** (перемещение), **фурӯбурд** (поглощение), **қувваи болобурд** (подъемная сила), **қобилияти шуоъшиканӣ** (показатель преломления), **пешрафт** (поступательное движение), **реактори дукора** (двухцелевой реактор), **шуоълӯла** (световод), **гармонокилият** (теплопроводность), **электронрабоиш** (электронный захват) ва ғайра.

«Лӯгати русӣ-тоҷикии терминҳои астрономия»-ро низ аз комёбиҳои назаррас дар роҳи тартиб додани лугатҳои дузабонӣ шумурдан ҷоиз аст. Хизмати муаллифи ин фарҳанг дар он аст, ки ӯ як идда номҳо,

истилоҳот ва мафхумҳоеро, ки дар асарҳои илмии асрҳои гузашта дида мешавад, гирд овардааст ва ба ҷойи ҷандин мафхуму истилоҳоти русии астрономия шаклҳои тоҷикӣ онҳоро гузоштааст, ҷунончи, Рас Альхаге-Раъсулҳавво, Рас Алгети – Раъсулҷосӣ, Ферқад – Фарқадайн, Гомейза – Ғумайсо, Бетальгейзе – Байтулҷавзо ва ғ.

Воситаи дигари истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ дар ҷанд даҳсолаи охир тарҷума ва ё таълифи адабиёти илмиву дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий ва хонандагони мактабҳои миёна буд. Мутаассифона, ҳоло дар саҳифаҳои ин адабиёт истилоҳоти аҷибу гарibe ба ҷашм меҳӯранд, ки ҳар мутарҷим ва ё муаллиф ба сари ҳуд соҳтааст. Ҳусусан дар китобҳои дарсии илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ, мисли физика, кимиё, риёзӣ, ҷуғрофия, биология ва ғ. истилоҳоти сунъиву нотарошида ва носаҳех бисёр аст.

Масалан, дар саҳифаҳои китобҳои дарсии физика барои хонандагони мактаби миёна то солҳои наздик ба ҷунин истилоҳҳо дучор омадан мумкин буд: **инъикосшавӣ, фурӯбурдашавӣ, гайридавриятиӣ, бефарқнокӣ, мубаддалшавӣ, таъсири якдигарӣ, шиддатнокӣ, табдилишавӣ, ҷойивазкунӣ, суръатнокӣ** ва гайра.

Гузашта аз ин, аз рӯи қоида, истилоҳоте, ки дар китобҳои дарсиву илмӣ истеъмол мешавад, бояд ба истилоҳоте, ки Кумитаи истилоҳот тасдиқ кардааст ва дар фарҳангҳои соҳавӣ чоп гардидааст, якшакл бошад. Вале, таҳлил ва муқоиса нишон медиҳад, ки ин қоида на ҳамеша риоя шудааст.

Баррасии адабиёти илмӣ доир ба истилоҳот дар забони тоҷикӣ рӯшан соҳт, ки дар забоншиносии тоҷикӣ мавзӯъҳои истилоҳу истилоҳсозӣ, назарияи истилоҳоти илмӣ ва масъалаҳои дигари марбут ба истилоҳ ҳанӯз ба таври зарурӣ таҳқиқ нашудаанд. Танҳо истилоҳоти баъзе соҳаҳои илм монанди химия, астрономия ва баъзе илмҳои техникӣ то дараҷае таҳқиқ шудаанд. Вале, азбаски талабот нисбат ба масъалаи истилоҳот дар забони тоҷикӣ ҷиддӣ набуд, ба назари мо, ин корҳо низ ҷиддан ба ичро нарасидаанд. Вазифаву мақсадҳое, ки муаллифони ин рисолаҳо доштаанд, асосан таҳлил ва қиёси истилоҳоти китобҳои дарсӣ ва фарҳангҳои истилоҳоти соҳавист.

Дар баробари ин як нуқтаи муҳими дигареро низ зикр бояд кард. Дар инкишофи истилоҳоти илмии тоҷикӣ, хусусан дар ду-се даҳсолаи охир, саҳми олимӣ шинохта, устод Муҳаммадҷон Шакурӣ хеле бузург аст. Дар навиштаҳои илмии академик Шакурӣ, мисли «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад», «Забони мо ҳастии мост», «Истилоҳот ва забони миллӣ» ва ғайра, истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ аз нигоҳи қоидаҳои забон, аз рӯи қолабҳои калимасозиву иборабандӣ таҳлилу таҳқиқ шуда, дар роҳи ислоҳи нуқсу камбудиҳои истилоҳоти мавҷуда заҳмати зиёде ба ҳарҷ рафтааст. Устод Шакурӣ ба тавонмандии забони тоҷикӣ дар соҳтани истилоҳоти илмӣ такя карда, баҳри зинда гардондани анъанаҳои миллии истилоҳсозӣ қӯшиши зиёде кардаанд. Ин иқдом хусусан баъди раиси Кумитаи истилоҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин

гардидани он кас бештар мушоҳида мешавад. Истилоҳоти дафтардориву коргузорӣ, ки аз тарафи Кумитаи мазкур пешкаши ахли кор гардидааст, намунаҳои ҷолиби истилоҳу истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ, ки решашошон аз давраҳои пайдоиши аввалин асарҳои форсии тоҷикӣ илм (қарнҳои IX-X) об меҳӯрад. Чунончи намунаҳои зайл далели гуфтаҳост: свидетельство о рождении – **зоднома**, расписка в получении – **хатти гирифт**, машина пристрочки – **мошини пошнадӯзӣ**, инспекция – **бозрасӣ**, наборщик-поправщик – **хурӯфчини ғалатгир**, наборщин-пробист-хурӯфчини намунағир ва ғ. Гумон меқунем, ки ин қабил намунаҳои истилоҳсозӣ заминаеанд барои бунёди истилоҳоти миллӣ дар шароити имрӯза.

Ҳамин тарик, тавре ки таҳлили илмӣ ва забонии истилоҳоти илмии техникии тоҷикӣ собит месозад, дар кори соҳтани истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ бартараф соҳтани мушкилоту душвориҳои зерин зарур аст:

Мушкилоти асосӣ набудан ва ё кам будани мутахассисони хуби тарҷума ва таълифи китобҳои дарсӣ ва ҳамчунин, таҳиягарони луғатҳои истилоҳот аст, ки дар баробари донистани асосҳои ин ё он соҳаи илм, инчунин аз қоидаҳои асосии қалимасозиву иборабандии забони тоҷикӣ ба таври зарурӣ барҳӯрдор бошанд. Мутаассифона, дар ягон донишкада ё донишгоҳи ҷумҳурӣ ин гуна мутахассисон тайёр карда намешаванд. Онҳо худрӯйянд ва бо шавқу ташабbusi шаҳсӣ ба ин корҳо шуғл доранд. Ин боиси он гардида,

ки ҳар тарчумону муаллифи китобҳои дарсӣ ва ё мураттибони лугатҳои истилоҳот бо салоҳиду фаҳми худ ба сифати муодили тоҷикии истилоҳоти русӣ калимаву ибораеро месозад ва ё мепазирад. Дар натиҷа дар баъзе мавридҳо истилоҳҳо тавлид гардидаанд, ки аз ҷиҳати илмӣ ва забонӣ нуқсони зиёд доранд;

Душвории дуюм набудани ҳамкорӣ байни мутарҷимону муаллифони китобҳои дарсиву илмӣ ва мураттибони луғатҳои истилоҳот бо забоншиносони тоҷик мебошад. Дар натиҷа китобҳое таълиф шуда истодаанд, ки тарзи баёни фикр дар баъзеи онҳо душворфаҳм буда, истилоҳоти илмӣ аз ҷиҳати забонӣ, ҳусусан истифодаи тарзу воситаҳои калимасозиву иборабандӣ нуқсдор мебошанд;

Душвории сеюм набудани як равиши илмии истилоҳсозӣ, принсип, қоида ва меъёрҳои интихобу пазириши истилоҳот мебошад. Принсипҳои соҳтани истилоҳот, ки ҳанӯз соли 1971 аз тарафи Кумитай истилоҳоти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида буд, имрӯз ҷавобғӯйи на ҳама вазифаҳои истилоҳсозии забони тоҷикӣ мебошанд;

Душвории чорум ба он алоқаманд аст, ки дар байни муаллифону мутарҷимони китобҳои дарсии ҳатто як соҳаи илм дар мавриди истифодаи истилоҳот ҳамкорӣ вучуд надорад. Гузашта аз ин, баъзан муодили тоҷикии ҳамон як истилоҳи илмии русӣ дар китобҳои дарсӣ ва луғатҳои истилоҳот гуногун аст. Ин боиси риоя нашудани пойдории истилоҳ дар системаи истилоҳоти ҳар як соҳаи илм гардидааст.

Душвории панҷум ба таври пурра тарҷума ва ё таълиф нашудани китобҳои дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурий ва адабиёти соҳавии илм мебошад. Аз ин чост, ки ҳоло забони илми тоҷикӣ ва системаи истилоҳоти соҳаҳои илм ба таври пурра ба вучуд оварда нашудааст. Ичрои ин вазифа яке аз заминаҳои асосии бунёди забони илмии тоҷикӣ ва истилоҳоти он аст;

Душвории шашум, ба таври пурра истифода нашудани имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ дар баёни афкори илмӣ ва соҳтани истилоҳоти илмӣ мебошад, ҳол он ки забони тоҷикӣ яке аз қадимтарин ва ғанитарин забонҳои дунё буда, қодир аст ҳар гуна афкор, хосатан афкори илмиро ба воситаҳои худ пурра ифода кунад.

§3. Масъалаҳои муҳими кори истилоҳсозӣ ва истилоҳшиносӣ дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон

Дар замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва қабул гардидани Қонун дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи таъхирнопазиреро пеш мегузорад, ки акнун забони тоҷикӣ бояд дар тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву илмии кишвар ба таври амалӣ истифода карда шавад. Ҷунончи, ҷиҳати баёни афкори илмӣ, аз худ кардани

асосҳои илми мусир, муомилоту муюшироти илмӣ, мубодилаи илмӣ ва болобурди тафаккури илмии чомеа дар соҳаи илм эҳё кардани забони илмии тоҷикӣ чун як вазифаи муҳим падид омадааст. Ҳамин аст, ки Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар мулоқотҳои худ бо намояндағони зиёни қишвар эҳё ва эҷоди забони илмии тоҷикӣ ва таҳияи лӯғатҳои соҳавиро аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини муҳаққиқон ва зиёни ҷумҳурӣ арзёбӣ намуданд.

Хурсандибахш аст, ки ҳоло дар тамоми вазорату идораҳо, муассисаву ташкилотҳои ҷумҳурӣ забони коргузорӣ забони давлатӣ, яъне забони тоҷикӣ мебошад. Аз ҷумла дар Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи чанд соли охир коргузории илмӣ бо забони тоҷикӣ сурат гирифта, тамоми маводи илмӣ – маърӯзаҳо, мақолаҳо, ҳисботҳо оид ба фаъолияти илмӣ ва илмии ташкилии муассисаҳои илмӣ, ҳисботҳои академик ва аъзои вобастаи Академияи илмҳо, баъзе асарҳои илмии олимони соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ бо забони тоҷикӣ таълиifu таҳия шуда истодаанд. Ин оғози кори татбиқи забони тоҷикӣ дар соҳаи илм аст.

Умуман, забони илмӣ дар давлате ташаккул меёбад, ки дар он низоми маориф ба таври самаранок ба роҳ монда шуда бошад ва дар он корҳои илмии таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ анҷом дода шаванд. Ҳушбахтона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соҳиби Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ ва миқдори

зиёди муассисаҳои таҳсилоти миёна ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ мебошад, шароити мусоид фароҳам аст, ки забони илмии тоҷикӣ эҳё ва ташаккул дода шавад.

Ба гуфти дигар, дар айни ҳол забони тоҷикӣ дар соҳаи илми ватанӣ дар ду маврид истифода карда мешавад:

а) баён кардани афкори илмии олимон ва муҳаққиқони тоҷик (бо роҳи таълифи маводи илмӣ);

б) баён кардани асосҳои аллакай ташаккулёфтаи ин ё он соҳаи илм (бо роҳи таълифи китобҳои дарсӣ).

Вале дар айни замон яке аз мушкилоти асосӣ дар эҳёи забони илмии тоҷикӣ – ин мушкилоти истилоҳот аст. Ба сабаби набудан ва ё кам будани мутахассисони хуби тарҷума ва таълифи китобҳои дарсӣ ва ҳамчунин, таҳиягарони луғатҳои истилоҳот, ки дар баробари доностани асосҳои ин ё он соҳаи илм, инчунин аз қоидаҳои асосии қалимасозиву иборабандии забони тоҷикӣ ба таври зарурӣ баҳравар бошанд, дар баъзе мавридҳо истилоҳҳое тавлид гардидаанд, ки аз ҷиҳати илмӣ ва забонӣ нуқсони зиёд доранд.

Наҳустин коре, ки ба ҳалли ин масъала мусоидат карда метавонад, таҳияи луғатҳои русӣ ба тоҷикии истилоҳоти илмҳои техникӣ мебошад. Ин яке аз навъҳои муҳими кор дар соҳаи истилоҳсозӣ буда, дар ҳалли масъалаҳои алоқаманд ба мураттабсозии истилоҳот дар забони миллӣ мусоидат карда метавонад. Дар забони тоҷикӣ айни замон микдори зиёди луғатномаҳои русӣ ба тоҷикии истилоҳоти соҳавӣ оид

ба соҳаҳои ҷудогонаи илм таҳия ва нашр карда шудаанд. Вале, бояд зикр намуд, ки ин лугатҳои таҳиягардида фарогири асосан истилоҳоти китобҳои дарсӣ барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ мебошанд. Лугатҳои муқаммалтаре, мисли «Лугати русӣ ба тоҷикии политехникӣ» ва «Лугати русӣ ба тоҷикии академӣ», ки бояд фарогири истилоҳоти тамоми соҳаҳои илмҳои техникӣ ва умуман техника ва технологияи муосирро бошанд, то ҳоло таҳия нагардидаанд ва ба ҳалли ин масъала тавваҷӯҳи зарурӣ дода нашудааст.

Бо дарназардошти ин зарурат аз тарафи муаллифи китобчай мазкур соли 2016 баҳшида ба ҷашни 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст «Фарҳангги русӣ-англисӣ ба тоҷикии политехникӣ» таҳияву нашр гардида, мавриди истифодаи олимон, омӯзгорон ва донишҷӯёни чумхурӣ қарор дода шуд. Дар фарҳанг бештар аз 40000 истилоҳоти русӣ (англисӣ)-и фанҳои математика, физика, химия, астрономия, геология, зилзилашиносӣ, энергетика, маводшиносӣ, химия, геодезия ва муодили тоҷикии онҳо аз рӯйи тартиби ҳарфҳои алифбои русӣ ҷамъоварӣ гардида, дар муқобил муодилҳои тоҷикии онҳо нишон дода шудаанд. Фарҳанг аз нигоҳи нав, бо истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ дар соҳтани истилоҳот таҳия гардидааст. Умед аст, ки фарҳангги мазкур ба рушди минбаъдаи забони илмии тоҷикӣ ва истилоҳу истилоҳшиносӣ дар забони тоҷикӣ такони тоза мебахшад.

Ҳамин тариқ, мо танҳо дар сурате забони илмии тоҷикиро ба таври комил бунёд карда метавонем, ки агар системаи истилоҳоти ҳамаҷиҳата дурусту саҳехи ҳар як соҳаи илмро дар забонамон ба вуҷуд оварда, онҳоро низоми ягона диҳем, яъне, якгун (унификация) ва стандарт созем. Аз ин ҷост, ки имрӯз ҷиҳати иҷрои ин вазифаи бузург таҳқиқу омӯзиши асосҳои назариявӣ ва амалии истилоҳоти илмию техникӣ ва муайян кардани принсипҳои соҳтани истилоҳоти илмӣ ва илмию техникӣ дар забони тоҷикӣ беш аз пеш аҳамияти амалӣ пайдо кардааст.

БОБИ II

АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ИСТИЛОҲОТИ

ИЛМИИ ТЕХНИКӢ

§1. Истилоҳ ва истилоҳшиносӣ

Боздиди таърихи инкишофи илм ва техника событ мекунад, ки фаъолияти илмӣ ва эҷодии одамон аз қадиму лайём асосан дар самт густариш ёфтааст: 1) дар қашфи қонуну қонуният ва ҳодисаву рӯйдодҳои табиат (қонуни Архимед, қазияи Пифагор, пайдоиши тирукамон, таъвизи шабу рӯз, ...); 2) дар соҳтани мошину механизмҳо (фашанг, ахрум, ҷарри сақил, муҳаррик ва ғайра). Дар самти якум илм инкишоф ёфтаву дар самти дуввум – техника. Чизи дигари ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст, ки минбаъд ҳар қашф аз дунболи худ зарурати ба воситай забон ифода кардани ин бозёфтai илм ва техника, яъне забони илмро ба миён овард. Воқеан, илмро аз истилоҳот ва истилоҳотро аз илм чудо кардан мумкин нест, зоро ҳар гуна илми табиӣ ҳатман аз а) як қатор нуктаҳое, ки мазмуни онро ташкил медиҳанд; б) тасаввуроте (назария ва фарзияҳо), ки дар ин замина ба вучуд меоянд ва в) истилоҳоте, ки ба воситай онҳо маъниҳои матлуб баён мешавад, иборат аст. Пас равшан аст, ки маъниҳои илмӣ, пеш аз ҳама, ба воситай истилоҳот баён мешаванд.

Фародиди адабиёти илмӣ ва соҳавии матбуут ба масъалаҳои назарии истилоҳу истилоҳшиносӣ ошкор месозад, ки айни ҳол дар масъалаи иртиботи истилоҳот

чун маңмұғы кулли истилоҳдои як соҳаи тахассуси инсон (**илм, техника, ҳарб, тичорат ва ғайра**) бо илмҳои ҳамзавори истилоҳшиносій, мисли забоншиносій ва қисми таркиби он –луғатшиносій ва инчунин мантиқшиносій ва мағұмшиносій фаямиши ягона ба вучуд наомадааст. Баъзе фикрҳои хурди пошонро ба инобат нагирифта, нұқтаи назари пажұхышгаронро дар бораи истилоҳот ва мавқеи он чунин гурӯхбандй кардан мүмкін аст:

1. Истилоҳот як қисмати таркиби луғавии забони адабй мебошад; ин нұқтаи назар асосан дар байни забоншиносон, ки бештар ба омұзиши вежагиҳои забони адабй машғуланд, вучуд дорад.

2. Истилоҳот қисмати муҳтори таркиби луғавии забони миллй буда, ба забони адабии он иртиботи кам дорад; ин ақидаро мутахассисони илмҳои бунёдй (фундаменталй) ва техникй, ки меҳоҳанд вежагиҳои соҳаи дониши худро аниқ бисозанд, өнибдорй мекунанд (ба назари онҳо дар илми истилоҳсозй баъзе қонуниятхое амал мекунанд, ки мутобиқи қонунҳои калимасозии забони адабй нестанд).

3. Истилоҳот ба забоншиносій умуман иртиботе надошта, балки маңмұғы алматҳои сунъисоҳт аст; ин нұқтаи назар дар байни мантиқшиносон, ки ба омұзиши мағұмхо ва вежагиҳои онҳо саруқор доранд, ба вучуд омадааст.

Албатта, дар заманаи ҳар яке аз ин нұқтаҳои назар метавон назарияи маҳсуси истилоҳ истилоҳшиносій ба вучуд овард, зеро ин ақидаҳо дар

шароити муайян ва дар байни пажӯҳишгарони муайян пайдо шуда, ҳукуки комили мавҷудият доранд. Вале, агар имрӯз ба пажӯҳиши илмии истилоҳу истилоҳшиносӣ дар забони тоҷикӣ машғул бояд шуд, наметавон якбора ҳама ин нуқтаҳои назарро мабноъи кор қарор дод. Бояд нуқтаи назареро пайравӣ кард ва инкишоф дод, ки асоси воқеӣ дошта, дархӯри мақсаду вазифаҳои пажӯҳиш бошад.

Пайдост, ки ҳар як соҳаи таҳассусӣ пеш аз ҳама соҳаи мағҳумист, яъне аз маҷмӯъи мағҳумҳои вежае таркиб ёфтааст, ки ба якдигар то дараҷае таносуби маънӣй доранд. Вале ин мағҳумҳоро бе номгузорӣ таҳлил кардан душвор аст. Гузашта аз ин, номи мағҳумҳо (**яъне, истилоҳҳо**) бо қалимаҳо ифода мешаванд. Қоидаву қонуниятҳои қалимасозӣ бошад, мавзӯъи илми забоншиносист. Аз ин ҷо, нуқтаи назари сеюм, ки тибқи он истилоҳот ба забон умуман иртиботе надорад, қобили қабул намебошад.

Тавре ки аз таҳлили соҳторӣ ва қиёсии истилоҳоти илмҳои дақиқ ва бунёдӣ (**физика, математика, астрономия**) дар забонҳои имрӯзани муқтадири илмӣ (**англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва русӣ**) ва ҳамчунин аз таҷрибаи соҳтани истилоҳоти тоҷикии илми физика равшан мегардад, гоҳи соҳтани истилоҳоти илмӣ дар забони тоҷикӣ аз қоидаҳое истифода кардан мебояд, ки (хусусан дар соҳтани қалимаистилоҳот ва ибораистилоҳот) мутобиқ ба қоидаҳои қалимасозии забони адабии тоҷикӣ нестанд. Чунончи, дар забони адабӣ қоидai аз исми мушахҳас ё

исми маънӣ соҳтани илми амал (исми феълӣ) роиҷ нест, дар ҳоле, ки дар забонҳои муқтадири илм ин қоиди маълум аст. Чанд мисол: ionization (ионизация) – аз қисми мушаххаси “ion” бо истифода аз пасванди “ization”; polarization (поляризация) – аз исми маъни “polar” бо истифода аз пасванди “ization”; crystallization; magnetization ва монанди инҳо. Агар дар забони тоҷикӣ соҳтани муодили тоҷикии ин қабил истилоҳҳо зарурат дошта бошад, пас ин дар асоси қоиаҳои калимасозии забони тоҷикӣ ин гунна истилоҳҳои тоҷикӣ соҳтан мебояд: иониш (исми мушаххаси **ион⁺** пасванди исми амалсози-иши), қутбиш, магнетониш ва гайра (дар ин маврид шарти зарурӣ ин аст, ки аввал шакли масдарии ин қабил калимаҳо дар забони тоҷикӣ соҳта шавад –ионидан, қутбидан, магнитонидан ва монанди инҳо). Гузашта аз ин дар забони адабии тоҷикӣ соҳтани истилоҳоти мураккаби таркибӣ, ибораистилоҳҳои се ва бештартаркиба, ҳарфиистилоҳҳо (аббревиатураҳо), ишораистилоҳҳо ва рамзиистилоҳҳо низ маъмул нест.

Хуллас, ақидаи олимону мутахассисони соҳаи илмию техникӣ ин аст, ки **истилоҳоти илмӣ воҳидҳои мухими захираи лугавии забони миллии илм буда, баъзе қолабҳои маҳсуси воҳидсозиро соҳиб аст**, ки онҳо аз қоидаҳои калимасозии забони адабии миллӣ фарқ карда метавонанд. Истилоҳсозӣ ва истилоҳшиносӣ як воситаи мухимеанд, ки илми забоншиносиро бо илмҳои дақиқ, табиятишиносӣ ва техникӣ алокаманд мегардонанд. **Истилоҳсозӣ, хусусан соҳтани истилоҳоти илмии**

техникӣ, ҳамчунин яке аз манбаҳои ғанӣ гардонидани захираи лугавии забони миллӣ ва рушди минбаъдаи он мебошад.

Ба таъбири дигар, азбаски истилоҳсозӣ фаъолияти эҷодӣ мебошад, мумкин аст дар раванди истилоҳсозӣ дар забони илмии миллӣ қолабҳои нави калимасозиву иборабандие ба вучӯд оварда шаванд, ки дар забони адабии миллӣ дидо намешаванд.

Истилоҳшиносӣ (ба маъни илми истилоҳ, яъне терминология) таълимотест, ки пайдоиш, инкишоф ва таркиби истилоҳоти як соҳаи таҳассусӣ ё ҳама соҳаҳои онро меомӯзад.

Бунёди истилоҳшиносиро ҷузъиёти илмҳои забоншиносӣ, мантиқ ва донишҳои таҳассусӣ (илм, фан, ҳунар, тибб, ҳарб, истеҳсолот, тиҷорат ва гайра) ташкил мекунанд. Назарияи истилоҳшиносӣ то дараҷае ба назарияи забоншиносӣ монанд аст, вале аз ҷиҳати робитаи воҳидҳои лугавӣ бо донишҳои таҳассусӣ тафовуте аз он низ дорад. Дар забоншиносӣ ҳама ҳодисоти мансуб ба забони инсон омӯхта мешавад. Истилоҳшиносӣ танҳо ба доираи хурди масъалаҳое сари кор дорад, ки мансуб ба як қисми забон мебошад. Ба ибораи дигар, дар забоншиносӣ воҳидҳои лугавии забони муоширати байни одамон омӯхта мешаваду дар истилоҳшиносӣ – воҳидҳои лугавии мансуб ба забону баёни донишҳои инсон.

Ҳамин тавр, истилоҳшиносӣ ба луғатшиносӣ (лексикология) робитаи қавӣ дорад. Яке аз масъалаҳои муҳими луғатшиносӣ дар баробари таҳқиқи таркиби

лугавии забон ҳамчунин номгузории калимаҳо ва таҳқиқи маънии онҳо мебошад. Дар бахши истилоҳшиносӣ танҳо номгузории мафхумҳо мавриди баррасӣ қарор мегирад. Бадеҳист, ки мафхумҳо тавассути калимаҳо номгузорӣ мешаванд. Пас, дар истилоҳшиносӣ умуман на худи калима, балки ифодаи аниқи мафхум аҳамият дорад. Қисмате аз истилоҳшиносӣ, ки мафхумҳо ва робитаи мутақобили байни онҳоро аз назар мегузаронад, **мафхумшиносӣ** (концептология) ном гирифтааст.

Истилоҳшинос дар байни лугатшинос ва мафхумшинос мавқеъ дорад. Ӯ истилоҳро чун калимае меомӯзад ва дар айни ҳол мафхумро аз мадди назар дур намекунад. Аммо лугатшинос истилоҳро чун калима омӯхта, робитаи калимаро бо мафхум ба инобат намегирад. Барои лугатшинос маънои лугавӣ ва маънои услубии калима муҳим он аст. Барои истилоҳшинос на танҳо соҳти калима, балки мутобиқати истилоҳ бо мафхум, яъне ифодаи мафхум низ муҳим аст.

Дар бунёди назарияи истилоҳшиносӣ мантиқшиносӣ ва равишҳои он мавқеи хосса дорад. Мантиқшиносӣ дар танзим ва гурӯҳбандии мафхумҳо кӯмак мекунад. Гузашта аз ин, бе доностани илми мантиқ эҷод кардан ва мураттаб соҳтани системаи истилоҳоти ин ё он соҳаи дониш имкон надорад. Дуруст аст, ки забоншинос ғояҳои илмӣ, чизу ҳодисаҳои ошкорсоҳтаи мутахассисони соҳавиро метавонад ба шакли забонӣ ифода кунад, вале барои ба таври саҳех соҳтани истилоҳ, яъне аз ҷиҳати илмӣ ва забонӣ дуруст

будани истилоҳ, мутахассиси ин ё он соҳаи тахассусӣ нақши асосӣ мебозад.

Ҳамин тавр, истилоҳоти илмӣ қисми муҳими таркиби забони илмӣ буда, бо ёрии он мағфумҳои илмӣ ифода мешавад ва шарҳу баён меёбад. Вазифаи дигари истилоҳот захира кардани ахбори илмӣ мебошад.

§2. Истилоҳи илмии техникӣ ва хусусиятҳои он

Истилоҳ муодили тоҷикии калимаи лотиниасоси термин (terminus –хадд, сарҳад) мебошад. Тавре ки таҳлили адабиёти илмӣ ва соҳавӣ нишон медиҳад, дар соҳаҳои гуногуни дониши инсон фахмиши ягонаи маъни калимаи «термин» вуҷуд надорад. Дар ҳар як соҳаи дониш термин ба мағфумҳои вежай онҳо алоқаманд буда, маъни гуногун дорад. Чунончи, дар мантиқ термин ҳар гуна калимаест, ки фақат як мағфумро ифода мекунад. Дар фалсафа термин номи маҳсуси илмиест, ки вобаста ба масъалаи муойинашаванда ягон мағфуми фалсафӣ ва тобишҳои онро ифода мекунад. Барои забоншинос термин умуман номи мағфум аст. Ҷомеъшинос терминро чун ҳар гуна калимаи маҳсуси муояна мекунад, хусусан, вақте ки он ба илм ё истеҳсолот алоқаманд бошад. Дар илмҳои дақиқ, мисли физика, риёзӣ, кимиё, нучум ва монанди инҳо термин мақоми маҳсус дошта, барои ифода кардани мағфумҳои хосе ба кор меравад, ки онҳо мазмуни муайян ва дақиқи илмиро соҳибанд.

Ҳамин фаҳмиши гуногуни маънии калимаи термин, яъне истилоҳ аст, ки дар адабиёти илмӣ ва дарсӣ ҳоло шаклҳои гуногуни таърифи истилоҳ ба чашм меҳӯранд.

Баррасии адабиёти илмӣ ва дарсӣ собит соҳт, ки дар забони тоҷикӣ низ ба сабаби ҳанӯз тадқиқ нашудани масъалаҳои назариявию амалии истилоҳ ва истилоҳшиносӣ таърифи илмӣ, умумӣ ва ягонаи он ба вуҷуд наомадааст. Дар адабиёти гуногуни дарсӣ ва илмии забони тоҷикӣ таърифи истилоҳ гуногун аст ва асосан аз адабиёти гуногуни русӣ тарҷума шудааст, чунончи:

Термин калимаест, ки мағҳуми муайяни ягон соҳа (фан, техника, санъат, хочагии қишлоқ ва ғайра)-ро ифода мекунад;

Термин калима ё ибораест, ки мағҳуми муайяни ягон соҳаи илм, техника, маданият ва ё истеҳсолотро ифода мекунад;

Истилоҳ чунин калима ё ибора, алоқамандии калимаҳо мебошад, ки ҳар яки онҳо фақат як мағҳумро ифода менамоянд ва дар доираи фани мазкур ва ё ин ки дар доираи гурӯҳи фанҳои мазкур дорои як маъно мебошанд;

Истилоҳ калима ё иборае, ки предмет, мағҳуму ҷараёнҳои илм, санъат, техника ва ғайраро ба таври аниқ ифода мекунад, ва ғайра.

Умуман, истилоҳ хусусиятҳои зеринро доро аст:

1) истилоҳ номи мафхуми мушаҳҳас дар ягон соҳаи таҳассусӣ (илм, техника, адабиёт, тиб, ҳарб, тиҷорат, истеҳсолот ва гайра) аст;

2) истилоҳ қалимае аз заҳираи луғавии забон аст, ё худ тозакалима ё тозаибораест, ки дар асоси қоидаҳои қалимасозиву ибораорои забон соҳта шудааст;

3) истилоҳ қалимаи маҳсуси интихобие аз забони адабӣ аст, ки масалан дар забони илм ба он ба таври сунъӣ (вале бошуруна) мазмуни муайяни илмӣ бор карда шудааст;

4) истилоҳ, масалан, вожаи асосии забони илмӣ буда, дар ҳар як соҳаи илм барои ифода кардани мафҳумҳои алоҳида истифода мешавад;

5) истилоҳ, масалан, узви системаи истилоҳоти соҳаи муайяни илм буда, танҳо дар доираи ҳамин система вазифаи истилоҳии ҳудро иҷро карда метавонад;

6) истилоҳ, масалан, дар соҳаи илмию техникӣ соҳиби таъриф (дефинитсия) мебошад.

Ҳамин ҳусусиятҳои муҳими истилоҳи илмии техникиро ба инобат гирифта, истилоҳи илмии техникиро чунин таъриф додан мумкин аст:

Истилоҳи илмии техникӣ қалимаи маҳсус ё худ вожаи интихобие аз заҳираи луғавии забони адабии тоҷикӣ ва ё қалимаи байналмилалие аз заҳираи луғавии яке аз забонҳои мӯқтадири илмӣ аст, ки дар забони илмии тоҷикӣ ба он ба таври сунъӣ мазмуни муайяни илмӣ бор карда шудааст; Масалан, номи бузургихои физики: **суръат** (скорость), **шитоб** (ускорение), **кор**

(работа), **тавоной** (мощность), **кувва** (сила), **шиддат** (напряжение) ва гайра.

Истилоҳи илмии техникӣ ҳамчунин тозакалима ё тозаиборае буда метавонад, ки барои ифода кардани муодили тоҷикии истилоҳоти забонҳои мӯқтадири илмӣ, масалан забони русӣ дар заминаи мазмuni мағҳуми истилоҳи илмии русӣ ва қоидаҳои қалимасозиву иборабандии забони тоҷикӣ сохта шудааст (дар ин маврид қалима ё ибораи истилоҳшаванда бояд ақаллан яке аз аломатҳои барҷастаи мазмuni мағҳуми илмиро таҷассум карда тавонад). Масалан, номи бузургӣ, ходиса ва равандҳои физикӣ: **шориш** (течение), **нурбориш** (облучение), **телахӯрд** (отталкивание), **фурӯбурд** (поглощение), **калонкард** (увеличение), **нурбардор** (светостойкость), **фаъолсозӣ** (активизация), **ангезиш** (возбуждение), **наздиктаъсирий** (блиzkодействие), **ҳамтаъсиrot** (взаимодействие), **кимати таъсирибахши кувваи ҷараён** (эффективное значение силы тока), **серӣ** (насыщение), **электронокилият** (электропроводность), **садошиносӣ** (акустика), **конундихӣ** (фокусирование), **саҳти** (твёрдость), **маккамӣ** (прочность), **устуворӣ** (стабильность), **ҷандирӣ** (упругость) ва гайра. Ин гуна қалимаву ибораҳо пештар дар забони тоҷикӣ мавҷуд набуданд ва акнун зими соҳтани муодили тоҷикии истилоҳоти забони гайр ба забони тоҷикӣ ворид шуда, захираи лугавии онро ғанӣ мегардонанд.

Ба иборати дигар, қалимае, ки аз захираи лугавии забони миллӣ барои ифода кардани номи мағҳуми

илмīй ба таври тайёр иқтибос карда мешавад, **вазифаи номии** истилоҳ, калимаву ибораҳои тозаэчод бошанд–**вазифаи маънӣ** (мазмунӣ)-и истилоҳро таҷассум менамоянд.

Ҳамин тариқ, муҳимтарин аломати барҷастаи истилоҳи илмии техникӣ **вожаи интихобие** аз заҳираи луғавии забони миллӣ ва **тарҷумашаванд** будани он аз забонҳои мӯқтадири илмīй (масалан, забони русӣ) аст.

Дар ин замина ба мағҳуми **истилоҳоти илмии техникӣ**, яъне маҷмӯъи қулли истилоҳҳои як соҳаи илм, ҷунун таъриф додан мумкин аст:

Истилоҳоти илмии техникӣ маҷмӯи калима ва ё ибораҳои маҳсусест, ки онҳо номи мағҳумҳои хоси ягон соҳаи илмро ифода мекунанд. Чунончи, **истилоҳоти физика, истилоҳоти математика, истилоҳоти химия, истилоҳоти ҷуғрофӣ, истилоҳоти техникӣ** ва гайра.

Истилоҳоти физикий маҷмӯи истилоҳоте мебошад. ки номи мағҳумҳои хоси илми физика (номи бузургихо, ҳодисаву фарояндҳо, қоидаву қонунҳо ва ҷизҳои физикий)-ро ифода мекунанд, ва гайра.

Истилоҳи илмии техникӣ дар заминаи муносибатҳои илмиву техникӣ тавлид меёбад. Вале шарт нест, ки он ҳатман дар хонаи корӣ ва ё озмоишгоҳи таҳқиқгар ба вучуд ояд. Баъзан, ҳамин тавр ҳам мешавад, ки истилоҳи нав гоҳи сӯҳбати муқаррарии шаҳсони ҳамкор дар доираи касбашон падид омада, баъдан чун истилоҳи илмīй умумӣ мегардад. Истилоҳи нав шакли зоҳирӣ калимаи забони адабиро нигоҳ дошта, аз ҷиҳати бори маънавӣ аз он

чудо мешавад. Агар калимаи маъмулӣ аз рӯйи шакли беруниаш шинохта шавад, барои истилоҳ дар чойи аввал мазмuni он меистад. Шакли истилоҳ дар давраҳои аввали пайдоиш метавонад носаҳех, ноустувор ва таҳрирталаб бошад. Ин хусусият тафовути асосии истилоҳ аз калимаи маъмулии забони адабӣ аст. Агар дар калимаи маъмулӣ робитай савтиёт, мазмuni ҳодиса ё чизи номгузоришида дар ягонагӣ муояна шавад, дар мавриди истилоҳ ин гуна ягонагӣ вучуд надорад: чун алоқаҳои лексикӣ ва синтаксисии истилоҳ ба назар гирифта мешавад, истилоҳ танҳо чун калима пазируфта мешавад. Вале агар иртиботи истилоҳ бо мағҳум ба мадди назар ояд, истилоҳ ба калимаи маъмулӣ муқобил гузошта шуда, мағҳуми он чун фикри маҳсусе фаҳмида мешавад, ки бо маъни калимаи маъмулӣ созгор нест.

Соҳт ва имконоти маънирас будани истилоҳро на аз рӯйи имконҳои лексикии калимаистилоҳ, балки аз рӯйи мазмuni мағҳумистилоҳ таҳлил кардан мебояд, зоро илм ва техника дар инкишоф буда, мазмuni илмии мағҳум метавонад тағиیر ёбад. Мисоли рӯшани ин гуфта калимаи **атом** аст. Атом калимаи юнонӣ буда, маънияш «тақсимнопазир» гуфтани аст. Атом то охири асри нуздаҳ хурдтарин зарраи модда дониста мешуд. Баъдан илм исбот кард, ки атом на танҳо тақсимнопазир нест, балки аз шумораи зиёди зарраҳои назар ба атом хазорҳо бор хурдтар таркиб ёфтааст. (Вале имрӯз ин калимаистилоҳ бо вучуди тағиiri маъни чун калимаи муносиб нигоҳ дошта шудааст).

Ҳамин тариқ, истилоҳ бояд дар худ муҳимтарин ва заруртарин аломатҳоеро дошта бошад, ки аз як тараф умумияти мағхум ва аз тарафи дигар махсусияти онро инъикос кунад. Ба таъбири дигар, истилоҳ дар сурате сахех ҳоҳад буд, ки муҳимтарин аломатҳои мағхумро фаро гирифта бошад. Аз рӯйи дараҷаи сахехӣ истилоҳҳо якхела нестанд. Вобаста ба он ки маъни таҳтуллафзии истилоҳ чӣ андоза ба маъни ҳақиқии он мутобиқат дорад, истилоҳоти илмии техникиро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:

- 1) истилоҳоти сахех (дуруст маънидодшуда);
- 2) истилоҳоти носаҳех (нодуруст маънидодшуда);
- 3) истилоҳоти бетафовут.

Истилоҳоти сахехи илмии техникӣ истилоҳҳоенанд, ки маъни таҳтуллафзии онҳо то андозае тасаввуроти дурусте дар бораи худи мағхум ба вучуд меорад, чунончи, **ҳаракати ростхатта, қувваи ҷозиба, суръати миёна, назарияи ҷунбишҳои молекулӣ, қонуни бақои энергия** ва ғайра.

Ба истилоҳҳои сахех чунин меъёрҳоро мансуб донистан мумкин аст (дар мисоли асбобе бо номи масофасанчи лазерӣ):

- **таъйинот** (масофасанчи лазерӣ);
- **хосият** (ҳамҷӯрӣ, яъне когерентитяти нурафканиш);
- **андоза** (импулсҳои азим);
- **маҳсусияти соҳтмон** (лазери нахӣ);
- **шакл** (лазери ҳалқашакл);
- **мавод** (лазери ёқутӣ);

- вазифа (чен кардани масофаҳои дур ба воситаи нури лазерӣ).

Ба ин меъёрҳо ҳамчунин инҳоро низ дохил кардан мумкин аст: **таркиби кимиёвӣ**, **тарзи истехсол** ва монанди инҳо.

Истилоҳоти носаҳеҳи илмии техники истилоҳҳоенد, ки дар онҳо унсурҳои истилоҳӣ хилофи маънии ҳақиқии истилоҳ мебошанд ва дар бораи мағҳум тасаввуроти носаҳеҳ ба вучуд меоваранд. Чунончи, аз истилоҳи «қувваи асп» чунин тасаввуроте ҳосил мешавад, ки гӯё ин истилоҳ яке аз навъҳои қувва бошад. Вале чун ба моҳияти физикии истилоҳ назар мекунем, рӯшан мегардад, ки қувваи асп на ба маънии қувва, балки ба маънии тавон меояд. Яъне дар ин маврид гоҳи пайдоиши истилоҳи нав унсурҳои истилоҳӣ нодуруст интихоб шудаанд.

Албатта, тавре ки қаблан зикр шуд, соҳти истилоҳи илми дар давраҳои аввали пайдоиш носаҳеҳу таҳрирталаб буда метавонад ва аз ин рӯ ба истилоҳоти саҳеҳ ё носаҳеҳ тақсим кардани истилоҳот низ нисбист ва бо мурури замон метавонад тағйир ёбад. Истилоҳе, ки имрӯз, масалан, саҳеҳ дониста шудааст, дар сурати амалан гум кардани маънии ягон аломат, ё алоқаи аломат бо мазмуни мағҳум аз ин сифати худ маҳрум мегардад. Чунончи, «сарҳади сурҳи фотоафканиш» имрӯз «остони афканиши фотоэлектронӣ» гуфта мешавад, зоро пештар чунин мепиндоштанд, ки ин сарҳад дар ҳудуди қисми сурҳи тайф (спектр) меҳобад. Ё худ, ибтидои асри бист «зарраҳои бунёдӣ» гуфта

электрон ва протонро дар назар медоштанд, зеро он замон онҳо хурдтарин зарраҳои модда дониста мешуданд. Вале имрӯз маънои «зарраҳои бунёдӣ» фарохтар гашта, электрон ва протон аз доираи он берун мондаанд. Собит шудааст, ки таркиби модда аз зарраҳои боз ҳам хурдтаре мисли бозонҳо ва кваркҳо иборат мебошад.

Дар таркиби истилоҳҳои илмӣ баъзан аломатҳое дохил мешаванд, ки мазмуни мафҳумро ба пуррагӣ кушода наметавонанд. Одатан ин гуна аломатҳо на ба худи мафҳум, балки ба шарту шароити эҷоди он (масалан, замону макони пайдоиш), номи шахси ихтироъкор ё кошиф вобастагӣ доранд ва ё тасодуфан пайдо шудаанд. Ба гуфти дигар аксари кулли ин қабил истилоҳҳо истилоҳҳои номӣ, сарҳарфӣ, ҷуғрофӣ ва гайра мебошанд, чунончи, **падидай Комптон, қувваи Ампер, сикли Карно, гармои ҷоулӣ, лазер, ҚЭМ** ва гайра.

Ин гуна истилоҳҳоро мансуб ба **истилоҳоти бетафовут** донистан мумкин аст. Ба истилоҳоти бетафовут ҳамчунин истилоҳҳое низ тааллук дониста мешаванд, ки аз забони бегона иқтибос шудаанд ва маънои бевоситаи онҳо дар забони истеъмолкунанда рӯшан нест: **ион, шунт, плазма, протон, позитрон** ва ғ. Истилоҳҳое, ки муҳимтарин аломати онҳо ихтиёри гирифта шудааст, мисли **соиши навъи якум, соиши навъи дуввум, событи а ва в-и Вандервалс** ва монанди инҳо низ истилоҳоти бетафовутанд.

Дар байни аломатҳои зикршудаи истилоҳҳо як гурӯҳ аломатҳое низ вучуд доранд, ки аз рӯйи онҳо ба қадом гурӯҳи истилоҳот (саҳҳ ё носаҳҳ) мансуб будани истилоҳро донистан душвор аст. Ин гурӯҳи истилоҳҳо бештар дар шакли ибораи изофии исму сифат сохта шудаанд: **шиддати паст, шиддати баланд, фишори паст, фишори баланд, халои хуб, халои тира, халои аbaraъло, кори мусбат, кори манғӣ** ва ғайра.

3. Ҳамbastагии калима, мафҳум ва истилоҳ

Тавре ки қаблан зикр гардид, истилоҳ калима ва ё ибораи маҳсусест. Вале на ҳар калимаи маҳсусро ба сифати истилоҳи илмӣ пазируфтан ҷоиз аст. Пас чӣ гуна калима истилоҳи илмӣ-техникий буда метавонад? Ва ё, ҳар гуна истилоҳ мафҳуми илмиеро инъикос мекунад? Барои ба ин пурсишҳо посух додан лозим меояд, ки калима, мафҳуми илмӣ ва истилоҳи илмӣ муқоиса карда шаванд.

Маълум аст, ки **калима** асоситарин воҳиди забон барои ифода кардани номи чизҳову ҳодисаҳое мебошад, ки дар бораи онҳо инсоне меҳоҳад ба инсони дигар маъниеро расонад. Ба иборати дигар, калимаҳо бори маънавии муайяне бар дӯш доранд. Ғайр аз ин калимаҳои маъмулӣ сермаъно буда метавонанд, ва илова бар ин, камубеш бори эҳсосотӣ низ мекашанд. Вале дар забон калимаҳои маҳсусе ҳам вучуд доранд, ки аз доираи эҳсосот қариб берун буда, на ягон маънӣ,

балки мазмунеро ифода мекунанд, яъне номи мафхуме мебошанд. Калимае, ки ба воситай он номи мафхум ифода карда мешавад, **истилоҳ** ном гирифтааст. Пайдоиши мафхум асосан бо фаъолияти тахассусии инсон дар соҳаҳои илм, техника, тиб, ҳарб, истеҳсолот, тичорат ва монанди инҳо алоқамандӣ дорад.

Мафхуми илмӣ чунин шакли фикр аст, ки дар он мазмуни ин ё он тасаввуроти илмӣ (ҳодисаву фарояндҳои илмӣ, чизи илмӣ ва ғайра) аз рӯйи муҳимтарин ва заруртариҳо аломаташ ва ё хосияташ инъикос ёфтааст. Пажуҳишгар барои ҳосил кардани мафхуми илмӣ аз миқдори зиёди хосияту аломатҳои объектҳои мавриди пажуҳиш танҳо муҳимтарин ва заруртариҳо чудо мекунад, ки мафхумро ба пуррагӣ ифода мекунанд. **Аломатҳо** мушаххассоте мебошанд, ки барои муқоиса кардани тасаввуроти илмӣ истифода мешаванд. **Мушаххассот** хосиятҳоанд, ки дар ташаккули мафхум саҳми асосӣ доранд. Умуман, дар ташаккули мафхуми нави илмӣ се навъи амали ақлонӣ зарур аст: **муқоиса, инъикос** ва **хулосагирӣ**. Зимни муқоиса пажуҳишгар монандӣ ва тафовути тасаввуроти илмиро чудо карда, сипас бо роҳи инъикоси ақлона мушаххасотро ошкор месозад, ки мӯчиби ин монандӣ ё тафовутанд. Ниҳоят, ў натиҷаҳоро хулоса карда, мушаххассоти асосиеро аниқ мекунад, ки дар заминаи онҳо мафхуми матлуб шакл мегирад.

Ҳамин тавр, дар ҷараёни маърифати илмӣ мафхумҳои нави маҳсусе пайдо мешаванд, ки мазмуни онҳоро дар навбати аввал ғайр аз пажуҳишгар каси

дигаре фаҳмида наметавонад. Ин гуна мафҳумҳо танҳо баъди дар адабиёти илмӣ ёфтани ифодаи лугавии худ, яъне номи худ ба ҳамагон рӯшан мегарданд. Фарқи асосии мафҳуми илмӣ аз мафҳуми умумӣ дар он аст, ки, агар мафҳуми умумӣ аломатҳои умумии чизу ҳодисаҳоро ба таври зоҳирӣ инъикос карда, дар шакли калима ифода гардад, мафҳуми илмӣ муҳимтарину заруртариn аломатҳои чизу ҳодисаҳои илмиро инъикос намуда, бо **истилоҳи илмӣ** ифода мешавад. Ба сифати истилоҳи илмӣ калимаи маҳсусе аз захираи лугавии забон, ё тозакалимаву тозаибораҳое истифода мешавад, ки дар заминаи қонуниятҳои калимасозиву иборабандии забон сохта шудааст. Калимаи истилоҳшаванд баъд ақаллан яке аз аломат ё хосиятҳои муҳими мазмуни мафҳуми илмиро инъикос карда тавонад.

Ҳамин тарик, калима ва истилоҳи илмиро муқоиса карда, аломатҳоеро нишон додан мумкин аст, ки миёни онҳо фарқ мегузоранд:

1) на ҳар гуна калима истилоҳи илмии техникӣ буда метавонад: истилоҳи илмии техникӣ калимае дар вазифаи маҳсус аст, ки онро вожа гуфтан мумкин аст;

2) истилоҳи илмии техникӣ калимаи интихобие аз захираи лугавии забон аст, ё тозакалимаест, ки дар заминаи қонуниятҳои калимасозии забон сохта шудааст;

3) истилоҳи илмии техникӣ якмаънист (яъне мазмуни танҳо як мафҳуми илмии техникиро инъикос

мекунад), дар ҳоле ки калимаи маъмулӣ метавонад сермаънӣ бошад;

4) истилоҳи илмии техниқӣ ба мафҳум бастагии ногусастаний дорад, дар ҳоле, ки на ҳар гуна калимаи оддӣ ба мафҳум алоқаманд аст;

5) истилоҳи илмии техниқӣ ду вазифа бар дӯш дорад: номи мафҳуми илмӣ аст ва мазмуни мафҳуми илмиро инъикос мекунад.

Мазмуни мафҳуми илмии техниқиро маҷмӯи хосияту аломатҳои барчастаи дар ҳамон мафҳум инъикосёфтai тасаввуроти илмӣ ташкил медиҳад. Чунончи, муҳимтарин аломати мазмуни мафҳуми **чараёни электрикӣ** «бонизомона ҳаракат кардани зарраҳои электронок дар моддаҳои ноқил» мебошад.

§4. Мафҳумҳои илмии техниқӣ ва ҳусусиятҳои онҳо

Мафҳумҳои марбут ба як соҳаи илм «худи дар худ» буда наметавонанд. Онҳоро мебояд дар робита бо мафҳумҳои соҳаҳои дигари илм (ҳусусан илмҳои ҳамҷавор) муоина кард. Системаи мафҳумҳои ҳар соҳаи илм аз мафҳумҳое иборат аст, ки ба яқдигар то дарачаи муайян таносуби маъноиву мазмунӣ доранд.

Чунончи, системаи мафҳумҳои физика аз гурӯҳҳои зерини мафҳумҳо иборат аст:

1) мафҳумҳои маҳсуси марбути танҳо соҳаи физика;

2) мафхумхое, ки дар илмҳои ҳамчавор (математика, химия, астрономия, чуғрофия) ва илмҳои техникӣ низ баррасӣ мешаванд;

3) мафхумҳои умумиилмӣ ва умумитехникӣ.

Дар соҳаи илмҳои дақиқ ва техникӣ гурӯҳҳои зерини мафхумҳои илмӣ истилоҳ шуда метавонанд:

- а) раванд (протес) ва ҳодисаҳои илмӣ-техникӣ;
- б) бузургихо ва воҳиду ҳиссавоҳидҳои илмӣ-техникӣ;
- в) ҳосиятҳои илмӣ-техникӣ;
- г) қонун ва қоидаҳои илмӣ-техникӣ;
- д) чизҳои илмӣ ва техникӣ.

Гурӯҳи **раванд** ва **ҳодисаҳо** мафхумхое тавлид мекунанд, ки ба амалу ҳаракат, яъне ба тағириoti миқдорӣ ва сифатӣ алоқаманданд, чунончи:

дар соҳаи физика: **ҷӯшиш** (кипение), **қутбиш** (поляризация), **коҳиши радиоактивӣ** (радиоактивный распад), **гамматобиш** (гамма-излучение), **гармоиш** (нагревание), **кӯчиши ҷисм** (перемещение тела), **ангезиши атом** (возбуждение атома), **чархиши ҷисм** (вращение тела), **пешрафти ҷисм** (поступательное движение тела), **афканиши термоэлектронӣ** (термоэлектронная эмиссия), **электронрабоиш** (захват электрона), **рониши зарраҳо** (отталкивание частиц), **сармоиш** (охлаждение), **нурафшонӣ** (люминисценция), **пароканиши нур** (рассеяние света) и т.п.;

дар соҳаи химия: **пайвастшавии моддаҳо** (соединение веществ), **ҳосилшавӣ**, **оксидшавӣ** (окисление),

барқароршавии реаксия (восстановление реакции), **реаксия, катализ, гидролизва** гайра.

Гурӯхи **бузургихо** ва **воҳиду ҳиссавоҳидҳо** чиҳатҳои миқдории воқеяятро инъикос мекунанд. Инҳо номи параметрҳо: **фишор** (давление), **ҳачм** (объём), **харорат** (температура), **зичӣ** (плотность), **масса**, **энергия**, **кор** (работа), **қувва**(сила), **тавон**(мощность), **шитол** (ускорение), **вакт** (время), **масофа** (расстояние), **суръат** (скорость), **қувваи ҷараён** (сила тока), **шиддат** (напряжение), **муқовимат** (сопротивление) ва гайра;

событии: **событии қоҳиш** (постоянная распада), **событии ҳамтаъсирот** (постоянная взаимодействия), **событии электрикӣ** (электрическая постоянная), **событии муқовимати даруниӣ** (постоянная внутреннего сопротивления), **событии вакт** (постоянная времени), **событиигазӣ** (газовая постоянная), **событии оби дурушт** (постоянная жесткой воды), **событии интегронӣ** (интегральная постоянная), **событии кайҳонӣ** (космическая постоянная), **событии магнитӣ** (магнитная постоянная), **событии асбоб** (постоянная прибора), **событии мувозинат** (постоянная равновесия) ва гайра;

зарибҳо: **зариби соиш** (коэффициент трения), **зариби кори муфид** (коэффициент полезного действия), **зариби васеъшавии хароратӣ** (коэффициент термического расширения), **зариби часб** (коэффициент вязкости), **зариби мавчи давон** (коэффициент бегущей волны), **зариби қувваи болобар** (коэффициент подъемной силы), **зариби барометрӣ** (барометрический коэффициент), **зариби барқарорсозӣ** (коэффициент

восстановления), **зариби массаҳои чархзананда** (коэффициент вращающих масс), **зариби динамикӣ** (динамический коэффициент), **зариби кислотагӣ** (коэффициент кислотности), **зариби магнитфизозӣ** (коэффициент намагничивания), **зариби маҳлул-шавандагӣ** (коэффициент растворимости), **зариби полоиш** (коэффициент фильтрации) ва гайра;

омилҳо: **(омили инъикос** (фактор отражения), **омили фурӯбурд** (фактор поглощения), **омили вақт** (фактор времени), **омили геометриӣ** (геометрический фактор), **омили газӣ** (газовый фактор), **омили молекулий-кинетикиӣ** (молекулярно-кинетический фактор), **омили химиявӣ** (химический фактор), **омили экспоненсиалиӣ** (экспоненциальный фактор) ва гайра;

воҳид ва ҳиссавоҳидҳо **метр, сония** (секунда), **ампер, килограмм, грамм, метр бар сония** (метр на секунду), **волт** (вольт), **милливолт** (милливольт), **ватт, мегаватт, ангестрем, мол, грамм на мол** (грамм на моль), **литр, ҷоул** (дюоуль), **килоҷоул** (килодюоуль) ва гайра мебошанд.

Ба гурӯҳи **хосиятҳои илми -техникиӣ** мағҳумҳое мансубанд, ки ҷиҳатҳои сифатии чизҳоро тавсиф медиҳанд, ҷунончи:

электроқилий(ят) (электропроводимость), **саҳти** (твёрдость), **маҳкамӣ** (прочность), **устуворӣ** (устойчивость), **чандирӣ** (упругость), **чарсӣ** (хрупкость), **шаффоғӣ** (прозрачность), **часбӯӣ** (вязкость), **гунҷӯӣ** (ёмкость), **дуруштӣ** (жесткость), **тирагӣ** (мутность), **абарноқилий(ят)** (сверхпроводимость), **шорӯӣ** (текучесть),

хассосӣ (чувствительность), **дураҳшонӣ** (освещенность), **кутбишавандагӣ** (полярность) ва гайра (физика);

самаранокӣ (эффективность), **қаробат** (валентность), **маҳлулшавандагӣ** (растворимость), **бодхӯрдашвӣ** (выветривание), **радиоактивӣ** (радиоактивность), **маъданнокӣ** (минеральность), **оксидкунандагӣ** (оксидность), **электроманфигӣ** (электроотрицательность), **кутбият** (полярность), **валентнокӣ** (валентность), **туруши** (кислотность) ва гайра (химия).

Гурӯхи қонун ва қоидаҳои илмӣ -техники мафҳумҳое тавлид мекунанд, ки дар онҳо робитаи мутақобили ҳодисаву фароянд ва бузургиҳои илмӣ таҷассум ёфтааст, чунончи:

қонуни ҷозиба (закон тяготения), **қонуни баҳои энергия** (закон сохранения энергии), **қонуни инъикоси пурра** (закон полного отражения), **қонуни коҳиши радиоактивӣ** (закон радиоактивного распада), **қонуни тақсимоти суръатҳо** (закон распределения скоростей), **қонуни индуксияи электромагнитӣ** (закон электромагнитной индукции), **қоидай ҷамъбандии суръатҳо** (закон сложения скоростей), **қонуни ҷозибаи умуми-ҷаҳонӣ** (закон всемирного тяготения), **қоидай дасти ҷаҳонӣ** (правила левой руки), **қоидай дасти рост** (правила правой руки), **қоидай винти рост** (правила правого винта) ва гайра (физика);

қонуни ҳаммонандии геометриӣ, **қонуни косинус** (закон косинуса), **қонуни хурдтарин квадратҳо** (закон наименьших квадратов), **қонуни квадратҳои ҷаппа** (закон обратных квадратов), **қонуни кубҳои ҷаппа**

(закон обратных кубов), қонуни қувваҳои параллел (закон параллельных сил), қонуни ҳаммонандӣ (закон тождественности), қонуни секунчай векторҳо (закон треугольника векторов), қонуни параллелограмми векторҳо (закон параллелограмма векторов) ва ғайра (математика);

қонуни таъсири масса (закон действий масс), қонуни даврии Менделеев (периодический закон Менделеева) ва ғайра (химия).

Ба гурӯҳи чизҳои илмӣ-техникӣ зарраҳои бунёдӣ, унсурҳои кимиёй, асбоб, дастгоҳ, мошину механизмҳо, ҷузъиёт, мавод ва ғайра доҳил мешаванд, ҷунончи:


атом, молекула, ион, электрон, позитрон, бозон, нейтрон, ҳидроген, қуввасанҷ, амперсанҷ, генератор, трансформатор, суръатфизо, линза, диод ва ғайра (физика);

сафеда, ишқор, туршоба, спирт, уран, тилло, калий, калсий, натрий, алюминий, оксиген, нитроген, карбон, тилло, нуқра, оҳан, намак, газ, нафт, симоб, барий, кадмий, фосфор, титан, литий ва ғайра (химия);

Мафҳумҳои мансуб ба ҳар яки ин гурӯҳҳо ба маҷмӯи **аломатҳои** муайян тавсиф мешаванд. Ҷунончи, барои мафҳумҳои гурӯҳи чизҳо ингуна аломатҳо хосанд: **шакл, андоза, сохтор, тайинот, мавод, таркиби кимиёй, тарзи истехсол** ва монанди инҳо. Аломатҳои хоси мафҳумҳои гурӯҳи фарояндҳо инҳо буда метавонанд: **хусусияти гузариши фароянд, суръати фароянд, шиддат** (интенсивият), замон, **сабабҳои пайдоиш, натиҷаҳои фароянд.** Мафҳумҳои гурӯҳи

хосиятъо бо аломатҳои зайл тавсиф мешаванд: **аломатҳои инъикосшуда, мохияти хосият, шароити ба даст овардани хосият, усули санчиш ва дараҷаи саҳехияти хосият.** Барои мафҳумҳои гурӯҳи бузургихо аломатҳое мисли **тарзҳои муайян кардан** ва **андозагирии онҳо** хос аст.

Дар таҳлили мафҳумҳо дар баробари муайян кардани аломатҳои умумиву маҳсус, инчунин донистани **муносибат (робита)-ҳои** байни онҳо низ муҳим аст. **Муносибатҳои мантиқӣ** ё худ **муносибатҳои монандӣ** робитаҳои дохилии байни мафҳумҳоро аз рӯи аломате муқаррар мекунанд, ки барои онҳо асосӣ ва умумӣ аст. Мисол:



Дар ин мисол мафҳумҳои 2,3 ва 4 ба мафҳуми 1 муносибати мантиқӣ доранд, зоро аз нигоҳи ҳаҷми мафҳум мафҳуми **харакат** нисбат ба мафҳумҳои **харакати мунтазам**, **харакати номунтазам** ва **харакати событшиитоб** васеътар аст. Аз ин рӯ мафҳуми 1-ро **мафҳуми зотӣ** мегӯянду мафҳумҳои 2, 3 ва 4-ро **мафҳумҳои навъӣ**. Дар байни мафҳумҳои зотӣ ва мафҳумҳои навъӣ қонунияти зерин амал мекунад:

мазмуни мафҳуми зотӣ ба мазмуни ҳар як мафҳуми навъӣ низ мутааллиқ аст. Чунончи, мазмуни умумии мафҳуми қувва ба мазмуни ҳаргуна навъи қувва (**қувваи соиш, қувваи ҷозиба, қувваи ҷандирӣ**) низ дохил шуда метавонад.

Аломатеро, ки аз рӯйи он мафҳумҳои зотӣ ба мафҳумҳои навъӣ тақсим мешаванд, **аломати таснифот ё асоси тақсимот** мегӯянд. Масалан, **суръатфизоҳои зарраҳои электронокро** аз рӯйи шакли масири зарраҳо ин тавр тасниф кардан мумкин аст: **суръатфизоҳои хаттӣ** ва **суръатфизоҳои доиравӣ** (сиклӣ). Яъне дар ин мавриди аломати таснифот **шакли масири зарра** (хати рост ва доира) мебошад.

Як навъи маҳсуси муносибатро, ки асосан дар байни мафҳумҳои гурӯҳи воҳидҳои қиёсӣ ва бузургихо вучуд дорад, зикр кардан муҳим аст. Мисол: «қувва» ва «фишор». Мафҳуми «фишор» нисбат ба мафҳуми «қувва» на мафҳуми навъӣ, балки мафҳуми ҳосила мебошад. Барои қувва «қувваи фаъол», «қувваи натиҷавӣ» ва монанди инҳо мафҳумҳои навъӣ шуда метавонанд. Ё худ, гуфтан наметавон, ки километр назар ба метр мафҳуми васеътар, ё сантиметр назар ба метр мафҳум тангтар мебошад. Якеи онҳо мафҳуми асосӣ асту (метр) дигаре ҳосилавӣ (километр, сантиметр). Дар ин гуна мавридҳо мафҳумҳоро **мафҳумҳои асосӣ** ва **ҳосилавӣ** ё **мафҳумҳои ҳосилшаванда ва ҳосилкунанда** гуфтан мебояд.

Мафҳуми илмии техникӣ танҳо дар сурате ҳамчун тафаккури илмӣ шинохта мешавад, ки ифодаи хаттӣ

пайдо кунад. Ду имконияти нишон додани ифодаи хатти мафхуми илмӣ вуҷуд дорад: ба воситаи **истилоҳ** (номи мафхум) ва ба воситаи **таъриф** (шакли кӯтоҳ ва равшани баёни мазмуни асосии мафхум).

Чунончи, дар илми физика **тавон** ҳамчун истилоҳи илмӣ чунин **таъриф** дорад: «тавон бузургии физикиест, ки нисбати кори дар воҳиди вақт иҷрокардаи ҷисмро бар ҳамин фосилаи вақт ифода мекунад».

Чунон ки аз ин мисол дида мешавад, зимни таърифи мафхум:

1) муҳимтарин аломатҳои мазмуни он муқаррар ва муайян карда мешавад (**кори дар воҳиди вақт иҷрошуда**);

2) робитай он бо мафхумҳои дигари илмӣ ошкор мегардад (**робитай тавон бо кор ва вақт**);

3) ҷойи он дар маҷмӯи мафхумҳои соҳаи муайяни илм таъйин мегардад (**маҷмӯи мафхумҳои меҳаника**).

§5. Номгон (номенклатура)-и илмии техникӣ

Тавре ки қаблан зикр гардид, воҳидҳои луғавии забони адабиёти илмӣ-техникиро гайр аз воҳидҳои маъмулии забони умумимилий ҳамчунин вожагон, яъне калимаҳову ибораҳои маҳсусе низ ташкил медиҳанд, ки номи мафхумҳои илмӣ ва номи ҷизҳои илмӣ ва илмӣ-техникиро ифода мекунанд. Одатан дар адабиёти илмӣ-техникӣ вожагонеро, ки барои номгузорӣ кардани мафхумҳои илмӣ истифода мешаванд, **истилоҳот**

(терминология) мегӯянду вожагони ифодакунандай номи чизҳои илмӣ ва техникро – **номгон** (номенклатура).

Ҳамин тавр, қисмати асосии таркиби лугавии забони илмро истилоҳот ва номгон ташкил медиҳанд, чунончи, дар забони осори илмии риштаи физика калимаву ибораҳое чун **кувва**, **суръат**, **шитоб**, **кор**, **тавоной**, **шидат**, **муқовимат**, **саҳтӣ**, **чандирӣ**, ҳаракати муназзам, **шадидияти майдони магнитӣ**, қобилияти шӯъошикани шиша, **интерференсия**, **энергия**, **дифраксия** ва гайра мисоли истилоҳоти физикианду **куввасанҷ**, **ҳароратсанҷ**, **реактор**, **генератор**, **атом**, **молекул**, **электрон**, **ион**, **муҳаррики дарунсӯз** ва гайра – мисоли номвожагони физикӣ.

Умуман, ба назари мо ҳар калима ва ё ибораи маҳсусеро, ки дар адабиёти илмӣ-техникӣ барои ифода кардани номи мағҳуми илмӣ ё номи чизҳои илмиву техникӣ истифода мешавад, **донишвожа** (**донишкалима**) ва маҷмӯъи ин калимаҳоро **донишвожагон** (**донишкалимот**) гуфтан мумкин аст. Истилоҳот ва номгон аз ҷумлаи донишвожаҳоянд.

Барои муқаррар кардани тафовуту умумият ва робитаи мутақобили байни донишкалимаҳо зарур аст, ки **ном** чун воҳиди лугавӣ дар забони умум ва дар забони илм муқоиса шавад.

Истилоҳи илмӣ калимаи интихобие аз забони адабӣ аст, ки он барои ифода кардани номи мағҳуми илмие ба забони илм иқтибос карда шудааст (**суръат**, **кор**, **мавҷ**, **роҳ**) ё тозакалимаву тозаиборае мебошад, ки

чиҳати номгузорӣ кардани мафҳумҳои илмӣ ба василаи қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони адабӣ сохта шудааст (**кӯчиш, саҳтӣ, нуфузпазирӣ, ҳаракати паргорӣ, афтиши озодонаи чисм**), ва ё калимаи байналмилалиест, ки дар забони миллӣ пазируфта шудааст (**резонанс, энталпия, функсия**).

Истилоҳи илмии техникий **таъриф** низ дорад, ки он ба шакли кӯтоҳ мазмуни мафҳуми илмиро таҷассум мекунад (**шитоби чисм бузургии физикиест, ки ба нисбати тағиироти вақтонаи суръати чисм бар фосилаи ин вақт баробар аст**).

Ҳамин тавр истилоҳи илмӣ ду вазифа бар дӯш дорад:

- 1) номи мафҳуми илмӣ аст;
- 2) мазмуни мафҳуми илмиро таҷассум мекунад.

Бар хилоғи калимаи оддии забон истилоҳ якмаънӣ буда, аз дигар тобишҳои луғавӣ маҳрум аст.

Ном дар забони адабӣ воҳиди луғавиест, ки ба воситаи он ҷизҳои қобили дид ва қобили дарк номгузорӣ мешаванд. Ба иборати дигар, дар забони адабӣ ҳар ҷизе, ки инсон дар ҳаёт дучор меояд ва истифода мекунад, номгузорӣ мешавад. Ин ҷиз дар табиат вуҷуд дорад, ва ё ба дасти инсон сохта шудааст. Ҷунончи, номи дарахтон ва меваҳо (зардолу, гелос, ҷормағз, себ), номи асбобҳои рӯзгор (коса, табар, теша), номи ҳӯроку пӯшок (об, нон, намак, курта, шалвор), номи ҷизҳои моддӣ (санг, хок, барф) ва гайра. Яъне дар забони адабӣ номи ҷиз метавонад мафҳум набошад,

зоро номгузорӣ дар забони адабӣ ҳодисаи қобили мушоҳид ва ҳиссист.

Ном дар забони илмии техникӣ воҳиди луғавие аз забони адабӣ аст ва ё тозавоҳидест, ки дар заминаи қоидаҳои воҳидсозии забони адабӣ сохта шудааст. Ба воситаи ин воҳид мағҳуми илмӣ ва чизе номгузорӣ мешавад, ки дар ҷараёни маърифати илмиву техникӣ қашғ шудааст ва ё тавлид гардидааст. Ба таъбири дигар, номгузорӣ дар забони илм бар хилоғи забони адабӣ на ҳодисаи мушоҳидавиу ҳиссӣ, балки ҳодисаи таҷрибиу фикрист, яъне воҳиде, ки ба воситаи он чизи илмӣ ва ё техникӣ номгузорӣ мешавад, дар аксари мавриҷҳо мағҳум аст, зоро чизи илмӣ ва ё техникӣ низ **таъриф** дорад. Чунончи: **атом** (ҳамчун чизи илмӣ) микрозарраи модда ё худ ҳамон ҳурдтарин ҳиссаи унсури кимиёист, ки ҳомили ҳама ҳосиятҳои он бошад; **генератор** (ҳамчун чизи техникӣ) олатест, ки барои табдил додани як навъи энергия ба навъи дигари он ҳидмат меқунад (чунончи энергияи бодро ба энергияи электрикӣ ва ғайра); **ҳароратсанҷ** (термометр, ҳамчун чизи илмӣ- техникӣ) асбобест, ки барои санчиши ҳарорати моддаҳо истифода мешавад ва ғайра.

Ҳамин тариқ, номвожагони ҳар як соҳаи илми табииро се гурӯҳи чизҳо ташкил медиҳанд:

- 1) чизҳои илмӣ;
- 2) чизҳои илмӣ-такхникӣ;
- 3) чизҳои техникӣ.

Чизҳои илмӣ чизҳоенанд, ки дар табиат вуҷуд доранд ва дар фароянди шинохти табиат ошкор

мегарданд. Гоҳи мураттаб сохтани феҳристи чизҳои илмӣ аввалан аз муодили номи ин чизҳо дар забони миллӣ истифода мекунанд, чунончи, номи унсурҳои кимиёй (тилло, нуқра, мис, сурб), номи рустаниҳо (садбарг, зарбех, офтобпараст), номи ҳайвоноту ҳашарот (гов, асп, шутур, пашша, гамбуск) ва ғайра. Дар сурати дар захирави лугавии забони миллӣ вучуд надоштани муодили номи чизи илмӣ рӯ ба вомгирий аз забони асл оварда мешавад, чунончи номи чизҳои физикий аз қабили **атом**, **молекул**, **ион**, **электрон**, **позитрон**, **бозон**, **кварк** ва монанди инҳо дар забони тоҷикии физика бетағириро пазируфта мешаванд.

Чизҳои илмӣ-техникӣ ва техникӣ чизҳоанд, ки одатан дар табиат вучуд надоранд ва танҳо дар натиҷаи кори зеҳнӣ ва ҷисмонии инсон дар асоси ғояҳои илмигу техникӣ ба вучуд омадаанд. Аз ин ҷост, ки қалимаҳое, ки ба воситаи онҳо чизҳои техникӣ номгузорӣ мешаванд, аксаран дар забони миллӣ мавҷуд нестанд. Ин гуна қалимаҳо ба таври сунъӣ бо роҳи истифодай қоидаҳои қалимасозии забони адабӣ аз рӯйи вазифаву таъйинот, шакл, таркиб ва дигар алломатҳои чизи техникӣ сохта мешаванд, чунончи, **қуввасанҷ**, **наварди зонушакл**, **сагаки механизм**, **раккос**, **мубаддил** (трансформатор) ва ғайра.

Дар номгузории чизҳои илмӣ-техникӣ ва техникӣ намоя (индексатсия)-и ҳарфиву рақамӣ низ истифода мешавад. Масалан, номи муҳаррике, ки гардона (ротор)-аш, фарз кардем, дар як дақиқа сад гардиш

мекунад, мумкин аст ба таври күтоҳ дар шакли М-100 ишорат шавад.

Ҳамин тариқ, истилоҳот ва номвожагонро муқоиса карда, алломатҳоеро муқаррар сохтан мумкин аст, ки тафовути байни онҳоро нишон медиҳанд:

1) донишвожае, ки номи мағҳуми илмиро ифода мекунад, **истилоҳ** аст; донишвожае, ки барои ифодай чизи мавриди таҳқиқ истифода мешавад, **номи илмист**; донишвожае, ки барои ифодай номи чизи истехсоливу тичоратӣ истифода мешавад, **номи техникист**;

2) **мағҳумият** (мағҳум будан)-и ном мушаххассаи муҳимми истилоҳ ва чизи техникист. Мағҳумияти номи чизҳои илмӣ он кадар равшан ва саҳҳ нест (аксари ин номҳо дар аввал тамоман номағҳуманд). Мушаххассаи муҳими чизҳои илмӣ **моддият** (яъне, дар табиат вучуд доштан)-и онҳост;

3) барои истилоҳ **доираи истеъмол** аҳамияти муҳим дорад, яъне истилоҳ танҳо дар доираи истилоҳоти як соҳаи илм яқмаънист, яъне номи як мағҳуми илмиро ифода мекунад, ва берун аз ин доира истилоҳ вазифаи худро гум карда, ба сайёристилоҳ (транстермин) мубаддал мегардад.

Аммо номҳои илмӣ ва техникро дар забони баёни илмҳои ҳамҷавор ва умумитехникӣ дучор омадан мумкин аст. Чунончи, номи асбобҳои андозагириро, ки дар заминаи қонуниятҳои илми физика сохта шудаанд, метавон дар соҳаҳои дигари илм, мисли заминсанҷӣ, зилзиласанҷӣ, кайҳоншиносӣ, энергетика, тиб ва ғайра дучор омад.

§6. Талабот нисбат ба дурустии системаи истилоҳоти илмии техники

Таҳлили системаи истилоҳоти забони илмҳои гуногун ва таҳқики нуқсонҳои истилоҳот ба он далолат мекунад, ки яке аз сабабҳои пайдоиши истилоҳҳое, ки боиси вайрон шудани низоми истилоҳот дар адабиёти илмии техники мегарданд, риоя нашудани талаботи зерин мебошад:

1) дар системаи истилоҳоти забони як соҳаи илм вучуд надоштани истилоҳоти чандмаъно.

Истилоҳи чандмаъно истилоҳест, ки дар забони илм чанд мағҳуми гуногунро ифода кардааст. Чандмаънои истилоҳотро ҳангоми муқоисаи истилоҳоти забони соҳаи муоинашавандаи илм бо истилоҳоти забони соҳаҳои ҳамҷавори он ва забони илмҳои умумитехникий ошкор сохтан мумкин аст. Дар забони соҳаҳои гуногуни илм чандмаънои истилоҳ умуман роиҷ аст, зоро дар амал яке аз тарзҳои сохтани истилоҳоти нав роҳи ба дӯши калимаи ошно бор кардани маъни нав мебошад. Чунончи, ҷойи тааҷҷуб нест, ки истилоҳи «коллектор» дар забони илми физика ба маъни яке аз элекдродҳои асбоби нимноқилий фаҳмида мешаваду дар забони илми заминшиносӣ – ба маъни шахси гирдоварандай намунаи маъданиёт. Вале дар системаи истилоҳоти забони як соҳаи илм набояд як истилоҳ чанд маъноро ифода кунад.

Чандмаънои истилоҳ дар забони як соҳаи илм чӣ маъни дорад?

То солҳои наздик дар адабиёти физикӣ истилоҳи «фишор» ба маъниҳои «ҳар гуна қувваи ба сатҳ таъсироваранда» ва «нисбати қувваи ба сатҳ таъсироваранда бар воҳиди ин сатҳ» шарҳ меёфт. Ё худ истилоҳи «гармоиши чисм» чун «раванди афзоиши ҳарорати чисм» ва «раванди ба чисм баҳшидани миқдори гармо (ҳатто бе афзоиши ҳарорат)» фаҳмида мешуд. Тавре ки аз ин мисолҳо рӯшан гашт, дар забони як соҳаи илм ба сари ҳамон як истилоҳ бор кардани мағҳумҳои гуногун метавонад боиси дарҳам-барҳамиҳо гардад ва сари вақт ислоҳ кардани ин нуқсонҳо муҳим ва зарур аст.

Файр аз ин, дар забони як соҳаи илм чандмаъноии қалимаҳои таркиби ибораистилоҳотро низ бартараф сохтан лозим аст. Масалан, дар забони баёни илми физика дар истилоҳҳои «қувваи зинда» ва «қувваи асп» ба маъниҳои «энергия» ва «тавон» истифода кардани «қувва» тамоман бесос аст.

2) дар системаи истилоҳоти забони як соҳаи илм вучуд надоштани истилоҳоти муродиф;

Мутаассифона ҳоло ҳам дар таркиби системаи истилоҳоти забони як соҳаи илм ба истилоҳҳое дучор омадан мумкин аст, ки чанд муродифи ҳамсанг доранд, яъне як мағҳум бо ду, се ва зиёда ном ифода шудааст. Чунончи, дар забони баёни физика истилоҳи «потенсиали пурраи термодинамикӣ» имрӯз чанд муродиф дорад: **потенсиали пурраи термодинамикии сабитфишор, потенсиали изотермии изобарӣ, потенсиали изобарӣ** ва ғайра. Ин истилоҳот аз ҷиҳати илмӣ ғалат

нестанд ва як мафхуми физикиро ифода мекунанд, vale
ба сабаби гуногуншаклй хотири хонандаро парешон
сохта, масалан ҷараёни таълимро душвор гардонда
метавонанд.

Истилоҳоти муродиф инчунин гоҳи аз як забон ба
забони дигар тарҷума шудани адабиёти илмӣ ба вуҷуд
омада метавонанд. Масалан, ҳангоми аз забони русӣ ба
забони тоҷикӣ тарҷума шудани адабиёти илмӣ-техникӣ
баъзе истилоҳҳои русӣ чанд муродифи тоҷикӣ пайдо
кардаанд. Ҷунончи, истилоҳи «частота» дар як адабиёт
ба шакли «басомад» тарҷума шудаву дар адабиёти
дигар – ба шакли «зудӣ». бошад Муодили тоҷикии
истилоҳи «взаимодействие» имрӯз чанд шакл дорад:
**таъсири мутақобил, таъсири яқдигарӣ, таъсири байни-
яқдигарӣ, таъсири ҳамдигарӣ таъсири байниҳамдигарӣ,
ба яқдигар таъсиркуниӣ, ҳамтаъсирот.**

Ин гуна истилоҳот имрӯз дар адабиёти тоҷикии
илмӣ-техникӣ зиёд аст. Аз ин ҷост, ки яке аз масъалаҳои
асосии кори истилоҳсозӣ дар адабиёти илмӣ-техникӣ
интиҳоби муодилҳои дурусти истилоҳоти илмии русӣ ва
низоми ягона додани онҳо мебошад.

Ҳамин тавр, меъёрҳои яггунсозии истилоҳотро
дар адабиёти илмии техникӣ ин тавр таъйин кардан
мумкин аст:

1. Якмаъниӣ: дар системаи истилоҳоти як соҳаи
ilm истилоҳ бояд якмаъниӣ бошад, яъне бояд мазмуни
танҳо як мафхуми илмиро инъикос қунад ва баръакс
барои ифода кардани мафхуми илмие танҳо як
истилоҳ истифода шавад;

2. Системнокӣ: ҳар як истилоҳи илмӣ узви системаи истилоҳоти муайянни илм ва ё илмҳои ҳамҷавор буда, танҳо дар ҳамин системаи истилоҳот саҳеху якмаънист; берун аз доираи ин система истилоҳ якмаъноии худро гум меқунад;

3. Саҳеҳӣ: калима ва ё ибораи истилоҳшаванд бояд аз унсурҳои зиёдатӣ орӣ буда, мазмуни мағҳуми илмиро ба таври саҳеҳ инъикос карда тавонад; дараҷаи саҳеҳии истилоҳи илмӣ ба истифодаи воситаҳои дурусти калимасозиву иборабандӣ бастагӣ дорад;

4. Кӯтоҳӣ ва ихчамӣ: истилоҳи илмӣ бояд ҳатталимкон кӯтоҳ бошад; вале дар ин маврид дар адабиёти илмӣ-техникӣ дар шакли ибора бештар соҳта шудани истилоҳро набояд камии он донист;

5. Гардишпазирӣ ё худ татбиқпазирӣ: ба сифати истилоҳи илмӣ дар зарурат бояд калимае пазируфта ва ё соҳта шавад, ки гардишпазир бошад, яъне аз он имкони соҳтани ҳосилаистилоҳот вучуд дошта бошад; дар акси ҳол истилоҳ татбиқи васеъ дошта наметавонад.

БОБИ III

АСОСХОИ ЭЧДОИ ИСТИЛОҲОТИ ИЛМИИ ТЕХНИКӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

§1. Манбаъҳои ташакқули истилоҳоти илмии техникий дар забони тоҷикӣ

Таҳлили лугавии адабиёти илмии техникии тоҷикӣ, аз ҷумла китобҳои дарсиву таълимӣ оид ба асосҳои илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва техникий сабит месозад, ки системаҳои истилоҳоти онҳо аз ҳисоби манбаъҳои зерин ташаккул меёбанд ва пурра карда мешаванд:

1) манбаъҳое, ки аз онҳо дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ лугатҳои истилоҳотии тайёр иқтиbos карда мешаванд; ин манбаъҳо забонҳои муқтадири илм (инглисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва ҷанди дигар) ба воситаи забони русӣ ва ҳамчунин забони адабии тоҷикӣ мебошанд;

2) манбаъҳое, ки дар заминаи онҳо муодилҳои тоҷикии истилоҳоти илмии техникий сохта мешаванд; дар амалияни сохтани истилоҳоти тоҷикии илмӣ ин забони русӣ мебошад, ки он низ яке аз забонҳои муқтадири илмӣ маҳсуб мешавад;

3) манбаъҳое, ки дар заминаи онҳо дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ оmezaiстилоҳоти илмии техникий, яъне истилоҳҳои ним байналмилаливу ним тоҷикӣ сохта мешавад; ин манбаъҳо забонҳои

классикии илм (юнонӣ ва лотинӣ) ва забони русиву забони тоҷикӣ мебошанд;

4) манбаъҳое, ки дар заминаи онҳо дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ истилоҳоти илмии техникӣ баргузида мешаванд ва ё муодилҳои тоҷикии истилоҳоти бегонаи илмии техникӣ сохта мешаванд; инҳо забонҳои классикии форсӣ, забони мӯосири тоҷикӣ ва забони арабӣ, хусусан қалимаҳои арабитабори тоҷикӣ мебошанд.

Дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ иқтибос кардани истилоҳот маънни дугуна дорад:

а) **иқтибос аз забонҳои муқтадири илм** ба воситаи забони русӣ маънни онро дорад, ки истилоҳи байнамилалӣ (шояд бо каме тафйироти имлой ва савтиёт) якҷоя бо мағҳуми худ вориди забони тоҷикии илм мегардад: **интерференсия, дифраксия, индуксия, абератсия, ионизатсия, конвексия, энталпия, энтропия, энергия, потенсиал, физика, механика, динамика, оптика, статика, система, масса, линза, газ, детектор, диоптрия, люкс, люмен, импулс, индуктивият, кандела, кельвин, лазер, магнит, магнетон, мазер, нейтрон, электрон, атом, нуклид, параметр, плазма, диод, триод, резонатор, генератор, реостат, симметрия, фазотрон, синхрофазотрон, анод, катод, тиристор, эмиттер, молекула, вибратор ва гайра.**

б) **иқтибос аз забони адабии тоҷикӣ** маънни онро дорад, ки ба сифати муодили тоҷикии баъзе истилоҳоти русии илмӣ қалимае аз захираи лугавии забони адабии тоҷикӣ интихоб карда мешавад. Дар ин маврид,

калимаи ба сифати муодил интихобшуда аз маъниҳои лугавӣ ва тобишҳои маънӣ маҳрум гардида, бояд аз ҷиҳати маъни лугавӣ ба калимаи бегона (русӣ) наздикий дошта бошад, гарчанде ки мағҳуми илмии ба дӯши ҳар ду калима (ҳам худӣ ва ҳам бегона) ба таври сунъӣ таҳмилшуда як аст. Масалан, калимаи «мавҷ», ки аз ҷиҳати бори маънавӣ ба калимаи русии «волна» наздикий дорад, дар забони тоҷикӣ ва русии илм мағҳуми ягонаро ифода мекунанд: «густариши вактонаи ин ё он навъи ларзиш дар фазо». Дар адабиёти илмӣ-техникии тоҷикӣ аз забони адабии тоҷикӣ масалан, калимаҳои зерин иқтибос шудаанд ва вазифаи истилоҳиро бар дӯш гирифтаанд: **зарра** (частица, ҳамчун чизи физикӣ), **харакат** (движение), **харорат** (температура, бузургии физикӣ, хосияти чисм), **захира**, **таъхир** (запаздывание, ҳодисаи физикӣ), **аҷобат** (странныстъ, номи зарраи бунёдӣ), **хастагӣ** (утомляемость, хосияти олати физикӣ, масалан, хастагии фотоолат), **зебой** (номи зарраи бунёдӣ), **шорой** (текучесть, хосияти моёъ), **серӣ** (насыщенность, хосияти моёъ), **ҳалқа** (кольцо, ҳодисаи физикӣ, масалан, ҳалқаҳои Ньютон), **зина** (порог, хосияти физикӣ, масалан, зинаи ҳиссиёт), **оила** (семья, масалан, оилаи моддаҳои радиоактив), **оина** (зеркало, ҳамчун олати физикӣ), **чашм** (глаз, ҳамчун олати физикӣ), **тӯфон**, **талотумӣ**, **дараҷа**, **часбой**, **чарсӣ**, **шабнам**, **самар**, **тасвир**, **шарора**, **тирагӣ**, **майдон**, **остона**, **чунбой** ва ғайра.

Истилоҳоте, ки дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ дар заманаи истилоҳоти адабиёти русии илм

сохта мешаванд, бо роҳи тарҷума ва ба василаи қоидаҳои калимасозиву ибораороии забони адабии тоҷикӣ амалӣ карда мешаванд. Дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ дар мавриди бо роҳи тарҷума аз забони русӣ соҳтани истилоҳоти илмӣ ду тарзи тарҷума истифода мешавад:

1) тарҷумай таҳтуллафзӣ (ҳарфбаҳарф):

Тарҷумай таҳтуллафзӣ, яъне қалка яке аз роҳҳои ғанӣ гардонидани истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ мебошад. Моҳияти тарҷумай таҳтуллафзии истилоҳоти илмии техникӣ аз он иборат аст, ки истилоҳ дар забони иқтибоскунанда (масалан, забони тоҷикӣ) дар қолаби истилоҳи забони асл (масалан, забони русӣ) бо нигоҳ доштани маънӣ ифода соҳта мешавад; дар ин маврид барои соҳтани истилоҳ воситаҳои калимаву иборасозии забони иқтибоскунанда истифода карда мешаванд. Барои намуна ҷанде аз истилоҳоти илмии техникиро нишон медиҳем, ки дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ бо ин роҳи истилоҳсозӣ соҳта шудаанд:

бузургии тағиیرёбанда (переменная величина), **тасвири графикӣ функция** (графическое изображения функции), **соҳаи мавҷудияти функция** (область существования функции), **интеграли дучанда** (двуократный интеграл), **қаторҳои аломаттағиирёбанда** (знакопеременные ряды), **муодилаҳои дифференсиалии тартиби якум** (дифференциальные уравнения первого порядка) ва гайра (математика);

харакати ростхатта (прямолинейное движение), **кувваи марказурез** (центробежная сила), **ларзишхой хомӯшинашаванд** (незатухающие колебания), **қонуни бақои энергия** (закон сохранения энергии), **мавчи ҳамвор** (плоская волна), **тасири мутақобили тартиби наздик** (взаимодействие ближнего порядка), **қонуни якуми термодинамика** (первый закон термодинамики), **фишори атмосферӣ** (атмосферное давление), **наздиктасирий** (близкодейские), **дурисанҷ** (дальномер), **харакати ҳароратӣ** (тепловое движение), **диполи электрикӣ** (электрический диполь), **дисперсияи мавҷҳо** (дисперсия волн), **дифраксияи шӯъҳои рентгенӣ** (дифракция рентгеновских лучей), **дарозии оптикаи роҳ** (оптическая длина пути), **қонуни кинематикии ҳаракати нуқта** (кинематический закон движения точки), **қонуни асосии динамикаи ҳаракати пешравандагӣ** (основной закон динамики поступательного движения) ва гайра (физика).

2) тарҷумаи маънӣ:

Дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ бо ин тарзи тарҷума истилоҳҳо танҳо аз рӯи маъно, яъне мағҳуми истилоҳ соҳта мешаванд; дар ин маврид мумкин аст, ки соҳтмони истилоҳ тағиیر ёбад. Ҷанд мисол: **қобилияти шуъошканини шиша** (показатель преломления стекло), **танвири асбобҳои оптикаӣ** (просветление оптики), **харакати ҷарҳзанандагӣ** (вращательное движение), **назарияи ҷунбишҳои молекулиӣ** (молекулярно-кинетическая теория), **энергияи ақибравӣ** (энергия отдачи), **энергияи бандиш** (энергия связи), **басомад**

(частота), қувваи электрикии ҳаракатдиҳанда (электродвижущая сила), камомади масса (дефект массы), самараи энергӣ (энергетический выход) ва гайра.

в) истифода аз унсурҳои забонҳои классики илм (реша, пасванду пешвандҳои забонҳои юнонӣ ва лотинӣ), яъне сохтани оmezanistiloxҳо.

Оmezanistiloxоти илмӣ дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ бо истифода аз унсурҳои байналмилалӣ ва муодилҳои тоҷикии истилоҳоти русӣ сохта мешаванд. Аз унсурҳои байналмилалӣ бештар пешвандҳо бетагӣир пазируфта мешаванд: **макро**, **микро**, **ултра**, **инфра**, **милли**, **деси**, **кило**, **пико**, **нано** ва гайра. Чунончи, микрозарра (микрочастица), макросохтор (макроструктура), микрошиддат (микронапряжение), микроҳолат (микросостояние), микросахтӣ (микротвердость), ултратрасадо (ультразвук), инфрасурҳ (инфракрасный), миллиампер, киловатт, гамма-зарра, алфа-тобиш, К-рабоиш, бета-манбâз.

Забони тоҷикӣ манбаъи асосии дохилии ташаккули системаи истилоҳот дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ мебошад. Забони тоҷикӣ ҳамчун яке аз забонҳои қадимтарин ва аз ҷиҳати луғавӣ ғановатманди дунё қодир аст, ҳар гуна маънӣ, баҳусус маъниҳои илмиро ба воситаҳои худ ифода кунад. Масалан, аксарияти калимаистилоҳоти тоҷикии физикӣ бо роҳи ба калимаи маҳсусе аз заҳираи луғавии забони миллӣ ба таври сунъӣ таҳмил шудани мазмунҳои илмӣ сохта шудаанд:

роҳ, **масофа**, **сатҳ**, **ҳамворӣ**, **нуқта**, **ҳаракат**, **шиддат**, **тавонӣ**, **кор**, **қувва**, **вақт**, **ҳаҷм**, **ҳарорат**,

фишор, шитоб, холат, миңтақа, нур, шуоъ, гармӣ, мавҷ, рүшнӣ ва гайра (физика);

реша, давра, порча, нүкта, агад, хат, камон, қимат, қатор, ҳаҷм, масоҳат, қулла, сатҳ, майдон, чамъ, тарҳ, зарб, тақсим ва гайра (математика);

модда, таркиб, соҳт, унсур, гурӯҳ, ҳосият, таҳлил, наҳ, банд, абр, панҷара, маҳлул ва гайра (химия).

Ё, ба василаи қоидаҳои калимасозии забони миллӣ соҳта шудаанд:

чунбиш, кӯчиш, ҷархиш, пешрафт, фурӯбурд, қалонкард, саҳтӣ, ҳаракатмандӣ, ларзиш, нуғузпазирӣ, васеъшавӣ, ёзиш, соиш, ҷандирӣ ва гайра (физика);

тағийрёбанда, ҳосила, расанда, бефосилагӣ, наздиқшавӣ, зарбшаванда, тарҳшаванда, тақсимшаванда, номуайяниӣ, муодила, интегронидан, логарифмонидан ва гайра (математика);

пайвастагӣ, сафеда, ҳосила, фаъолият ва гайра (химия).

§2. Тарз ва меъёрҳои соҳтани истилоҳоти илмии техникий дар забони тоҷикӣ

Истилоҳоти илмии техникий дар забони тоҷикӣ асосан дар даврони шӯравӣ оғоз ба рушду такомул намуд. Дар ин солҳо истилоҳоти илмии техникий бо роҳҳои зерин соҳта шуданд:

а) истифодаи имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ;

б) бо роҳи аффиксатсия, яъне бо роҳи ба калимае аз забони адабии забони тоҷикӣ ҳамроҳ кардани пешванду пасвандҳо;

в) соҳтани калимаҳои мураккаб ва ихтикораҳо;

г) тарҷумаи таҳтуллафзӣ (калка);

д) қабули истилоҳот аз забони русӣ ва тавассути он аз забонҳои дигар;

е) тағйирдиҳии семантикии калимаҳо.

Тарзҳои маъмули истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ инҳо буданд:

1. Тарзи морфологӣ (аффиксатсия, соҳтани калимаҳои мураккаб):

2. Тарзи лексикӣ-синтаксисӣ:

3. Тарзи морфологӣ-синтаксисӣ:

4. Тарзи лексикӣ-семантиқӣ:

Таҳлили истилоҳоти илмии техниқӣ собит месозад, ки дар адабиёти илмии техниқӣ аз ин ҷаҳор тарзи истилоҳсозӣ тарзҳои морфологӣ ва лексикӣ-семантиқӣ серистеъмол буда, тарзи морфологӣ-синтаксисӣ хеле кам истифода мешавад (**кувваҳо, басомадҳо, намакҳо, ишқорҳо, функсияҳо, пайвастагиҳо** ва гайра), зеро истилоҳоти илмии техниқӣ асосан ифодакунандай номи бузургихо, равандҳо (протсесҳо), ҳодисаҳо ва қоидаву қонунҳои илмӣ-техниқӣ мебошанд. (Зикр намудан ба маврид аст, ки тарзи морфологӣ-синтаксисии истилоҳсозӣ бештар дар соҳтани истилоҳоти ҳарбӣ, ки онҳо номи амру фармонҳои ҳарбирио ифода мекунанд, истифода мешавад).

Тарзи бештар маъмули истилоҳсозӣ дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ тарзи лексикий-семантикий мебошад. Дар ин тарзи истилоҳсози калимае, ки ба сифати муодили тоҷикии истилоҳи русӣ пазируфта шудааст, тағйироти семантикий диддааст, яъне аз маъниҳои луғавии худ дар забони умум маҳрум гардида, дар забони адабиёти илмии техникий ба он ба таври сунъӣ мазмуни мағхуме аз ин ё он соҳаи илм таҳмил карда шудааст. Чунончи, калимаи «ҷараён» дар адабиёти илмии техникий акнун на маъни ҳаракати об, балки ҳаракати зарраҳои заряднокро дар доҳили модда, яъне мағхуми «ҷараёни электрикӣ»-ро ифода кардааст. Ҳолатҳое низ ба назар мерасанд, ки истилоҳе, ки дар забони тоҷикӣ мағхумеро дар ягон соҳаи илм ифода мекунад, дар соҳаи дигари илм чун истилоҳ ворид гардида, мағхуми дигари илмиро инъикос намудааст. Масалан, истилоҳи ҷуғрофиву ахтаршиносии «қутб» (қутби шимол, қутби ҷануб) дар илми физика ба сифати муодили тоҷикии истилоҳи русии «полюс» қабул гардида, мағхуми «қутби мусбат (ё манғӣ)-и манбаи ҷараёни электрикӣ»-ро ифода кардааст.

Умуман, **истилоҳофаринӣ** гуфта дар забонҳои муссири мӯқтадири илмӣ (инглисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, русӣ ва ҷанди дигар) раванди номгузорӣ кардани мағхумҳои нави илмиро ҳамвора бо рушди соҳаҳои гуногуни илм фаҳмида мешавад. Пайдост, ки дар дигар забонҳои миллии мавҷуд дар ҷаҳон (зиёда аз 3000 забон) истилоҳоти забони миллӣ бар пояи ин забонҳои аз ҷиҳати истилоҳофаринӣ пешрафта ба вучуд оварда

мешавад. Як роҳи асосии ба вуҷуд забонҳои муқтадири илмӣ мебошад. Зимнан, дар ин маврид бояд қоидаҳои умумии истилоҳофаринӣ дар ҳар забони миллӣ риоя карда шавад.

Як хусусияти муҳими истилоҳоти муосири илмӣ дар забони тоҷикӣ (хосатан истилоҳоти илмҳои дақиқу табиатшиносӣ, мисли физика, риёзӣ, кимиё, ҷуғрофия ва монанди ин) он аст, ки аксарияти онҳо дар фароянди тарҷумаи адабиёти русӣ (ва ҳоло ҳамчунин аз адабиёти забонҳои дигар низ) соҳта ва ё пазируфта мешаванд. Аз ин рӯ ҳангоми соҳтани истилоҳи илмӣ дар забони тоҷикӣ масъалае ҳамеша дар миён аст, ки талаботи ҳам аз ҷиҳати илмиву ҳам аз ҷиҳати забонӣ саҳех омадани истилоҳоти илмӣ риоя карда шавад, зоро истилоҳи мақбул танҳо дар натиҷаи муборизаи ин ду зарурат тавлид шуда метавонад. Маълум аст, ки истилоҳи илмӣ номи мағҳуми илмӣ мебошад. Бинобар ин, яке аз шартҳои зарурие, қидурустии истилоҳсозиро аз ҷиҳати илмӣ таъмин мекунад, фаҳмидану донистани мазмуни мағҳуми илмӣ мебошад, зоро, тибқи қонуниятҳои умумии истилоҳофаринӣ, дар баъзе мавридҳо номи мағҳум (яъне истилоҳ) дар заминаи яке аз барҷастатарин аломатҳои мазмуни мағҳуми илмӣ соҳта мешавад. Ба иборати дигар, дар сурате истилоҳи илман саҳех соҳтан мумкин аст, ки ба кори истилоҳсозӣ донандай асосҳои ин ё он соҳаи илм машғул бошад. Гузашта аз ин, шахси истилоҳсоз, ҳамчунин, бояд аз қонуниятҳои асосии забони адабӣ,

хусусан аз қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони миллӣ бархурдор бошад.

Ҳамин тариқ, дар забони мусоири тоҷикӣ **истилоҳофаринӣ** гуфта раванди ҷӯйиш созиш ва пазириши муодилҳои тоҷикии истилоҳоти илмиро тариқи тарҷума ва истифода аз истилоҳоти забонҳои мусоири илмӣ ба шарти донистани асосҳои ин ё он илми мусоир ва қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони тоҷикӣ фаҳмидан мебояд. Ба таъбири дигар, истилоҳофаринӣ дар забони тоҷикӣ равандҳои **истилоҳсозӣ, истилоҳгузинӣ ва истилоҳпазириро** дар бар мегирад.

Истилоҳсозӣ гуфта раванди соҳтани муодилҳои тоҷикии истилоҳоти забонҳои муқтадири илмиро дар заманаи қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони адабии миллӣ фаҳмидан мебояд.

Истилоҳгузинӣ гуфта раванди интихоби муодилҳои мақбули тоҷикии истилоҳоти забонҳои муқтадири илмиро дар заманаи захираи лугавии забони адабии миллӣ фаҳмидан мебояд.

Истилоҳпазириӣ гуфта раванди пазириши истилоҳоти забонҳои муқтадири илмиро (дар сурати мавҷуд набудани муодилашон дар захираи лугавии забони миллӣ) фаҳмидан мебояд.

Дар раванди **истилоҳгузинӣ** тарзи лексикӣ-семантикийи калимасозӣ истифода гардида, бар дӯши калимаи интихобие аз захираи лугавии забони адабӣ мазмуни нави илмие бор карда мешавад. Дар ин маврид калимаи истилоҳгардида аз тамоми маъниҳои

лугавии худ маҳрум шуда, дар системаи истилоҳоти як соҳаи илм мазмуни танҳо як мағҳуми илмиро ифода мекунад. Истилоҳеро, ки дар ин маврид тавлид меёбад, **калимаистилоҳ** гуфтан мумкин аст. (Дар забони илм ба воситаи калимаистилоҳот асосан номи бузургиҳо ва хосиятҳои илмӣ ифода карда мешавад). Чунончи, дар системаи истилоҳоти илми физика истилоҳҳое чун **суръат, фишор, кор, қувва, шиддат, маҳкамӣ, устуворӣ, саҳти** ва монанди ин маҳз бо ҳамин роҳ эҷод шудаанд. Маънии лугавии масалан, калимаи «суръат» дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» *тезӣ, тундӣ дар сайру гашт, тезии ҳаракат ва фаъолият* мебошад. Дар системаи истилоҳоти физика ин калима ҳамчун истилоҳ мазмуни зеринро дорост: *«бузургии физикие, ки нисбати масофаи дар воҳиди ваҳт паймудаи ҷисмро бар фосилаи ҳамин ваҳт ифода мекунад».*

Вожаи «суръат» тариқи тарҷума ба сифати муодили тоҷикӣ калимаистилоҳи русии «скорость» пазируфта шудааст. Пас савол ба миён меояд: шартҳои асосии интихоби калимае аз заҳираи лугавии забони миллӣ ба сифати муодили истилоҳи русӣ кадомҳоянд?

а) калимаи тоҷикӣ низ бояд яке аз маъниҳои лугавии калимаистилоҳи русиро дошта бошад;

б) калимаи тоҷикӣ низ бояд яке аз аломатҳои барҷастаи мағҳуми калимаистилоҳи русиро таҷассум карда тавонад;

в) азбаски калимаистилоҳоти русӣ асосан исм ва сифат мебошанд, муодилҳои тоҷикии онҳо низ бояд аз ҳамин ҳиссаҳои номии нутқ бошанд.

Раванди истилоҳсозӣ дар адабиёти илмии техниکӣ роҳҳои гуногун дорад. Яке аз роҳҳои истилоҳсозӣ эҷоди истилоҳҳои ҳосила (ҳосилаистилоҳот) бар пояи истилоҳи мавҷуда дар системаи истилоҳоти як соҳаи илм мебошад. Дар ин маврид тарзи лексикӣ-сintаксисии калимасозӣ истифода гардида, ба истилоҳи ошно калимае ва ё унсури калимасозе ҳамроҳ карда мешавад, ки дар натиҷа истилоҳҳои наве бо мазмунҳои нав тавлид меёбанд. Ин истилоҳот маънни амалу ҳаракатро дошта, тариқи исмҳои феълӣ ифода карда мешаванд. Чунончи, дар системаи истилоҳоти физика бар пояи истилоҳи гармо (теплота) ин гуна ҳосилаистилоҳот сохта шудаанд: гармоиш, гармо-ғунҷоиш, гармоноқилият, гармопазирӣ, гарморасонӣ, гармозойӣ ва гайра. Шарти асосӣ дар ин роҳи истилоҳсозӣ интиҳоби дурустӣ калима ва унсурҳои калимасоз мебошад, то истилоҳи ҳосила кӯтоҳу ғунҷо ва осонфаҳм тавлид ёбад. Гайр аз ин, истилоҳи ҳосила бояд яке аз аломатҳои барҷастаи мағҳуми илмиро инъикос карда тавонад.

Тарзи дар шакли ибора соҳтани муодилҳои истилоҳоти бегона низ дар адабиёти илмии техниکӣ маъмул аст. **Ибораистилоҳ** ду ва ё чанд калима ва ё калимаву истилоҳест, ки як мағҳуми мураккаби илмиро ифода мекунад. Масалан, дар системаи истилоҳоти физика истилоҳҳое чун **қувваи ҷараён**,

ҳаракати мунтазам, қонуни бақои энергия, шитоби афтиши озодона, қувваи оптикаи линза ва гайра мисоли ибораистилоҳот мебошанд. Ба таркиби ибораистилоҳоти системаи истилоҳоти як соҳаи илм **калимаҳое аз захираи луғавии забони адабӣ, истилоҳоти ҳамин соҳаи илм** ва ҳамчунин **истилоҳоти илмҳои ҳамҷавор** шомил буда метавонанд. Яке аз вежагиҳои тарики тарҷума дар шакли ибора соҳтани истилоҳоти илмӣ дар забони тоҷикӣ саҳеҳтару маънирастар тавлид ёфтани истилоҳ мебошад. Бинобар ин, бовучуди ин, ки қӯтоҳиву ғунҷоӣ яке аз талаботи асосии дурустии системаи истилоҳот аст, дар забони тоҷикӣ бештар дар шакли ибора соҳта шудани истилоҳи илмиро набояд камии он донист. Шарти асосӣ дар ин маврид ин аст, ки калимаҳои таркиби ибора серрешаву душворфаҳм интихоб нагарданд, то ба маънирасии истилоҳ халале ворид нашавад. Дуруст аст, ки тибқи қоидоҳои умумии истилоҳофаринӣ дар баязе мавридҳо ба хотири қӯтоҳтару осонгуфттор омадани баязе ибораистилоҳот рӯ ба соҳтани **рехтаистилоҳот** (чунончи, фотопадида ба ҷои падидаи фотоэлектрикӣ, **комптонпадида** ба ҷои пароканиши комптонӣ, гармо-катод) **ва истилоҳоти сарҳарфӣ** (МБВ – манзумаи байналмилалии воҳидҳо, ҚЭҲ – қувваи электрикӣ ҳаракатдиҳанд, **ЯГҲИ** – яккарди гармоҳастаии идорапазир, лазер, мазер, лавсан ва гайра) оварда мешавад. Вале таҷрибаи соҳтани истилоҳоти илмӣ собит месозад, ки дар забони тоҷикӣ, хусусан дар шакли калимаҳои сарҳарфӣ, яъне

бо роҳи аз ҳарфҳои аввали ибораистилоҳот соҳтани истилоҳи кӯтоҳ, он қадар натиҷаи матлуб намедиҳад, зеро дар хотир нигаҳ доштани ҳар яки ин гуна истилоҳот душвор аст.

Истилоҳпазирӣ аз забонҳои муқтадири илмӣ яке аз роҳҳои асосии истилоҳофарӣ дар ҳар гуна забони миллӣ мебошад. Ин роҳи дар шакли тайёр ва баъзан бо каме тағиирот пазируфтани истилоҳоти бегона, хусусан истилоҳоти забонҳои классикии илм (юнонӣ ва лотинӣ) ва ҳамчунин истилоҳоти забони мусори илм (инглисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, русӣ ва ғайра) тавассути забони русӣ (дар мавриди забони тоҷикӣ) мебошад. Ин амал бештар ба хотири аз ҷиҳати илмӣ саҳех омадани истилоҳот воқеӣ карда мешавад. Гузашта аз ин, мувофиқи анъанаҳои истилоҳпазирӣ ҳар як истилоҳ аз забони асл бо мағҳумаш (яъне таърифи илмиаш) иктибос карда мешавад.

§3. Навъбандии истилоҳоти илмии техникии тоҷикӣ

Дар асоси таҳлили соҳторӣ лугати истилоҳотии адабиёти илмии техникии тоҷикиро аз ҷиҳати пайдоиш ва соҳти морфологӣ ба навъҳои гуногун чудо кардан мумкин аст. Аз **ҷиҳати пайдоиш** лугати истилоҳоти адабиёти илмии техникии тоҷикиро ин тавр навъбандӣ кардан мумкин аст:

- 1) истилоҳикалимоти илмии техникӣ;
- 2) мағҳумивожагони илмии техникӣ;

- 3) номгони илмии техникӣ;
- 4) истилоҳоти иқтибосии илмии техникӣ.

Истилоҳикалимоти илмии техникӣ вежакалимаҳои интихобие аз захираи луғавии забони адабии тоҷикианд, ки дар системаи истилоҳоти адабиёти илмии техникии тоҷикӣ бар дӯши онҳо ба таври сунъӣ (вале бошуурона) мазмуни нави илмӣ ва ё технике вогузор карда шудааст. Дар ин маврид калимаи забони умум аз тамоми маъниҳои луғавии худ маҳрум гардида, дар системаи истилоҳоти адабиёти илмии техникии тоҷикӣ якмаъно мебошад, яъне мазмуни танҳо як мағҳуми илмӣ ва ё техникро ифода мекунад. Масалан, истилоҳҳое чун **қувва, рӯшиноӣ, кор, тавонӣ, шиддат, суръат, шитоб, муқовимат, саҳтӣ, маҳкамӣ, устуворӣ, пойдорӣ** ва монанди ин мисолҳои калимаистилоҳоти илмии техникӣ мебошанд. Тавре ки аз мисолҳо рӯшан аст, калимаистилоҳоти илмӣ-техникӣ асосан исм ва сифат буда, барои ифода кардани номи бузургиҳо ва хосиятҳои илмӣ истифода мешаванд.

Мағҳумивожагони илмии техникӣ тозавожагон, яъне тозакалима ва ё тозаибораҳо мебошанд, ки дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ аз рӯйи яке аз барҷастатарин аломатҳои мазмуни мағҳуми илмӣ дар заминаи қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони тоҷикӣ соҳта шуда, барои ифода кардани муодили тоҷикии истилоҳоти яке аз забонҳои муқтадири илмӣ (масалан, забони русӣ) истифода мешаванд. Ин навъи истилоҳот дар аксари кулли мавридҳо амалу ҳаракатро ифода карда, ба воситаи онҳо дар адабиёти илмии

техникии точикӣ ҳодисаву падида ва фарояндҳои илмӣ номгузорӣ мешаванд. Масалан, **кохиш**, **фаъолсозӣ**, **тобиш**, **ангезиш**, **ҳамтаъсирот**, **ғунҷоиш**, **гармоиш**, **баргаштнопазирӣ**, **бевазӣ**, **кӯчиш**, **гузариш**, **гудозиш**, **фурӯбурд**, **чунбойӣ**, **нимноқилият**, **қутбишпазирӣ**, **васеъшавӣ** **абарноқилият**, **шориш**, **ёзиш**, **ҳаракати пешравандагӣ**, **шитоби марказгурез**, **чараёни тағийирёбанда**, **назарияи чунбишҳои молекулӣ**, **гармоғунҷоиши субит-фишор**, **ҳамомади майдонҳо**, **чамъандии суръатҳо**, **густариши ростхаттаи нур** ва **ғайра** аз **чумлаи мафҳумистилоҳоти забони илми физика мебошанд.**

Номгони илмии техникӣ калимаҳое аз захираи лугавии забони точикӣ ё тозакалимаву тозаибораҳо ва ё калимаҳои бегонатаборанд, ки дар адабиёти илмии техникии точикӣ ба воситаи онҳо номи чизҳои илмӣ ва чизҳои техникӣ ифода карда шудаанд. **Чизҳои илмӣ** чизҳои мебошанд, ки дар натиҷаи тадқиқоти ҳодисаву фарояндҳои илмиву техникӣ кашф шудаанд ва ё мавриди таҳқиқ қарор доранд. Чунончи, моддаҳои табии (**газ, моеъ, ҷисмҳои саҳт**), зарраҳои бунёдӣ (**атом, молекула, электрон, ҳаста, позитрон, кварк, мезон** ва ғайра) чизҳои илмӣ мебошанд. **Чизҳои техникӣ** бошад, чизҳоенанд, ки барои тадқиқоти илмӣ истифода мешаванд (**оина, микроскоп, призма, қуввасанҷ, реактор, зичисанҷ, амперсанҷ, волтсанҷ, пурбин** ва монанди ин).

Истилоҳоти иқтибосии илмии техникӣ истилоҳоти бегонатаборе мебошанд, ки ба сабаби мавҷуд набудани муодилшон дар забони точикӣ ва ҷиҳати риоя шудани саҳехияти истилоҳот аз забонҳои муқтадири муосири

илм (англисӣ, русӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва чанди дигар) ва ҳамчунин аз забонҳои классикии илм (юнонӣ ва лотинӣ) ба воситаи забони русӣ иқтибос карда шудаанд. Зиёда аз нисфи системаи истилоҳоти адабиёти илмии техникии тоҷикӣ, хусусан илмҳои дақиқ, техникӣ ва табиатшиносиро маҳз ҳамин навъи истилоҳот ташкил медиҳад. Инҳо номи қисматҳои илми мушаххас (**механика, химия, астрофизика, математика, геометрия, алгебра, динамика, оптика**), номи аксари ҳодисаву падида ва фарояндҳои илмӣ (**реаксия, денатуратсия, дисперсия, дифраксия, интерференсия, инерсия, катализ, хидролиз ва гайра**), номи воҳид ва ҳиссавоҳидҳои илмӣ (**ампер, хенри, волт, килограмм, херс, миллиампер, милливолт**) ва гайра мебошанд.

Истилоҳоти адабиёти илмии техникии тоҷикиро аз нигоҳи **соҳти морфологӣ** ба навъҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- 1) калимаистилоҳоти илмии техникӣ;
- 2) ибораистилоҳоти илмии техникӣ;
- 3) реҳтаистилоҳоти илмии техникӣ;
- 4) оmezaiистилоҳоти илмии техникӣ;
- 5) истилоҳоти сарҳарфии илмии техникӣ;
- 6) рамзӣистилоҳоти илмии техникӣ;
- 7) ишораистилоҳоти илмии техникӣ;
- 8) истилоҳоти мураккаби таркибӣ;
- 9) решаистилоҳоти илмии техникӣ

Калимаистилоҳоти илмии техникӣ дар ин маврид истилоҳоте мебошанд, ки дар забон бо як калима ифода шудаанд. Ин калимаҳо **садо** (*садо*, *нур*, *вазн*, *мавҷ*,

зарра, ҳаракат, моеъ, газ, майдон, шуоъ, ҳаҷм, ҳарорат, бүг, хато, сел, дав, фазо, кор, масофа, қувва, ҳолат, хат, муҳит, чист, ҷараён, нуқта, ранг, занчир ва ғайра), **сохта** (гафсӣ, паҳнӣ, ҳассосӣ, софӣ, маҳкамӣ, устуворӣ, зарба, гармӣ, фишиории, рӯшиනӣ, даста, ноқилият, шаффоғӣ, событа, қутбият, ҷунбой, ҳамворӣ, ҷандирӣ, қачӣ, ҷӯрӣ, саҳтӣ, дурушиӣ, часбой, бузургӣ ва ғайра) ва **мураккаб** (наздикбинӣ, вазндорӣ, ангезииш, пазирандагӣ, гардиши, дараҷабандӣ, дурбинӣ, тобииш, афқанишиот, нурафканиши, ларзииш, гармошиш, нурборииш, телаҳӯрӣ, гузорииш, гудозииш, фурӯбурӣ, ҷудосозӣ, густарииш, алфа-тобииш, бетта-коҳииш, пароканиши, коҳииш, гечииш, барҳӯрӣ, гармиғунҷошиш, гармоноқилият, шорииш, васеъшавӣ, сошиш, қашиши, рангсанҷӣ, басомад ва ғайра) буда метавонанд.

Ибораистилоҳоти илмии техникӣ ду ё ҷандидими мустақилмаъно ва ё қалимаву истилоҳе аз системаи истилоҳоти забони як соҳаи илм аст, ки як мағҳуми мураккаби илмиро ифода мекунанд. Таҳлил нишон медиҳад, ки ибораистилоҳоти адабиёти илмии техникии тоҷикӣ, масалан, илми физикаро ба панҷ гуна тақсим кардан мумкин аст:

1. Ибораистилоҳхое, ки қисмҳои таркибии онҳо истилоҳҳои мустақил мебошанд: амплитудаи мавҷ, ҷаспакии динамикӣ, фишиори рӯшиනӣ, порашавии ҳаста, гунҷошии электрикӣ, тобииши ҳароратӣ, моменти қувва, тавононии ҳароратӣ, шиддати электрикӣ, шадидияти майдони электрикӣ, дараҷаи серии магнитнокӣ, мубодилаи гармӣ, кӯчишии ҷархиишӣ, даври лаптиши, зичшии оптикаи, майдони ҷозиба, қувваи ҷараён, майдони

электрикӣ, сели энергия, нуфузпазирии диэлектрикӣ, кори қувва, мувозинати механикӣ, коҳии радиоактивӣ, масофаи конунӣ, моеъшавии газҳо, қувваи қашиши, суръати гардии, суръати ҳарорат, ҳарорати ҷӯшиши ва ғайра.

2. Ибораистилоҳҳое, ки қисми якумашон истилоҳ асту қисми дуввумашон – қалимаи оддӣ: фаъолияти хос, фишори баланд, намнокии мутлақ, мавчи давон, гардииши дарунӣ, гази тунук, ҳарорати паст, ҳарракати маҷбуриӣ, деформатсияи ҳаттӣ, гунҷошии доимӣ, заряди манғӣ, садои сифрӣ, шиддати ҷоиз, инъикоси чапта, потенсиали сифрӣ, радиёмавчи заминӣ, нури намоён, суръати нисбӣ, муқовимати дарунӣ, соиши дохилӣ, ҷисми саҳт, ҷараёни сер, соиши тар, зарраи аҷиб ва ғайра.

3. Ибораистилоҳҳое, ки қисми якумашон қалимаи оддӣ асту қисми дуввумашон - истилоҳ: нобудии зарраҳо, камомади масса, захираи маҳкамӣ, дараҷаи устуворӣ, манбаи гармӣ, миқдори ҳарорат, ҳати зарба, ҳомили ҷараён, қабати электронӣ, афтиши нур, нақли энергия, фарқи потенсиалҳо, интиқоли заряд, авчи ҳароратӣ, рахнаи лазерӣ, дастаи рӯшиноӣ, доги ионӣ, пароканиши мавҷ, шикасти рӯшиноӣ, реҷаи қоҳии, занҷири электрикӣ ва ғайра.

4. Ибораистилоҳҳое, ки ҳарду қисми таркибашон қалимаҳои оддианд: вақти ҳусусӣ, воҳиди асосӣ, вобастагии роста, қимати мутлақ, ҳати қаҷ, усули миқдорӣ, гузарииши маҷбуриӣ, оstonи бинойӣ, ҳудуди мутаносибӣ, қабати ҳимоят, ҳолати асосӣ, муҳити тира, савияи озод, ранги мураккаб, адади пурра ва ғайра.

5. Ибораистилоҳоти сетаркиба ва чандтаркиба: энергияи майдони электромагнитӣ, электрони минтақаи валентӣ, адади квантини асосӣ, суръати якуми кайҳонӣ, қувваи оптикаи линза, абарноқили навъи якум, таҷзияи савияҳои энергӣ, густарии ростхаттаи рӯшиноӣ, қоидаи таъсири камтарин, дави миёнаи озодона, даври панҷараи дифраксионӣ, меҳвари оптикаи асосӣ, сифри мутлақи ҳарорат, бозгасти ҷабҳаи мавҷӣ, қонуни якуми термодинамика, шадидияти майдони электрикӣ, механикаи муҳитҳои яклухт, квадрати суръати миёна, манбаи шиддати электрикӣ, қонуни индуксияи электромагнитӣ, қонуни бақои энергия, қонуни ҷозибаи умуничаҳонӣ ва ғайра.

Рехтаистилоҳоти илмии техникӣ истилоҳоте мебошанд, ки дар адабиёти илмӣ-техникии тоҷикӣ ба шакли рехта аз ду калима ва ё истилоҳи мустақил соҳта шудаанд. Мисол: *фотопадида, гармокатод, гармофизика, рӯшинодиод* ва ғайра.

Истилоҳоти сарҳарфии илмии техникӣ истилоҳоте мебошанд, ки дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ аз ҳарфҳои аввали ибораистилоҳоти чандтаркиб соҳта шудаанд: *ҚЭҲ-қувваи электрикии муҳаррика, ЗКМ-зарibi кори муғид, ЯГҲИ-яккарди гармоҳастайӣ, лазер, мазер, лавсан* ва ғайра (Бояд зикр намуд, ки ин гуна истилоҳот ҳоло дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ хеле кам истифода мешаванд).

Истилоҳоти рамзӣ ва ҳарфӣ дар баробари воситаҳои дигари ғайризабонӣ (аломат, график) як қисмати асосии системаи истилоҳоти адабиёти илмии

техникиро ташкил медиҳанд. Рамзҳо дар системаи истилоҳоти илмӣ ба сифати ҷузъҳои баъзе истилоҳот ба таври вассеъ истифода мешаванд. Одатан ба сифати ҷузъҳои рамзӣ ҳарфҳои алифбои юонӣ ба кор бурда мешаванд, чунончи, α -зарра, β -зарра, γ - зарра, α - коҳии, γ -коҳии, β -коҳии, β -радиоактивият ва гайра.

Гайр аз ин, дар забони илм дар баъзе мавридҳо бо як рамз як мағҳуми илмӣ ифода карда мешавад. Мисол: *рамзи Δ -номуайяни* ду бузургӣ, Δx – номуайяни координатӣ, Δp - номуайяни импулс. Ба иборати дигар, мисли калимаистилоҳоти рамзӣ низ дар забони илм номи мағҳумеро ифода мекунанд, вале ин мағҳум бо ҳодисаву ҷизҳои воқеӣ алоқамандӣ надорад, яъне ин мағҳум мағҳуми рақамҳои риёзӣ ва бузургиҳои илмиву муносибатҳои байни онҳо мебошад.

Ишораистилоҳоти илмии техникӣ истилоҳоте мебошанд, ки дар адабиёти илмӣ-техникӣ бо як ҳарфи лотинӣ ва ё юонӣ ишора гардида, номи мағҳумҳои илмӣ (асосан бузургиҳои илмӣ)-ро ифода карданд. Чунончи, F - қувва, m – масса, A - кори механикӣ, E - энергия, μ -зариби соиши, λ -дарозии мавҷ ва гайра.

Истилоҳоти мураккаби таркибӣ. Ин навъи истилоҳозӣ дар адабиёти илмии техникии тоҷикӣ нав буда, бо таъсири забони илмии русӣ пайдо шудааст. Онҳо аз ду калимаи содда ва ё ҳосилавӣ иборат буда, аз якдигар бо нимтире чудо мешаванд ва як мағҳуми мураккаби илмиро ифода мекунанд. Таркиби истилоҳоти мураккаби таркибиро исм ва сифат ташкил медиҳанд. Ҳамчунин дар адабиёти илмии техникӣ яке аз

чузъҳои ин гуна истилоҳҳо ишораҳои рамзӣ ва рақамӣ буда метавонанд. Чунончи, *алфа-коҳии*, *β-зарра*, *бетта-коҳии*, *гамма-коҳии*, у *-зарра*, *К-рабоии*, *киллограмм-қувва*, *грамм-атом*, *n-ноқилият*, *p-ноқилият* ва ғайра.

Решаистилоҳоти илмии техникӣ истилоҳоте ме истилоҳ ҳамроҳ намудани пешванду пасванд ва ё калимаҳои дигар истилоҳоти нав ба вучуд оварда шудааст. Мисол: бо роҳи ба истилоҳи «гармӣ» ҳамроҳ намудани унсурҳои дигари калимасоз истилоҳоти нави зеринро ба вучуд овардан мумкин аст: *гармигузаронӣ*, *гармипазирӣ*, *гармирасонӣ*, *гармоии*, *гармигирӣ*, *гармидиҳӣ*, *гармкунанда*, *гармидиҳанда* ва ғайра.

§4. Қоидаҳои соҳтани муодилҳои тоҷикӣ истилоҳоти илмии техникии русӣ

Яке аз омилҳое, ки дар замони муосир ба ғанӣ гардидан захираи луғавии забонҳои миллии давлати рушдкунанда мусоидат мекунад, таълиф ва тарҷумаи адабиёти илмиву техникӣ аз забонҳои муқтадир ва пешрафтаи илмӣ ва дар ин замона соҳтани истилоҳоти илмиву техникӣ дар забони миллӣ мебошад. Вақтҳои охир дар бисёре аз забонҳои миллӣ маводи иттилоотии нав ва муҳиме пайдо шуда истодаанд, ки таҳия ва тарҷумаи онҳоро чун як соҳаи нав ва муҳими фаъолияти илмиву иттилоотӣ арзёбӣ кардан мумкин аст. Дар давлати муосири Тоҷикистон, ки рӯ ба рушду тараққӣ дорад, фаъолияти илмиву иттилоотӣ барои амалий

сохтани стратегияи илмиву иттилоотии мамлакат аҳамияти муҳим пайдо карда истодааст. Низоми иттилоотии миллӣ талаб мекунад, ки асноди иттилоотии вурудиву хуручии мамлакат бо забонҳои давлатию хориҷӣ таҳия карда шаванд.

Табиист, ки тарҷумони маводи илмиву техниқӣ бояд мутахасиси қасбӣ бошад, як ё якчанд забони мӯқтадири илмиро хуб донад, аз донишҳои илмиву техниқӣ барҳӯрдор бошад ва маводро тибқи меъёрҳои забон ифода карда тавонад. Гузашта аз ин, тарҷумон бояд истилоҳоти соҳаро чӣ дар забони асл ва чӣ дар забони тарҷума хеле хуб донад ва тавонад, ки ба истилоҳоти хориҷӣ муодили дуруст интихоб кунад, созад ва ё онро пазирад. Ҳамин тавр, яке аз нахустин созанда ва муқарризи истилоҳоти илмиву техниқӣ дар забони миллӣ тарҷумони мавод ва ё адабиёти илмиву техниқӣ мебошад.

Дар забони мусоири тоҷикӣ аксари истилоҳоти илмиву техниқӣ маҳз тавассути тарҷумаи адабиёти илмиву техниқӣ аз забони русӣ ворид гардидаанд ва ворид шудан доранд. Солҳои охир тарҷумаи маводи илмиву техниқӣ аз забонҳои дигари мӯқтадир, чунанглисӣ, олмонӣ, фаронсавӣ ва ҷонди дигар ба забони тоҷикӣ низ ривоҷу таъсир мерасонад. Бинобар ин, зимни тарҷумаи маводи илмиву техниқӣ аз забонҳои пешрафтаи ҷаҳон дар забони тоҷикӣ сохтани истилоҳоти илмиву техниқӣ риояи баъзе принсипҳои интихоби муодилҳои тоҷикии истилоҳоти хориҷӣ ва

меъёрҳои пазирифтани истилоҳоти байналхалқӣ аҳамияти муҳими амалӣ пайдо кардааст.

Барои интихоби ё соҳтани саҳеҳи муодили тоҷикӣ истилоҳоте аз забонҳои мӯқтадири илмӣ дар баробари барҳӯрдорӣ аз соҳаи даҳлдори илмиву техникӣ ва истилоҳоти он, ҳамчунин бояд қоидаву қонуниятҳои забони тоҷикӣ, ҳусусан калимасозиву иборабандии онро хеле хуб донад. Дар ин маврид ӯ ҳамчунин бояд аз манбаъҳои иловагӣ чун луғатҳои соҳавӣ энсиклопедӣ, роҳнамо ва маслиҳати мутахассисони дигари соҳа низ истифода намояд. Ин талабот ба зиммаи тарҷумон масъулияти бузурго бор мекунад, зоро интихоб ё созиши носаҳеҳи муодили тоҷикӣ истилоҳоти хориҷӣ боиси таҳрири мағҳуми илмӣ гардад ва низоми минбаъдаи мураттабсозиву стандартизатсияи истилоҳоти илмиву техниро ҳалалдор созад.

Забони тоҷикӣ аз ҷиҳати захираи луғавӣ дар сафи мӯқтадиртарин забонҳои ҷаҳон меистад ва қодир аст ҳар гуна маъниро бо воситаҳои худ бекамукост ифода бикиунад. Ба иборати дигар, забони тоҷикӣ зотан забони корсоз аст ва онро дар мақоми як забони илм истифода кардан мумкин аст. Вале ҷойи дарег аст, ки тавонмандии забони тоҷикӣ ҳоло дар соҳтани истилоҳоти илмӣ ба таври пурра истифода нашудааст.

Албатта, бояд иқрор кард, ки дар адабиёти илмии техникӣ вожаҳои бунёдие вучуд доранд, ки барои ҷӯйиши муодили тоҷикӣ онҳо ҳеч зарурат нест. Ин вожаҳоенد, ки ҳусусан аз забони лотинӣ ва забонҳои

дигари муқтадири илмӣ ворид шудаанд, монанди физика, механика, динамика, атом, молекула, ион, газ, анод, катод, квант, плазма, лазер, диод, триод ва гайра. Файр аз ин, номи зарраҳои микроскопӣ, мисли электрон, позитрон, нейтрон, бозон, кварк, номи баъзе воҳидҳо ва ҳиссавоҳидҳои физикӣ, мисли ампер, ҳенри, ангестрем, диоптрия, милливолт, килогиром ва монанди инҳо аз ҳамин қабил вожаҳоанд.

Азбаски адабиёти имрӯзини илмии тоҷикӣ, хусусан адабиёти илмиву дарсии марбут ба илмҳои дақиқ ва техниکӣ асосан тавассути тарҷума аз адабиёти русӣ поягузорӣ шудааст, бинобар ин дар соҳтмони истилоҳоти тоҷикӣ истилоҳоти русии илмиву техниکӣ нақши муҳим дорад.

1) интихоби муодилҳои тоҷикии қалимаистилоҳоти русӣ:

скорость – **суръат**, ускорение – **шитоб**, сила-қувва, работа – **кор**, давление – **фишор**, жидкость – **моєъ**, тело – **чисм**, расстояние – **масофа**, волна – **мавҷ**, емкость – **ғунҷоиш**, ядро – **ҳаста**, проводник – **ноқил**, ток – **чараён**, напряжение – **шиддат**, сопротивление – **муқовимат**, замедление – **даранг (таъхир)**, постоянная – **собит** ва гайра.

2) соҳтани муодили тоҷикии қалимаву ибораистилоҳоти русӣ дар асоси қоидаҳои қалимасозии забони тоҷикӣ (бо роҳи аффиксатсия, яъне бо роҳи ба қалима ҳамроҳ кардани пешванду пасвандҳо ва соҳтани қалимаҳои мураккаб):

перемещение – құчиш, упругость – чандирӣ (ят), размагничивание – магнитзудой, течение – шориш, облучение – нурбориши (нурборон), отталкивание – телаҳӯрд, поглощение – фурӯбурд, увеличение – калонкард, проводимость – ноқилият, светостойкость – нурбардорӣ (нурбардошт), частота – басомад, взаимодействие – ҳамтаъсирот, перегретая жидкость – моеи абаргарм, взаимодействие дальнего порядка – ҳамтаъсироти дарозфосила, смешение – ғечиш ва гайра.

3) сохтани муодили тоҷикии истилоҳи русӣ на аз рӯйи тарҷумаи ҳарф ба ҳарф, балки танҳо аз рӯйи маъни илмӣ ва ё техникии истилоҳоти русӣ (яъне таснифи истилоҳ):

показатель преломления - қобилияти шуоъши-каниӣ, просветление оптики – танвири асбобҳои оптикаӣ, заполненная зона – соҳаи электронпур, энергия связи – энергияи бандиш, светосила – қобилияти нургузаро-нандагӣ, действующее значение силы тока – қимати таъсирбахши қувваи ҷараён, встречные пучки – дастаҳои ҳамгир, высота звука – дараҷаи садо, деффект массы – камомади масса, длина пробега частиц – дави зарраҳо, дырочная проводимость – ноқилияти ҷавфӣ, лошадинная сила – тавони асп ва гайра.

4) сохтани муодили тоҷикии истилоҳи русӣ аз рӯйи тарҷумаи ҳарф ба ҳарф, ки на танҳо маъниӣ, балки таркиби ва ҳатто дар баязе мавридҳо шакли қалима (хусусан қалимаҳои лотинӣ ва юнониасос)-ро низ дар бар мегирад:

сила тока – қувваи ҷараён, прямолинейное движение – ҳаракати ростхатта, разность потенциалов – фарқи потенциалҳо, вторая космическая скорость – суръати дуввуми қайхонӣ, напряженность магнитного поля – шадидияти майдони магнитӣ, лучеиспускание – нурафканиш, линия действия силы – ҳати таъсири қувва, правило левой руки – қоидай дасти чап, мгновенная ось вращения – меҳвари сонӣ (лаҳзавӣ)-и гардиш, главный момент сил – моменти асосии қувваҳо ва гайра:

5) соҳтани муодили тоҷикӣ қалимастилоҳи русӣ дар шакли ибора:

двулучепреломление – шикасти дугунаи нур, намагниченость – дараҷаи магнитфизоӣ, автоколебания – ларзишоти худангехт, добротность – омили сифат, лучистость – шиддати тобандагӣ, феррожидкость – моеъи ферромагнетӣ, термоток – ҷараёни гармоэлектрикӣ, цветочувствительность - ҳассосияти рангӣ, гамма излучатель – моддаи гаммаафкан ва гайра.

6) соҳтани муодили тоҷикӣ ибораистилоҳи русӣ бо як қалима соҳта (яъне реҳтаибора):

средство к электрону – электронҳоӣ, дольная единица - ҳиссавоҳид, свободное падение – озодафтӣ, среднее значение – миёнгин, лампа накаливания – тафслампа, врачающий момент - гаштовар, умножитель напряжения – шиддатфизо, оптический фильтр – нурполо, искровой счетчик – шарапшумор, необратимость – баргаштнопазирӣ, переохлаждение – абарсармоиш ва гайра.

7) тарчумай ибораистилоҳи русӣ ба як калимаи содда, сохта ва ё мураккаби тоҷикӣ:

затмение Солнца – **кусуф**, затмение Луны-хусуф, коэффициент полезного действия –**суд**, поступательное движение – **пешрафт**, врацательное движение – **чархиш** (**гардиш**), колебательное движение –**ларзиш** (**лаппиш**), вағайра.

8) Дар зарурат нигоҳ доштани баъзе ҷузъиёти истилоҳоти байнамилалӣ (хусусан баъзе таркибҳои юнонигу лотиниасос), яъне сохтани оmezaiстилоҳҳо:

альфа–излучение – **алфа-тобиш**, вектор магнитной индукции-вектори индуксияи магнитӣ, радиоволна - **радиёмавҷ**, атомная время–муддати атомӣ, бетта-распад - **бетта-коҳиши**, гамма-частица – **гамма – зарра** вағайра.

9) иқтибоси истилоҳоти байнамилалӣ:

Дар забони илмии тоҷикӣ дар мавридиҳои зарурӣ пазишуфтани истилоҳоти байнамилалӣ ва русии илмии техникӣ ногузир аст, зоро илм ва техника аз рӯйи табииати худ байнамилалӣ мебошанд ва эабону истилоҳоти он низ табииати байнамилалӣ доранд. Ба назари мо, дар забони илмии тоҷикӣ меъёрҳои пазириши истилоҳи байнамилалӣ ва русии илмии техникӣ инҳоянд:

а) осонталафғуз бошад (модул, вектор, газ, изобара, изохора...);

б) дар ҷаҳор забони муктадири илм (русӣ, инглисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ) шакли якхела ё монанд дошта бошад (параметр, резонанс, энтальпия, энтропия, ферромагнетик, диэлектрик...);

в) гардишпазир бошад, яъне бо истифода аз ин истилоҳ зарурати сохтани ҳосилаистилоҳот вучуд дошта бошад (магнит: магнитониш, магнитизм, магнитзудой, магнитсанҷ, магнетик, магнитнигор, магнитрасон...).

г) шакли истилоҳ дар забони тоҷикӣ маънӣ номатлуб надошта бошад;

д) ба савтиёти забони тоҷикӣ созгор бошад.

10) сохтани муодили тоҷикӣ бар қиёси истилоҳоти забонҳои дигари муқтадири илм, мисли забони инглисӣ:

То имрӯз муодилҳои тоҷикии истилоҳоти илмиро асосан дар заминаи истилоҳоти русӣ мечӯстанд. Ҳоло зарурате ба миён омадааст, ки аз қиёси забонҳои дигар низ муодилҳои тоҷикӣ ҷӯем, зоро тавре ки таҷриба нишон медиҳад, ин амал дар баъзе мавридҳо кори истилоҳсозиро осонтар мекунад. Чунончи, истилоҳҳои **одноимённые полюсы** ва **разноимённые полюсы** бар қиёси забони русӣ ин тавр сохта шудаанд: қутбҳои ҳамном ва қутбҳои гуногунном. Агар ба шакли инглисии ин истилоҳҳо like polus ва unlike polus нигарем, дармеёбем, ки ба онҳо муодилҳои нисбатан саҳех ва қӯтоҳи тоҷикӣ, яъне **қутбҳои ҳамгун** ва **қутбҳои гуногун** интихоб кардан мумкин аст. Ҳамчунин ҳангоми бо истилоҳоти инглисӣ қиёс кардани истилоҳоти русӣ ошкор сохтан мүяссар мегардад, ки баъзе истилоҳоти илмӣ-техникӣ на як, балки чанд муродиф доштаанд. Масалан, истилоҳи “проводник первого рода”-ро на танҳо “ноқили чинси яқум”, балки инчунин “ноқили электронӣ” ё “ноқили филизӣ” (electron (metallic) conductor) низ гуфтан ҷоиз будааст. Файр аз ин, гоҳи

қиёс рӯшан мегардад, ки ба сифати муодили тоҷикӣ баъзе ибораистилоҳот як истилоҳи қӯтоҳ ва саҳеҳро пазируфттан мумкин аст. Масалан, бар қиёси истилоҳоти русӣ ба сифати муодили тоҷикӣ истилоҳи «коэффициент полезного действия» «зариби кори судманд» пазируфттан мебояд. Вале дар забони инглисии физика ин ибораистилоҳ бо як истилоҳи «efficiency» сохта шудааст, ки аз нигоҳи яке аз меъёрҳои асосии баҳододи истилоҳ – қӯтоҳ қобили қабул мебошад ва месазад, ки аз он муодили тоҷикӣ сохта шавад.

§5. Қолабҳои соҳтани истилоҳоти илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ

Асоситарин қолабҳое, ки бо истифода аз онҳо дар забони адабиёти илмии техникӣ истилоҳоти илмии техникӣ сохта мешаванд, инҳо мебошанд:

1) **асоси замони ҳозираи феъл + пасванди – иш** (калимаистилоҳоти сохта):

Ба воситаи ин қолаб номи раванду ҳодисаҳои илмӣ сохта мешаванд: **гардиш** вращение (аз асоси замони ҳозираи феъли **гардидан**, яънегард + пасванди-иш), **ангезиш** возбуждение (аз асоси замони ҳозираи феъли **ангезидан**, яъне **ангез+** пасванди -иш), **ларзиш** колебание (аз асоси замони ҳозираи феъли **ларзидан**, яъне **ларз+** пасванди-иш), **рониш** отталкивание (аз асоси замони ҳозираи феъли **рондан**, яъне **рон+** пасванди-иш), **афтиш** падение (аз асоси замони ҳозираи феъли

афтидан, яъне **афт+** пасванди-иш), **гудозиш** плавление (аз асоси замони ҳозираи феъли **гудохтан**, яъне **гудоз+** пасванди **-иш**), **кӯчиш** перемещение (аз асоси замони ҳозираи феъли **кӯчидан**, яъне **кӯч+** пасванди-иш) ва гайра;

2) исмҳои содда ё сохта + асоси замони ҳозираи феъли санҷидан, яъне – санҷ:

Ба воситаи аз ин қолаб номи асбобҳои илмӣ ва техникӣ сохта мешаванд: **ҳароратсанҷ** (термометр), **куввасанҷ** (динамометр), **фишорсанҷ** (ареометр), **зичисанҷ** (плотномер), **ларзишсанҷ** (виброметр), **баландисанҷ** (высотомер), **дурисанҷ** (дальнометр), **рангсанҷ** (колориметр), **спектрсанҷ** (спектрометр), **магнитсанҷ** (магнитометр), **рутубатсанҷ** (психрометр), **суръатсанҷ** (скоростомер), **саҳтисанҷ** (твёрдомер), **басомадсанҷ** (частотомер), **электрсанҷ** (электрометр) ва гайра;

3) исмҳои содда + пасвандгуна ё блоки калимасоз:

Бо ин қолаб номи қисматҳои илми мушаххас ва равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **нуршиносӣ** (оптика), **садошиносӣ** (акустика), **ҳавопаймойӣ** (воздухоплавание), **конунзудойӣ** (разфокусирование), **рангсанҷӣ** (колориметрия), **нурафшонӣ** (светоизлучение) ва гайра;

4) исми абстракт [конкрет] + исми конкрет [абстракт]:

Дар ин қолабҳо номи чизҳои мушаххас рехта мешаванд: **гаммашуоъ** (гамма-луч), **радиоалоқа** (радиосвязь), **мавҷлӯла** (волновод), **садолӯла** (звуковод),

радиофизика (радиофизика), **гармофизика** (теплофизика) ва гайра;

5) **исми амал +асоси замони хозираи феъл +пасванди – анда, - ак:**

Ба воситай ин қолаб номи асбобҳои физикӣ ва техникиӣ сохта мешаванд: **инъикоскунанда** (отражатель), **тадбилдиҳак** (преобразователь), **танзимкунанда** (регулятор), **фурӯбарапанд** (поглотитель) ва гайра;

6) **сифатҳои содда + пасванди – ӣ, -гӣ:**

Тавассути ин қолаб номи хосиятҳои илмӣ ифода карда мешаванд: **тирагӣ** (мутнотъ), **чандирӣ** (упругость, эластичность), **мӯртӣ** (хрупкость), **чарсӣ** (хрупкость), **устуворӣ** (устойчивость), **маҳкамӣ** (прочность) ва гайра;

7) **сифатҳои содда +асоси замони хозираи феъли шудан, яъне –шав+пасванди–ӣ:**

Ба воситай ин қолаб номи ҳодисаву равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **сершавӣ** (насыщение), **сардшавӣ** (охлаждение), **гармшавӣ** (нагревание), **васеъшавӣ** (расширение), **шахшавӣ** (отвердевание), **зиёдшавӣ** (увеличивание), **камшавӣ** (уменьшение) ва гайра;

8) **сифат+калимаисохтаи –кунча** (ё худ, **сифат +исми конкрет + пасванди –а**):

Бо ин қолаб номи фигураҳои геометриӣ сохта мешаванд: **росткунча** (прямоугольник), **тезкунча** (остроугольник), **кундкунча** (тупоугольник), бисёркунча (многоугольник) ва гайра;

9) **шумора+калимаи сохтаи - кунча.** Бо ин қолаб низ номи фигураҳои геометриӣ сохта мешаванд: **секунча**

(тругольник), **чоркунча** (четыреугольник), **шашкунча** (шестиугольник) ва гайра;

10) сифат + пасванди-й, -иш:

Бо ин қолаб номи равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **чунбойӣ** (подвижность), **шоройӣ** (текучесть), **ғунҷоишӣ** (ёмкость) ва гайра;

11) пешванди -но + сифат + пасванди -й, -гӣ:

Бо ин қолаб номи хосиятҳои илмӣ ифода карда мешаванд: **ношаффоғӣ** (непрозрачность), **ноустуровӣ** (неустойчивость), **ночандирӣ** (неупругость) ва гайра;

12) пешвандгунаҳои -абар, -зиёд + исми маънӣ [амал] + пасвандҳои -ијат, -иш, -й:

Ба воситай ин қолабҳо номи ҳодисаву равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **абарноқилият** (сверхпроводимость), **абаргармоиш** (сверхнагревание), **абаршоройӣ** (сверхтекучесть), **зиёдвазнӣ** (перегрузка), **зиёдборӣ** (нагрузка) ва гайра;

13) шумораи - ним + исми маънӣ [амал]

Ба воситай ин қолабҳо номи чизҳои техникӣ ва ҳодисаву равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **нимноқил** (полупроводник), **нимфилиз** (полуметалл), **нимсоя** (полутень), **нимдавр** (полупериод), **нимкоҳиши** (полураспад), **нимбулӯр** (полукристалл), **нимпахино** (полуширина), **нимноқилият** (полупроводимость) ва гайра;

14) пешванди байнамилалии макро [микро]- ва анти- + исми маънӣ ва ё конкрет: макроҳолат, макросохтор, микроолам, микродаста, микромавҷҳо, макробулӯр, макрозарра, макромолекула,

антимодда, антиэлектрон, антипозитрон, антинейтрон, антиолам, антизарра, антинуклон, антикатод ва гайра;

15) сифати феълӣ + пасванди –гӣ:

Дар ин қолаб номи хосиятҳои илмӣ рехта мешаванд: **пазирандагӣ**, **чунбандагӣ**, **хазандагӣ**, **шиканандагӣ**, **фишорхӯрандагӣ** ва гайра;

16) сифатҳои содда (баъзан шумора) + асоси замони гузаштаи феъл дар вазифаи пасвандгунаҳои –кард, –омад:

Ба воситаи ин қолаб номи равандҳои илмӣ ифода карда мешаванд: **камомад** (дефект), **яккард** (синтез), **сусткард** (ослабление), **калонкард** (увеличивание), **басомад** (аз басе – ва – омад) (частота) ва гайра;

17) исми амал [конкрет]+ асоси замони гузаштаи феъл, дар вазифаи пасвандгунаҳои –кард, -хӯрд, -бурд ва гайра;

Бо ин қолаб номи равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **бухоркард**, **фишорхӯрд**, **телахӯрд**, **фурӯбурд**, **моєъкард** ва гайра;

18) исми конкрет + калимаи **борон ҳамчун пасвандгуна:**

Дар ин қолаб номи равандҳои илмӣ рехта мешаванд: **зарраборон** (бомбардировка частицами), **бомбаборон** (бомбардировка), **ионборон** (бомбардировка ионами), **нурборон** (облучение), **нейтронборон** (бомбардировка нейтронами) ва гайра;

19) исми абстракт [амал] + пасванди –ият:

Дар ин қолаб номи хосиятҳои илмӣ рехта мешаванд: **ноқилият** (проводимость), **кутбият**

(полярность), **шадидият** (напряжённость), **қобилият** (способность) ва гайра;

20) калимаи **худ** (ҳамчун пешванд) + **асоси замони хозираи феъл** + пасванди **иши**:

Бо ин қолаб номи равандҳои илмӣ сохта мешаванд: **худангезиши** (самовозбуждение), **худпӯшиши** (самосканирование), **худларзиши** (автовибрация), **худларзиши** (автоколебание) ва гайра.

§6. Меъёрҳои иқтибос кардани истилоҳоти байналмилалии илмии техникӣ дар забони тоҷикӣ

Масъалаи мураттабсозӣ ва стандартгардонии истилоҳоти илмиву техникӣ боз аз он ҷиҳат аҳамияти муҳим пайдо кардааст, ки барои сатҳи муосири рушди илму технология мубодилаи иттилоот оид ба дастовардҳои илмӣ на танҳо дар байни олимону мутахассисони як давлат, балки дар байни олимону мутахассисони давлатҳои гуногун, ки бо забонҳои муҳталиф ҳарф мезананд, хос аст. Ҳамкориҳои илмиву техникӣ ва фарҳангиву иқтисодии байни давлатҳо ба он боис гардида истодаанд, ки ба ҳар як забони миллий ба таври селосо на танҳо истилоҳоти нав, ҳатто баъзан якбора як системаи истилоҳоти ин ё он соҳаи нав ворид гардад. Дар натиҷа дар забонҳо миқдори истилоҳоти иқтибосӣ афзун мегардад, ки ин ба рушди минбаъдаи ҳамдигарфаҳмии байналхалқӣ ва мубодилаи иттилоот мусоидат меқунад.

Дар забони илмии точикӣ низ дар мавридҳои зарурӣ пазируфтани истилоҳоти банаљилалӣ ва русии илмӣ-техникӣ ногузир аст, зоро илм ва техника аз рӯйи табиати худ байналмилалист ва эабону истилоҳоти он низ табиати байналмилали доранд.

Иқтибос гуфта унсури луғавие фаҳмида мешавад, ки аз низоми як забон ба низоми забони дигар дохил мешавад, Зарурати ба забоне аз забоне ворид гардишани иқтибос ҳодисаи танҳо сифр забонӣ набуда, балки ба омилҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, тиҷоратӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва монанди инҳо низ вобастагӣ дорад. Сабабҳои забонии ба забоне ворид гардишани унсурҳои бегонатабор пеш аз ҳама пайдо шудани эҳтиёҷ ба номгузории ҳодисаҳои нави сершумор дар фаъолияти гуногуни инсоният аст. Дар ин маврид барои нормгузорӣ кардани ин ҳодисаву падидаҳои нав аввалан аз захираи луғавии забони миллӣ истифода карда мешавад. Вале, агар захираи луғавии забони миллӣ барои нормгузорӣ кардани ин мағҳумҳои нав расоӣ накунад, он гоҳ рӯ ба иқтибоси унсури луғавӣ аз забони асл, ки соҳибонаш бо он ин мағҳуми навро ифода кардаанд, оварда мешавад. Барои он ки калимаи бегонатабор дар забони иқтибоскунанда мақоми иқтибосро соҳиб шавад, он бояд аз санчиши ин забон гузарад, серистеъмол гардад. Танҳо дар ин сурат ин унсури луғавии бегонатабор ба захираи луғавии забони иқтибоскунанда чун унсури зарурӣ ворид гардида, боиси афзудани захираи луғавии забони миллӣ мегардад.

Иқтибоси истилоҳот аз забонҳои классикии илм (юнонӣ ва лотинӣ) ва забонҳои муқтадири илмӣ - англисӣ, русӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва ҷанди дигар, яке аз тарзҳои сермаҳсули истилоҳсозӣ дар ҳар як забони мусоиди пешрафта мебошад. Аз як тараф, иқтибоси калима гӯё яке аз тарзҳои осони калимасозӣ аст. Вале иқтибос низ чун тарзҳои дигари истилоҳсозӣ (калимабандӣ, ибораорӣ, истилоҳгардонии калима, ихтикораҳо ва ғайра) бояд тибқи қоидаҳои қатъан илмӣ, бо риояи талаботи қоидаву қонунҳои забони миллӣ амалӣ карда шавад. Танҳо дар ин сурат истилоҳоти байнамилалӣ чун луғати арзишманд ба таркиби луғавии забони миллӣ ворид шуда, воситаҳои ифодай ин забонро ғанӣ мегардонад. Бинобар ин муайян кардани принсипҳои иқтибоси истилоҳоти байнамилалӣ дар забони тоҷикӣ чун забони давлатии Тоҷикистон беш аз пеш аҳамияти муҳим пайдо кардааст.

Албатта, ба забон ворид гардидани истилоҳоти иқтибосӣ раванди маъмулӣ барои ҳар як забони миллӣ аст, вале зимни иқтибос бояд принсипҳое риоя шаванд, ки калимаҳои иқтибосӣ таркиби луғавии забони миллиро афзун гардонанд, вале монеи рушди минбаъдаи забони миллӣ нагарданд. Ба иборати дигар, иқтибос яке аз манбаъҳои ташаккули истилоҳоти миллӣ аст, вале асоси истилоҳоти миллиро забони адабии миллӣ ташкил медиҳад. Ҳар як амали иқтибосгири бояд аз назари илмӣ асоснок бошад. Принсипҳои иқтибоси

истилоҳоти байналмилалии илмиву техникӣ дар забони тоҷикӣ бояд инҳо бошанд:

Зимни иқтибос кардани истилоҳоти байналмилалӣ принсипи якум **принсипи луғавиву семантикий** мебошад. Мувофиқи ин принсип истилоҳи байналмилалӣ дар мавриде пазируфта мешавад, ки дар забони тоҷикӣ ба воҳиди нави луғавӣ бо семантикаи муайян (яъне ишораи мафҳуми нав) зарурат бошад. Дар ин маврид калима дар як вақт бо мафҳуми илмии худ иқтибос карда мешавад (аббератсия, деформатсия, интерференсия, дисперсия, интеграл, дифференсиал ва гайра).

Дар айни замон дар забони тоҷикӣ тавассути забони русӣ аксарияти истилоҳоти илмҳои физика, математика, геометрия, астрофизика, химия, тиб, техника бо мафҳумҳои худ ворид гардидаанд.

Дар байни принсипҳои иқтибоси истилоҳоти бегонатабор нақши муҳимро **густариши байнизабонии калимаи иқтибосшаванд** мебозад.

Зимни аз забонҳои алоҳидаи илмӣ, хусусан забонҳои муқтадирӣ илмӣ - русӣ, англисӣ, фронсавӣ, олмонӣ ва гайра иқтибос кардани истилоҳоти илмиву техникӣ густариши байнизабонии истилоҳот бояд омили муҳим бошад, яъне ин гуна истилоҳот аз рӯйи навишт, талаффуз ва ё семантика бояд монанд бошанд (**параметр, резонанс, энтальпия, ферромагнетик, диэлектрик** ва гайра).

Ҳангоми интихоби истилоҳоти байналмилалӣ имкониятҳои аз он **соҳтани ҳосилакалимаҳоро** низ ба

назар гирифтан мебояд, яъне дидан мебояд, ки аз истилоҳи иқтибосшавандა имкониятҳои соҳтани истилоҳоти ҳосила вучуд дорад ё не? (мисол, магнит: магнитӣ, магнитизм, магнитфизой. магнитнокӣ, магнитсанҷ, магнетик, электромагнитӣ ва гайра).

Истилоҳоти забонҳои гуногуни илмӣ аз рӯйи соҳти морфологӣ ва савтиёт фарқ мекунанд ва дар забони русӣ онҳо ба қонуниятҳои морфологиву савтиёти ин забон мувофиқ карда шудаанд. Бинобар ин зимни аз забони русӣ иқтибос кардан истилоҳоти байналхалқӣ зарур аст, ки **принципи савтиётиву морфологии забони тоҷикӣ** ба инобат гирифта шавад. Ҷиҳати савтиётии ин принцип шакли дурусти талаффузи иқтибосот ва мувофиқатии онҳоро ба меъёрҳои савтиётии забони тоҷикӣ (низоми овозҳо ва ҳарфҳо, қонунҳои овозӣ ва ҳарфнависӣ ва монанди инҳо)-ро пешбинӣ мекунад (**модулатсия, дифраксия, потенсиал** ва гайра). Ҷиҳати морфологии он бошад, риояи қоидаҳои соҳтори морфологӣ ва калимабандии истилоҳҳоро дар забони тоҷикӣ талаб дорад (**алфа-нурофканиш, амплитудӣ, деформатсияшавандагӣ, ионидан** ва гайра).

Яке аз принципҳои муҳими иқтибос кардан истилоҳоти байналхалқии илмиву техникий мувофиқатии истилоҳоти иқтибосӣ ба **талабот нисбат ба истилоҳот**, яъне системнокии истилоҳ, якмаънӣ ва дақиқии маънои он, кӯтоҳӣ ва монанди инҳо мебошад.

Дар мавриди дар забони тоҷикӣ пазируфтани истилоҳоти байналмилалӣ бояд **шартҳои зерин** низ риоя карда шаванд. Дидан мебояд, ки:

- а) истилоҳи пазируфташаванд ба савтиёти забони миллӣ чӣ андоза қаробат дорад;
- б) шакли истилоҳи байналмилалӣ ба қонуниятҳои калимасозии забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад ё на?;
- в) аз истилоҳи байналмилалӣ имкони соҳтани ҳосилаистилоҳот вуҷуд дорад ё на?.

Тарзҳои дар матнҳои алоҳидаи адабиёти илмӣ-техникии тоҷикӣ ворид соҳтани истилоҳоти байналмилалӣ инҳоянд:

1) дар мавриди истеъмоли истилоҳоти байналмилалӣ зарур аст, ки дар матни алоҳида аввал истилоҳоти байналмилалӣ ишорагузорӣ шуда, дар поварақ маънии лугавии он навишта шавад. Баъдан дар мавриди овардани таърифи он дар қавс шакли англисӣ ва муодили тоҷикии он низ нишон дода шавад, чунончи **дисперсия** (dispersion, пошхӯрд), **деформатсия** (deformation, тазийик), **ионизатсия** (ionization, иониш), **амплитуда** (amplitude; peak value-домана, паҳнӣ; қимати авҷӣ) ва гайра.

Минбаъд дар сурати такрор ёфтани истилоҳ дар дарозои матн ишораҳои даруни қавс бояд партофта шаванд.

2) дар мавриди истеъмоли муодили тоҷикии истилоҳоти байналмилалӣ зарур аст, ки дар матни алоҳида аввал муодили тоҷикии истилоҳ ва сипас, як маротиба дар қавс шаклҳои русӣ ва англисии он низ нишон дода шаванд, чунончи, **конун** (фокус, focus), **садошиносӣ** (акустика, acoustic), **кутбиш** (поляризатсия,

polarization), **фаъолсозӣ** (активатсия, activation), **ҷӯрӣ** (когерентность, coherence), **раванд** (протес, process) ва гайра.

Минбаъд дар сурати такрор ёфтани истилоҳ дар дарозои матн ишораҳои даруни қавс бояд партофта шаванд.

Ин ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурий имкон фароҳам меорад, ки истилоҳоти илмии техникиро якбора бо се забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ аз бар намоянд.

ХУЛОСА

1. Ҳамин тариқ, сарфи назар аз он ки забони тоҷикӣ дар соҳаи илм дар давоми асрҳои зиёд асосан аз истилоҳоти илмии арабӣ истифода кардааст, вале истилоҳоти зиёди тоҷикӣ дар чунин соҳаҳои илм, мисли нучум, мантиқ, риёзиёт, табииёт, фалсафа, ҷуғрофия, тиб(б), ҳамчунин дар соҳаҳои қишоварзӣ, филизорӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра тавассути асарҳои давраи классикий ва лугатҳо то замони мо расидаанд ва қисми ҷудоинопазири истилоҳоти муосири тоҷикӣ мебошанд.

2. Ба пайдоиш ва рушди истилоҳоти илмию техникии муосири тоҷикӣ нақши бузургро ба забони тоҷикӣ тарҷума карданӣ адабиёти илмию техникии русӣ, аз ҷумла қитобҳои дарсӣ оид ба асосҳои илмҳои физика, математика, химия, геология ва дигар соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва техникӣ бозидааст.

3. Истилоҳҳои илмӣ ва илмию техникӣ воҳидҳои муҳими захираи лӯғавии забони миллӣ илмӣ буда, баъзе қолабҳои маҳсуси воҳидсозиро соҳибанд, ки онҳо аз қоидаҳои қалимасозии забони адабии миллӣ фарқ карда метавонанд. Ба таъбири дигар, азбаски истилоҳсозӣ фаъолияти эҷодӣ мебошад, мумкин аст дар раванди истилоҳсозӣ дар забони илмии миллӣ қолабҳои нави қалимасозиву иборабандие ба вучуд оварда шаванд, ки дар забони адабии миллӣ дида намешаванд.

Истилоҳсозӣ ва истилоҳшиносӣ як воситаи муҳиммеанд, ки илми забоншиносиро бо илмҳои дақиқ,

табиатшиносӣ ва техниқӣ алоқаманд мегардонанд. Истилоҳсозӣ, хусусан сохтани истилоҳоти илмии техниқӣ, ҳамчунин яке аз манбаъҳои ғанӣ гардонидани захира ва таркиби лугавии забони миллӣ ва рушди минбаъдаи он мебошад.

4. Истилоҳшиносӣ (ба маънни илми истилоҳ, яъне терминология) таълимотест, ки пайдоиш, инкишоф ва таркиби истилоҳоти як соҳаи илм ё ҳама соҳаҳои онро меомӯзад.

Бунёди истилоҳшиносиро ҷузъиёти илмҳои забоншиносӣ, мантиқ ва донишҳои таҳассусӣ (илм, фан, ҳунар, тибб, ҳарб, истеҳсолот, тичорат ва ғайра) ташкил мекунанд. Назарияи истилоҳшиносӣ то дараҷае ба назарияи забоншиносӣ монанд аст, вале аз ҷиҳати робитаи воҳидҳои лугавӣ бо донишҳои таҳассусӣ тафовуте аз он низ дорад. Дар забоншиносӣ ҳама ҳодисоти мансуб ба забони инсон омӯхта мешавад. Истилоҳшиносӣ танҳо ба доираи ҳурди масъалаҳое сари кор дорад, ки мансуб ба як қисми забон мебошад. Ба ибораи дигар, дар забоншиносӣ воҳидҳои лугавии забони муоширати байни одамон омӯхта мешаваду дар истилоҳшиносӣ – воҳидҳои лугавии мансуб ба забону баёни донишҳои инсон.

Истилоҳшиносӣ ба **лугатшиносӣ** (лексикология) робитаи қавӣ дорад. Яке аз масъалаҳои муҳими лугатшиносӣ дар баробари таҳқиқи таркиби лугавии забон ҳамчунин номгузории қалимаҳо ва таҳқиқи маънни онҳо мебошад. Дар бахши истилоҳшиносӣ танҳо номгузории мағҳумҳо мавриди баррасӣ қарор

мегирад. Бадеҳист, ки мафхумҳо тавассути калимаҳо номгузорӣ мешаванд. Пас, дар истилоҳшиносӣ умуман на худи калима, балки ифодаи аниқи мафхум аҳамият дорад. Қисмате аз истилоҳшиносӣ, ки мафхумҳо ва робитай мутақобили байни онҳоро аз назар мегузаронад, **мафхумшиносӣ** (концептология) ном гирифтааст.

Истилоҳшинос дар байни лугатшинос ва мафхумшинос мавқеъ дорад. Ӯ истилоҳро чун калимае меомӯзад ва дар айни ҳол мафхумро аз мадди назар дур намекунад. Аммо лугатшинос истилоҳро чун калима омӯхта, робитай калимаро бо мафхум ба инобат намегирад. Барои лугатшинос маънои лугавӣ ва маънои услугии калима муҳим он аст. Барои истилоҳшинос на танҳо соҳти калима, балки мутобиқати истилоҳ бо мафхум, яъне ифодаи мафхум низ муҳим аст.

Дар бунёди назарияи истилоҳшиносӣ мантиқшиносӣ ва равишҳои он мавқеи хосса дорад. Мантиқшиносӣ дар танзим ва гурӯҳбандии мафхумҳо кӯмак мекунад. Гузашта аз ин, бе донистани илми мантиқ эҷод кардан ва мураттаб соҳтани системаи истилоҳоти ин ё он соҳаи дониш имкон надорад. Дуруст аст, ки забоншинос ғояҳои илмӣ, чизу ҳодисаҳои ошкорсоҳтаи мутахассисони соҳавиро метавонад ба шакли забонӣ ифода кунад, вале барои ба таври саҳех соҳтани истилоҳ, яъне аз ҷиҳати илмӣ ва забонӣ дуруст будани истилоҳ, мутахассиси ин ё он соҳаи таҳассусӣ нақши асосӣ мебозад.

5. Зимни мураттабу якгун сохтан ва стандарт гардонидани истилоҳоти илмию техникий дар забони тоҷикӣ бояд меъёрҳои зерин ба инобат гирифта шаванд:

-дар системаи истилоҳоти ҳар як соҳаи алоҳидай илм муодили тоҷикии истилоҳи русӣ (ё дигар забонҳои аз ҷиҳати истилоҳот рушдкарда) бояд танҳо бо як калима ё ибора ифода карда шавад, яъне ин калима ва ё ибора дар ин системаи истилоҳот бояд мазмуни танҳо як мағҳуми илмиро инъикос намоянд;

-калимае, ки ба сифати муодили тоҷикии истилоҳи русӣ (ё дигар забонҳои аз ҷиҳати истилоҳот рушдкарда) пазируфта мешавад ва ё калимаву иборае, ки дар ин маврид ҳамчун истилоҳ сохта мешаванд, бояд аз ҷиҳати забонӣ ва илмӣ дуруст буда, мазмуни мағҳуми илмиро ба таври саҳех инъикос карда тавонанд; дараҷаи саҳехии истилоҳи илмӣ ба истифодаи воситаҳои дурусти калимасозиву иборабандӣ бастагӣ дорад;

-ба сифати истилоҳи илмӣ бояд калимае пазируфта ва ё сохта шавад, ки гардишпазир бошад, яъне аз он имкони сохтани истилоҳоти ҳосила вучуд дошта бошад; дар акси ҳол истилоҳ татбиқи васеъ дошта наметавонад;

- шакли истилоҳи иқтибосӣ (байналмилалӣ) бояд ба савтиёти забони тоҷикӣ мутобиқ гардонда шавад (агар ба ин зарурат бошад).

Танҳо бо ин роҳ дар забони илмии тоҷикӣ истилоҳоти саҳеху дақиқ ба вучуд оварда шуда, масъалаи мушкилу душвор дар роҳи эҷоди забони

илмии точикӣ, яъне масъалаи истилоҳот ҳалли худро ёфта метавонад.

Ниҳоят, таъсис додани хазина (бонк)-и истилоҳоти соҳаҳои гуногуни илм зарур аст. Хазинаи истилоҳот вазифаи ҳадамоти дохилизабонии истилоҳотро ичро намуда, дақиқӣ ва қатъияти истеъмоли истилоҳотро дар муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ, соҳаҳои маъмуригу идорӣ, ҷамъиятигу сиёсӣ ва фарҳангиву тарбиявӣ таъмин менамояд.

6. Зимни мураттабу якгун ва стандарту қонунигардонии истилоҳоти илмӣ-техникӣ дар забони илмии точикӣ бояд принсипҳои зерин ба инобат гирифта шаванд:

Якум, якгунсозии истилоҳот бояд, пеш аз ҳама, дар заминаи истифодаи имкониятҳои дохилии забони точикӣ, яъне бо эътибори ҳусусиятҳои миллии он амалӣ карда шавад. Албатта, забони точикӣ имконияти васеъ дорад, ки ба воситаҳои дохилии худ ҳар гуна мазмуну мағҳумеро бо калима ё иборае ифода қунад. Вале дар мавриди додани афзалияти пурра ба ҳусусиятҳои миллӣ, яъне ба имкониятҳои дохилии забони миллӣ дар соҳтани истилоҳот эҳтиёткорона ва мавридшиносона рафтор кардан мебояд, зоро илм пеш аз ҳама аҳамияти умумиҷаҳонӣ дошта, аз рӯйи табиати худ байналмилалӣ мебошад.

Дуюм, барои якгун соҳтани истилоҳоти илмӣ-техникӣ дар забони илмии точикӣ истифодаи яке аз забонҳои аз ҷиҳати истилоҳот рушдкарда, масалан забони илмии русӣ муҳим аст, ки таҷрибаи бузурги таъсиси системаҳои истилоҳотро дар ҳама соҳаҳои илм дорад.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ

1. Абдуллоев Н.Ш. Лугати русӣ-тоҷикии терминҳои астрономия. -Душанбе: Дониш, 1977. -138 с.
2. Абдуллоев Н.Ш. Таджикская астрономическая терминология и космологии. Афтореф.дис. док. фил.наук. -Душанбе, 1978. -27 с.
3. Алиев Б. Алгебра ва ибтидои анализ. (Китоби дарсӣ барои синфи 11). - Душанбе: Маориф, 2007. - 368 с.
4. Ализода Саид Ризо. Сарф ва нахви тоҷикӣ. - Самарқанд-Тошканд: нашдавузб, 1926. -120с.
5. Айнӣ С. Куллиёт ҷ.11. Қ.1. - Душанбе: Ирфон, 1963. - 400с.
6. Айнӣ С.Куллиёт ҷ.11. Қ.2. - Душанбе: Ирфон, 1964. - 400 с.
7. Англо- русский политехнический словарь. -Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2006. -957 с.
8. Англо-русский физический словарь. - Москва: «Русский язык», 1978. -848 с.
9. Бердиева Т. Назарияи иқтибос. Душанбе: -Дониш, 1991. -128с
10. Бердиева Т. Тенденции развития лексики таджикского языка советского периода. -Душанбе: Дониш, 1982. -133 с.
11. Бердиева Т.Газетная лексика и вопросы терминологии // Масъалаҳои забоншиносӣ. - Душанбе, 1982. с.51-59.

12. Берунӣ Абурайҳон. Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноат-ит-танҷим. - Душанбе, 1973. -286с
13. . Бобиев F.M., Зубайдов У.З., Тӯхтаев Б. Химия. (Китоби дарсӣ барои синфи 11). - Душанбе: ҶММ «XEROXL and», 2007. -240с.
14. Болтаев М. Мантиқ. -Душанбе: Маориф, 1992. -228с.
15. Вопросы терминологии// Материалы Всесоюзного терминологического совещания. -М: АН СССР, 1961. -305 с.
16. Граматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Дар 3 чилд. - Душанбе: Доңиш, 1985-1986.
17. Давлатшоев Д. Лугати русӣ ба тоҷикии истилоҳоти электротехника. -Душанбе: Маориф, -1991. -125 с.
18. Джураев Т.К. Пути становления развития технической терминологии на таджикском языке. Автореф. канд. фил. наук. -Душанбе, 1985, -22с.
19. Калонтаров Я.И. Масъалаҳои терминологии тоҷикии илмӣ ва ҷамъиятӣ-сиёсӣ. //Мактаби советӣ, 1952, №7.
20. Калонтаров Я.И. Исследования в области таджикской терминологии// Наука Советского Таджикистана. Душанбе: -Доңиш, 1974. -250с.
21. Калонтаров Я.И. Таджикская терминология//Развитие терминологии на языках союзных республик СССР. -М: Наука,1987. -с.175-192.
22. Камолиддинов Б. Ҳусни баён. -Душанбе: Маориф, 1989. -118 с.

23. Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. М.1977.
24. Косоногов В.И., Косоногова Л.А. Сўхбатҳои ибтидой аз ҳикмат (физика). - Самарқанд-Тошканд: нашдавузб, 1927. -156с.
25. Қодирӣ С. Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти физика. -Душанбе: Маориф, 1985. - 464 саҳ.
26. Қодирӣ С., Нуров П.Г., Аҳамияти омӯзиши истилоҳот//Маърифат, 1993. №7-8, с. 40-43.
27. Қодирӣ С. Температура ё ҳарорат? /Газетаи муаллимон, 16 октябри соли 1982
28. Қодирӣ С. Тарзи баён саҳех бошад. /Газетаи муаллимон, 13 августи соли 1988.
29. Қодирӣ С. Китоби дарсӣ бояд хушбаён бошад/Тоҷикистон Советӣ, 14 февраляи соли 1984.
30. Қодирӣ С. Истилоҳ саҳех ва қӯтоҳ бошад// Садои Шарқ, 1974, №2.
31. Қодирӣ С. Сухан санчида гӯем/Газетаи муаллимон, 15 сентябри соли 1987.
32. Қодирӣ С. Чанд сухан доир ба истеъмоли истилоҳот (Ба ҷои пешгуфткор, дар китоби В.И.Лукашик «Китоби масъалаҳои физика 7-8». - Душанбе: Маориф, 1991. -186 с.
33. Қодирӣ С. Физикаи ҳаста. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олий. - Душанбе: Маориф, 199. -193 с.
34. Қодирӣ С. Температура не, ҳарорат//Газетаи муаллимон, 14 февраляи соли 1983.

35. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. - М.: АН СССР. 1961,-154 с.
36. Лотте Д.С. Как работать над терминологией. Основы и методы. - М.:, 1968.
37. Лугати русй-точикии калимаҳои интернасионалӣ. – Душанбе:, 1982.-236с.
38. Лугати русй ба тоҷикии истилоҳоти ҳарбӣ-техникӣ. (Мураттибон Нуров П.Г., Наҷмиддинова Ҷ., Раҳматуллоев И.). -Душанбе, 2003, - 476 с.
39. Маҳмадзиёев А.М, Савлатов С.Х., Султонов С.С. Биологияи умумӣ (Китоби дарсӣ барои синфи 11). Душанбе: ЧММ «XEROXL and»,2006. -287с.
40. Маҷидов Ҳ. Асосҳои механика, физикаи молекулий ва термодинамика. - Душанбе: 2004. -212 с.
41. Митрофанова О.Д. Язык научно-технической литературы. -МГУ., -1973.
42. Муҳаммадиев М. Принципҳои асосии калимасозии забони тоҷикӣ. // Масъалаҳои забони тоҷикӣ. - Душанбе: Ирфон, 1967.
43. Мякишев Г.Я. Буховсев Б.Б. Физика – 11. - Душанбе: Маориф, 1999, -320 с.
44. Назарзода С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX. Душанбе: - Дониш, 2004. -302с.
45. Назарзода С. Забон ва истилоҳот. -Душанбе: Дониш, 2003. -150 с.
46. Нуров П.Г. Становление и развитие таджикской физической терминологии. Автореф. канд. филол.наук. -Душанбе: 1997. -24с.

47. Нуров П.Г. Масъалаҳои муҳими истилоҳшиносӣ дар забони тоҷикӣ. //Ахбороти АИ ҶТ. Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ, 2005. №1, с.49-56.
48. Нуров П.Г. Истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забони илмии тоҷикӣ. - Душанбе: - Дониш, 2006. -222с.
49. Нуров П.Г. Услуби илмӣ ва ҳусусиятҳои луғавии он дар забони тоҷикӣ//Ахбороти АИ ҶТ. Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ. 2003. №4, с.41-46
50. Нуров П.Г. Развитие таджикской физической терминологии // Известия Академии наук. Отделение общественных и гуманитарных наук. 2004. №1, с.21-25.
51. Нуров П.Г. О роли русского языка в становлении и развитии современной научно-технической терминологии таджикского языка. //Известия Академии наук. Отделение общественных и гуманитарных наук. 2005. №4, стр.70-74.
52. Нуров П. Г. Вопросы унификации таджикской научно-технической терминологии в процессе глобализации. //Известия Академии наук. Отделение физико-математических, химических и геологических наук. 2007. №1(126), стр.112-116
53. Нуров П.Г. Ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти илмӣ дар забони тоҷикӣ. //Ахбороти АИ ҶТ. Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ. 1995. №3-4, с.65-73

54. Нуров П.Г. Способы построения таджикских эквивалентов русских научно–технических терминов /П.Г.Нуров // Известия АН Республики Таджикистан. Отдел. физико–математических, химических и геологических наук. – 2010. –№4(141). – С. 115–121.
55. Нуров П.Г. Принципы отбора и размещения научно–технических терминов в русско–таджикских терминологических словарях /П.Г.Нуров //Известия АН Республики Таджикистан. Отдел. физико–математических, химических и геологических наук. –2011. –№2(143). – С. 144–150.
56. Нуров П.Г. Способы построения научно–технических терминов в таджикском языке/П.Г.Нуров //Филологические науки. Вопросы теории и практики. –2012. –№6(17). – С. 104–108.
57. Нуров П.Г. Дурнамои рушди забони илмии тоҷикӣ ва истилоҳоти он //Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. — 2014. –№1(39). –С.90–97.
58. Нуров П.Г. Истилоҳоти илмии техникии тоҷикӣ ва ҳусусиятҳои забонии он. //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. –2014. –№4/3(137). –С .48–52.
59. Нуров П.Г. Особенности таджикского научно–технического термина [Текст]/П.Г.Нуров //Вестн. Тадж. тех. ун-. –2015. –№1. –С. 128–132.
60. Нуров П.Г. Накши тарҷума дар ташаккули истилоҳоти илмию техникии тоҷикӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. –№1. – С. 333–337.

61. Нуров П.Г. Фарҳанги русӣ-англисӣ ва тоҷикии политехникӣ. - Душанбе: Дониш 2016. - 608 с.
62. Нуров П.Г. Теоретико-лингвистическое описание таджикской научно-технической терминологии /П.Г.Нуров//Вестн.ун-(Российско-Таджикский(Славянский) университет). – Душанбе: РТСУ, 2016. - №3, ч.2. – С.153-162.
63. Нуров П.Г. Теоретической и прикладной аспекты таджикской научно-технической терминологии. [Текст]/П.Г.Нуров. – Душанбе: Дониш, 2017. – 287 с.
64. Нуров П.Г. Основные принципы построения научно-технических терминов в таджикском языке. - LAP LAMBERT Academic publishing RU: 2017. – 145 с.
65. Нуров П.Г. Тақозои замон//Маърифат, 1992, №2, с.36-38
66. Нуров П.Г., Қодирӣ С. Рушди забони тоҷикии физика //Маърифат, 1995, №5-6, с.31-33
67. Нуров П.Г. Услуби илмии баёни «Донишнома»-и Абӯалӣ ибни Сино//Тезисҳои маърӯзаҳои конференсияи байналмилалии илмии «Абӯалӣ ибни Сино ва тамаддуни ҷаҳонӣ». -Душанбе: 6-7 сентябри соли 2005. -188с.
68. Нуров П.Г. Қоидаҳои созиш ва меёрҳои пазириши истилоҳоти илмҳои дақиқ дар забони форсии тоҷикӣ. //Фишурдаи мақолоти Панҷумин Анҷумани байналмилалии устодони забон ва адабиёти форсу тоҷик. Душанбе: 9-10 марта соли 2006. -300с.

69. Нуров П. Г. Становление и развитие современной таджикской научно-технической терминологии //Тезисы докладов 3-я Международная научная конференция «Язык. Культура. Общества». г. Москва, 23-25 сентября 2006г.
70. Нуров П.Г., Қодирӣ С. Инкишофи забони тоҷикии физика// Маърифат, 1995. №5-6, с. 31-33.
71. Нуров П.Г. Забони илмӣ ва забони адабӣ// Илм ва ҳаёт, 2005. №1, с.9-14.
72. Нуров П.Г. Истилоҳ, истилоҳот ва истилоҳшиносӣ//Адаб, 1999. №1, с.15-20.
73. Нуров П.Г. Забони илмӣ ва воҳидҳои луғавии он //Адаб, 2002. №4. с.30-33.
74. Нуров П.Г. Истилоҳот ва забон//Адаб, 2003. №1. с.16-18.
75. Нуров П.Г. Чанд қоиди соҳтани истилоҳоти илмӣ дар забони тоҷикӣ//Адаб, 2003. №5, с.15-19.
76. Нуров П.Г. Шарту меъёрҳои созиш, гузиниш ва пазириши истилоҳоти илмӣ дар забони тоҷикӣ. //Адаб, 2004. №5, с.21-26.
77. Нуров П.Г. Тарҷумаи илмию техникӣ фасеҳӣ меҳоҳад /Ҳафтаномаи «Омӯзгор», 23 июли соли 1990.
78. Нуров П.Г. Назаре ба истилоҳоти фанҳои техникӣ /Ҳафтаномаи «Омӯзгор», 19 февраля соли 1992.
79. Нуров П.Г. Таҳаммул мебояд! /Ҳафтаномаи «Сомон», 22 майи соли 1992.
80. Нуров П.Г. Истилоҳсозӣ ҷиддият меҳоҳад /Ҳафтаномаи «Омӯзгор», 2 сентябри соли 1992.

81. Нуров П. Г. Эҳё ва эчоди забони илмии тоҷикӣ тақозои замони истиқлолият аст. /Рӯзномаи «Ҷумҳурият», 22 июли соли 2006.
82. Нуров П. Г. Принципы интернационализации таджикской научно-технической терминологии. / «Народная газета», 18 июля 2007 года.
83. Нуров П. Г. Вопросы универсализации таджикской научно-технической терминологии в процессе глобализации //Тезисы докладов 4-я Международная научная конференция «Язык. Культура. Общества». г. Москва, 27-30 сентября 2007г.
84. Нуров П.Г. Истилоҳоти илмӣ-техникӣ ҳам манбаъи рушди забонанд/ «Ҷумҳурият», 21 июли соли 2007.
85. Нуров П. Г. Принципы интернационализации таджикской научно–технической терминологии /Народная газета. –2007. – 8 июл.
86. Нуров П. Г. Оид ба ҳолати забони илмии тоҷикӣ /Садои мардум. –2008. –22 июл.
87. Нуров П. Г. Забонҳои илм ва масъалаи эчоди забони илмии тоҷикӣ /Ҷумҳурият. –2009. –5 сент.
88. Нуров П. Г. Мушкилоти забони илмии тоҷикӣ /Ҷумҳурият. –2011. –4 июн.
89. Нуров П.Г. Забони илмии тоҷикӣ ва истилоҳоти он/Ҷумҳурият. –2017. –5 окт.
90. Петров В.П. Видеотехника. Таъмир ва танзим. (Китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти касбӣ. Тарҷумаи Нуров П.Г.). -Душанбе: 2005. -161с.

91. Принципҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ. - Душанбе: Ирфон, 1971. -63с.
92. Раджабов Л.Ш.Основные принципы химической терминологии на таджикском языке. -Душанбе: Дониш, 1967. -104 с.
93. Расулий М. Боз дар бораи масъалаи истилоҳ ба муносибати барпо намудани Кумитаи истилоҳ дар назди Комиссариёти маориф / Тоҷикистони Сурх, 28 марта соли 1933.
94. Раҷабов А., Ализода М. Лугати русӣ-тоҷикии терминология оид ба химия. -Сталинобод: тоҷгиз, 1948. -147с.
95. Раҳматуллоев Ҳ. ва диг. Лугати русӣ-тоҷикии терминҳо ва номҳои географӣ. - Сталинобод: тоҷгиз, 1948. 234с.
96. Реформатский А.А. Мысли о терминологии. //Современные проблемы русской терминологии. - М.:, 1986.
97. Реформатский А.А. Что такой термин и терминология? //Вопросы терминологии. –Москва:, 1961. –с.46-54
98. Русско-англо-немецко-французский физический словарь. –М.: Русский язык, 1989. -391с.
99. Русско-персидский политехнический словарь. – Москва: «Советская энциклопедия», 1973. -719 с.
100. Рустамов Ш.Р.Забон ва замон. - Душанбе: Ирфон, 1981. -256с.

101. Рустамов Ш.Р. Истилоҳот ва ҳусни сухан//Маданияти сухан. -Душанбе: Маориф, 1990. - с.60-70.
102. Рустамов Ш.Р. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик. - Душанбе, 1972. - 76 с.
103. Рустамов Ш.Р. Як навъи калимасозии исмҳои мураккаб//Мактаби советӣ, 1971, №5, с.41.
104. Русско-англо-немецко-французский физический словарь. -М: Русский язык, 1989. -391с.
105. Саидмуроди Хоҷазод. Вожаномаи русӣ ба тоҷикии соҳаи радио ва телевизион. - Душанбе:, 2007. -53с.
106. Словарь иностранных слов. -М.: Русский язык, 1989. -624 с.
107. Содиқов Ҳ.У. Луғати русӣ-тоҷикии терминҳои физика. -Сталинобод: тоҷгиз, 1948. -136с.
108. Содиқов Ҳ.У. Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти физика. -Сталинобод: НДАТПТ, 1960. -167с.
109. Султон Мирзо Ҳасан. Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ. -Душанбе: Дошиш, 2003,- 125с
110. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология //Вопросы теории. -М.: Наука, 1989. -235 с.
111. Толковый физический словарь. -М.: Русский язык, 1988. -232 с.
112. Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. -Душанбе: Дошиш, 1967. -80 с.

113. Трояновский И.И. Дарсҳои табииёт. Қ.1. - Тошканд: нашдавузб, 1926. -232с.
114. Турсунов А. Баъзе мулоҳизаҳо оид ба истилоҳоти фанҳои физика ва техника. /Маориф ва маданият, 1962, №110.
115. Турсунов А. Чанд сухан оид ба терминологияи тоҷикӣи фанҳои дақиқ. /Маориф ва маданият, 1963.
116. Турсунов А. Сухан аз истилоҳоти кайҳоннавардӣ//Маориф ва маданият, 1971, №40.
117. Уралов Х.У. Техническая терминология современного языка дари и таджикского языка (Сопоставительный анализ). Автореф. канд. фил. наук. -Душанбе, 1974. -28с.
118. Установки терминологии забони тоҷикӣ. / Тоҷикистони Сурх, № 181 (2377), 8 августи соли 1936.
119. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1. -М: Советская энциклопедия, 1969. -951с.
120. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.2. -М: Советская энциклопедия, 1969. -948с.
121. Фриш С.Э. Тиморева А.В. Курси физикаи умумӣ Ҷ.1. -Сталинобод: НДАТПТ, 1960. -375с.
122. Фузайлов Э.А. ва диг. Лугати терминологии русӣ-тоҷикӣ аз биология. - Столинобод: тоҷғиз, 1941. - 156с.
123. Ҳамроев Ӯ. Бори дигар аз боби истилоҳоти химия. / «Маориф ва маданият», 30 октябри соли 1980
124. Ҳисоб. Ҷ.1. - Тошканд: Нашдавузб, 1925. -250с.

125. Ҳусейнов Ҳ., Шукурова Ҳ.Лугати терминҳои забоншиносӣ. - Душанбе: Маориф, 1983. -255с.
126. Ҷӯраев Т.Қ. Лугати русӣ-тоҷикии терминҳои умумитехникӣ - Душанбе: Маориф, 1987. -96 с.
127. Шакурии Бухорӣ Муҳаммадҷон. Инсонгароии омӯзиш ва забони миллӣ. –Душанбе: 2002. -300с.
128. Шаропов Н.А. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. –Баку: 1974. - 68с.
129. Шукуров М. Назаре ба таҳаввули принсипҳои истилоҳсозии тоҷикӣ//Аҳбороти АФ РСС Тоҷикистон, 1991, №4, с.3-10.
130. Шукуров М.Ш. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад. -Душанбе: Ирфон,1985. -352с.
131. Шукуров М.Ш. Забони мо ҳастии мост. - Душанбе: Маориф, 1991. -231с.
132. Шукуров М.Ш. Истилоҳот ва забони миллӣ//Садои Шарқ, 1994, №2, С.3-19.
133. Ҷӯраев Т.Қ. Лугати русӣ-тоҷикии терминҳои умумитехникӣ -Душанбе: Маориф, 1987. -96 с.
134. Январ Шукрии Самарқандӣ. Физикаи атом. - Душанбе: «Универсал-3»,1999. -372 с.
135. Январ Шукрии Самарқандӣ. Фарҳангӣ русӣ-тоҷикии физика. - Душанбе: «Амри илм», 2002. -480 с.